

Н. Қодиров, И. Абдуллоев, К.Исоев, С. Давлатзода

ТАБИАТИНОСЙ

(ОЛАМИ АТРОФИ МО)



Набӣ Қодиров, Ибодулло Абдуллоев,
Комилшо Исоев, Сайфиддин Давлатзода

ТАБИАТШИНОСӢ (ОЛАМИ АТРОФИ МО)

Китоби дарсӣ
барои синфи

3

*Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тавсия кардааст*

Душанбе
«Полиграф Групп»
2017

ББК.....

Қодиров Н., Абдуллоев И., Исоеев К., Давлатзода С. **Табиатшиносӣ** (Олами атрофи мо). Китоби дарсӣ барои синфи 3-юми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. Душанбе: 2017.–160 саҳ.

ЧАДВАЛИ ИСТИФОДАИ КИТОБИ ДАРСӢ

| № | Ному насаби хонанда | Синф | Соли таҳсил | Ҳолати китоб (баҳои китобдор) | |
|---|---------------------|------|-------------|----------------------------------|-----------|
| | | | | Аввали сол | Охири сол |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

Аломатҳои шартӣ



Фикр кунед! (саволу супоришҳо барои ҷалби дикқат)



Ба саволу супоришҳо ҷавоб гӯед!




Кори дунафарӣ



Худро санҷед! (кор бо тестҳо)



Кори гурӯҳӣ



Баҳогузорӣ ба фаъолияти ҳамдигар



Дар хотир нигоҳ доред!



Супориш барои хона (вазифаи хонагӣ)

ISBN

Моликияти давлат

© Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

ПЕШГУФТОР

Омӯзиши олами атроф барои ҳар як шахс зарур аст. Муҳите, ки моро ихота кардааст, пур аз ашё ва ҳодисаву воқеа мебошад. Ҳар як ҳодисаи атроф ба одам таъсире мерасонад. Доностани ашё ва ҳодисаҳои табии муносибати одамро бо олами атроф беҳтар мегардонад.

Китобе, ки дар даст доред, ба шумо барои фаҳмидани ҳодисаву воқеаҳои олами атроф мадад хоҳад кард. Ин китоб давоми мантиқии китоби «Табиатшиносӣ» (Олами атрофи мо) барои синфи 2-юм мебошад. Агар шумо ба китоб дуруст муносибат қунед, мавзӯъҳои онро бодиққат хонед, аз бисёр ҳодисаҳои олами атроф боҳабар мешавед. Инчунин китоб барои бехатарии ҳаёт ба шумо маслиҳатҳои муфид медиҳад.

Ҳангоми истифодаи китоб, пеш аз ҳама, ба аломатҳои шартии он аҳамият диҳед. Аломатҳои шартӣ ба шумо ҳамчун роҳнамо хизмат мекунанд. Ҳар як бахш ва фаъолиятҳо бо аломуни шартии маҳсус ишора шудааст. Аз саҳифаи 2-юми китоб ба аломатҳои шартӣ ва мазмуни онҳо бодиққат шинос шавед. Зеро ҳангоми кор бо китоб шумо аз онҳо истифода мебаред.

Китоб бахшҳое дорад, ки аз шумо иҷрои фаъолиятҳои гуногуни таълимиро талаб мекунанд. Онҳо шуморо ба фикр кардан, иҷрои ягон фаъолияти амалӣ, бо маълумоти ачибу шавқовар кор кардан ва ғайра водор менамоянд.

Дар вақти истифодаи китоб, хусусан ҳангоми иҷрои тестҳо ба саҳифаҳои он хат накашед, зеро солҳои минбаъда аз ин китоб додару хоҳарони мову шумо истифода мебаранд.

**БАРОИ АЗХУД КАРДАНИ ДОНИШҲОИ НАВ БА ШУМО
БАРОР МЕХОҲЕМ!**

Муаллифон

I. ТОЧИКИСТОНИ ОФТОБРЎЯ – ВАТАНИ МО

1. ТАБИАТИ ТОЧИКИСТОН



- Дар бораи табиати маҳалли зисти худ нақл кунед.
- Бештари маҳал, ноҳия ва давлатҳоро аз рӯйи хусусиятҳои табиат, аз қабили дарё, кӯл, кӯҳ, муҳити атроф, обу замин ва набототу ҳайвоноташ мешиносанд. Шумо қадом хусусиятҳои хоси табиати Тоҷикистонро гуфта метавонед?

Қисми бештари сарзамини Ватани мо – Ҷумҳурии Тоҷикистон қӯҳсор буда, масоҳати ками онро ҳамворӣ ташкил медиҳад. Бо вучуди ин, манзараҳои зебо, обҳои мусафро, боду ҳавои форам ва заминҳои ҳосилхезу офтоби ҷонбахши он машҳури ҷаҳон гаштаанд. Дар давоми сол рӯзҳои офтобӣ дар Тоҷикистон бештаранд. Аз ин хотир Ватани моро Тоҷикистони офтобрӯя мегӯянд.



Манзараҳои табиати Тоҷикистон

Дар доманаи кӯҳҳо, теппаҳо ва ҳамвориҳо дарахтони арча, писта, бодом ва ҷормазӣ мерӯянд. Дар водиҳо боғҳои дилкушо мавҷуд буда, дар онҳо дарахтони себу анор, ноку

ангур, гелосу олуча, олуу шафттолу, хурмою зардолу парвариш карда мешаванд. Табиати кишвари мо барои рӯёнидани ҳосили фаровони ғалладонагиҳо, сабзавоту зироатҳои полезӣ мувофиқ аст. Гулу гиёҳҳои шифобаҳш, олами набототу ҳайвоноти гуногун табиати кишвари моро рангин мекунанд.

Дар кӯҳҳо филизоти ранга (тилло, нуқра), ангиштсанг, оҳаксанг ва сангҳои қиматбаҳо хеле зиёданд. Кӯҳҳои Помир бо баландӣ ва табиати зебои худ дар ҷаҳон машҳур мебошанд.

Дарёҳои калонтарини Тоҷикистон – Ому, Сир, Панҷ, Вахш, Зарафшон аз пирияҳҳои дар кӯҳҳо мавҷудбуда, ҷашмаҳо ва барфу борон сарчашма мегиранд. Кӯлҳои ачиб, аз қабили Искандаркӯл, Сarez, Рангӯл дар баландиҳои гуногун ҷой гирифта, манзараи кӯҳсорро боз ҳам зеботар гардонидаанд.



Дарёи Вахш

ИН АЧИБ АСТ!

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шаҳрҳои қадимаи худ низ шуҳрат дорад. Яке аз ҷунин шаҳрҳо Саразм буд, ки ниишонаҳои он дар шаҳри Панҷакенти ҳозира ҷойгир аст. Мувофиқи пешгӯйии олимон ин шаҳри қадима якчанд ҳазор сол пеш арзи ҳастӣ доштааст.



Kӯли Сарез

Тоҷикистон на танҳо бо кӯҳҳои сарбафалаккашида, кӯл ва дарёҳо, инчунин бо обҳои шифобаҳҳо худ (Шоҳамбарӣ, Оби гарм, Гармҷашма ва ғайра) машҳури ҷаҳон гаштааст. Ҳифз ва оқилона истифода кардани табииати нотакорори Тоҷикистон вазифаи ҳар яки мост.

Луғат ва истилоҳот:

Сангҳои қиматбаҳо –сангҳое, ки барои ороиши биноҳо, роҳравҳо ва соҳтани ҷавоҳирот истифода мешаванд.

Гиёҳҳои шифобаҳҳо – рустаниҳое, ки ҳамчун доруворӣ барои табобати бемориҳо истифода мешаванд.

Истифодаи оқилона – ба маънои сарфакорона ва эҳтиёткорона истифода бурдани ашё (чиз).



1. Бойигариҳои асосии Тоҷикистонро номбар кунед.
2. Маҳалли зисти шумо, ки як гӯшаи Тоҷикистон аст, аз дигар маҳалла бо чӣ фарқ мекунад?
3. Ҷашмаҳои шифобаҳҳо ва мавзеъҳои фароғатии Тоҷикистонро номбар кунед.
4. Шумо табииати зебои Тоҷикистонро чӣ гуна ҳифз карда метавонед?

Кори амалӣ



Дунафарӣ дар бораи яке аз мавзеъҳои маҳаллаатон матни хурд (чор ё панҷ ҷумла) нависед. Намунаи мавзеъҳо: дарёҳо, кӯлҳо, ҷашмаҳо ва ғайра.

Намунаи матн: Дар маҳаллаи мо ҷашмае ҳаст, ки оби зулолу ширин дорад. Мардуми маҳал аз оби он истифода мебаранд. Атрофи ҷашма манзараи зебое дорад. Кас аз тамошои манзараи он ҳаловат мебарад.



Кори ҳамдигарро санҷед. Ба ҳамдигар баҳо гузоред.



Дар хона бо ёрии падару модар ё бародаратон матни навиштаатонро пурра кунед.



- * Ватани мо – Тоҷикистон бо табиати зебо ва обҳои шифобаҳшаш машҳури ҷаҳон гаштааст.
- * Тоҷикистон аз сарватаҳои гуногуни табиий ва қанданиҳои фоиданок бой аст.
- * Ҳифз ва оқилона истифода кардани бойигариҳои табиати Тоҷикистон вазифаи ҳар яки мост.



Ҳангоми иҷрои тестҳо дар китоб ҳат накашед.

Ҷавобҳои дурустӣ дар дафтаратон қайд кунед.

1. Ҷумларо пурра кунед.

Тоҷикистон кишварест, ки қисми бештари табиати он мебошад (дар ҷойи нуқтаҳо аз поён ҷавоби мувоғиқро ёфта гузоред).

A. Ҳамвор
B. Қўҳсоп

B. Ҳунук
Г. Биёбон

2. Ҷавоби дурустро ишора кунед.

- Хусусияти фарқунандаи табииати Тоҷикистонро муайян кунед.
- | | |
|--------------------|---------------------|
| А. Доимо барфу ях | Б. Ҳамеша гарм |
| В. Гуногун ва зебо | Г. Тамоми сол борон |

3. Аз ақидаҳои зер ҷавобҳои дурусташро интихоб кунед.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A. Дар Тоҷикистон сабзавот намерӯяд. | B. Табииати моро гулу гиёҳҳо зебо мегардонанд. |
| C. Дарёҳои Тоҷикистон асосан аз пиряҳои дар кӯҳҳо мавҷудбуда, ҷашмаҳо ва барфу борон сарчашма мегиранд. | D. Осоишгоҳи Ҳочаобигарм шуҳратдор аст. |

2. ДУШАНБЕ – ПОЙТАХТИ ДАВЛАТИ МО



- Медонед, ки номи шаҳри Душанбе аз кучо пайдо шудааст?
- Оё номи шаҳри Душанбе ба рӯзи душанбе алоқа дорад?
- Шаҳр ё дөҳаи шумо аз шаҳри Душанбе бо чӯй фарқ мекунад?

Номи шаҳри Душанбе аз рӯзи душанбе пайдо шудааст. Дар замонҳои қадим ҳар рӯзи душанбе дар ҷойи имрӯзаи шаҳри Душанбе бозори калон баргузор мегардид. Одамон аз ҳар гӯшаву канор ба бозори Душанбе меомаданд. Оҳиста-оҳиста номи рӯз ба номи шаҳр табдил ёфт.

Баъди он ки Душанбе маркази Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуд, он ба як шаҳри замонавӣ табдил ёфт. Ҳоло Душанбе шаҳри калонтарин ва пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Дар шаҳр марказҳои илмию фарҳангӣ, театрҳо, Осорхонаи миллӣ, Китобхонаи миллӣ, донишгоҳу донишкадаҳо ҷойгиранд. Ҳонаҳои баландошёна, қасру толорҳои боҳашамат, мӯҷассама (ҳайкал)-ҳо, гулгашту хиёбонҳо, корхонаҳои гуногуни саноатӣ ҳусни шаҳрро зиннат додаанд.

Дар шаҳри Душанбе фурӯдгоҳ (аэропорт), истгоҳ (вокзал)-и роҳи оҳан ва дигар истгоҳҳои нақлиётӣ мавҷуданд, ки ба воситаи онҳо мардум аз шаҳру ноҳияҳо ва кишварҳои дигар воридӣ Душанбе мегарданд.



Душанбеи пешина



Душанбеи ҳозира

ОЁ ШУМО МЕДОНЕД?

Дар шаҳри Душанбе Боги ҳайвонот мавҷуд аст, ки ҷойи дӯстдоштаи бачаҳо мебошад. Ин бог қарив 60 - сол пеш (соли 1961) ташкил шудааст. Дар бог намуҷҳои гуногуни ҳайвоноти маҳаллӣ ва кишварҳои дигарро нигоҳубин мекунанд.



Бинои фурӯдгоҳи байнал-милалии шаҳри Душанбе



Бинои Осорхонаи миллии
Тоҷикистон

Дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳр автобусу троллейбус ва дигар навъҳои нақлиёти мусоғирбар ба мардум хизмат мерасонанд.

Гулгашту боғҳои фарҳангию фароғатӣ – Боғи Устод Рӯдакӣ, Боғи Ирам, Боғи Дӯстӣ, Боғи Ғалаба, Боғи ба номи Садриддин Айнӣ ва Боғи Хайём маркази истироҳатии меҳмонон ва сокинони пойтахтанд.

Луғат ва истилоҳот:

Гил – хoke, ки бо об омехта шудааст, лой. Одамон аз гил маҳсулоти соҳтмон, девори хона ва зарфҳо месозанд.

Осорхона – бинои маҳсусе, ки дар дохили он намунаҳои таъриҳ ва дастовардҳои ҳалқ нигоҳдорӣ мешавад.

Ботлоқ – замини серлою гили душворгузар, ки оби ифлос ва бадбӯй дорад.

Шибарзамин – замини сернам.



1. Кадом мавзеъҳои шаҳри Душанберо тамошо кардаед? Дар бораи он ҳикоя кунед.
2. Ҷойҳои тамошобоби шаҳри Душанберо номбар кунед.
3. Чаро Душанберо маркази илмию фарҳангӣ мегӯянд?

Кори амалий



Дар гурӯҳ маслиҳат намуда, масъалаҳои зерро ҳал кунед:

1. Рӯзе шумо ҳамроҳи аҳли оилаатон ба яке аз боғҳои пойтахт омадед. Дар роҳ ба шумо ҳар гуна хӯрданиҳои бомаза хариданд, ки дар коғазҳо печонида шуда буданд. Шумо дар боғ чӣ гуна рафтор мекунед?
2. Ба нафароне, ки меҳоҳанд шаҳри Душанберо бубинанд, тамошиои кадом мавзеъҳоро тавсия медиҳед? Барои чӣ? Пешниҳодатонро асоснок кунед.



- * Душанбе пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.
- * Баъди он ки Душанбе маркази Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуд, он ба як шаҳри замонавӣ табдил ёфт.
- * Ҳоло Душанбе шаҳри калонтарин, маркази саноатӣ ва илмию фарҳангӣ аст.



1. Ҷавоби дурустро ишора кунед.

Номи шаҳри Душанбе чӣ тавр пайдо шудааст?

- A. Аз замонҳои қадим ин ном мавҷуд буд;
- B. Номи рӯзи ҳафта ба номи шаҳр табдил ёфт;
- C. Аз номи одам гирифта шудааст;
- D. Ин ном ба рӯзи душанбе ягон алоқа надорад.

2. Ҷумларо пурра кунед (калимаи партофташударо ёбед).

Ҳоло Душанбе шаҳри калонтарин ва маркази _____ фарҳангии Тоҷикистон аст.

3. Ҷавобҳои дурусти «ҳа» ё «не»-ро аз ҷадвали зер интихоб кунед:

| | | |
|----|----|-----------------------------------------------------------------|
| ҳа | не | Номи шаҳри Душанбе аз рӯзи душанбе пайдо шудааст. |
| ҳа | не | Пайдоиши номи шаҳри Душанбе ба рӯзи душанбе ягон алоқа надорад. |
| ҳа | не | Душанбеи пешина хонаҳои зиёди баландошёна дошт. |
| ҳа | не | Душанбеи ҳозира шаҳри замонавӣ мебошад. |
| ҳа | не | Дар шаҳри Душанбе корхонаҳои саноатӣ вучуд надоранд. |

3. ВИЛОЯТҲОИ ТОЧИКИСТОН. ШАҲРУ НОҲИЯҲОИ ТОБЕИ МАРКАЗ



- ♦ Кадом вилоятҳои Тоҷикистонро медонед?
- ♦ Шумо дар кадом вилоят ё ноҳия зиндагӣ мекунед?
- ♦ Маркази вилояти шумо кадом шаҳр аст?
- ♦ Каме дар бораи вилоят ё ноҳияни худ нақл кунед.

Тоҷикистон аз се вилоят – Ҳатлон, Суғд, Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ иборат аст. Нигаред ба ҳаритаи зер:



*Вилоятҳои Тоҷикистон ва
шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ*



Рамзи шаҳри Қўргонтеппа вилояти Хатлон калонтарин нерӯгоҳи барқи обии Тоҷикистон چойгир аст. Мавзеъҳои машҳуру таърихии вилояти Хатлон мамнӯъгоҳҳои «Бешаи палангон», «Даштичум», минтақаи сайёҳии Сари Ҳосор, қалъаи Ҳулбук ва мақбараи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ба шумор мераванд.




**Театри Камоли Ҳуҷандӣ
(дар ш. Ҳуҷанд)**

Кишоварзӣ ва чорводорӣ низ хуб тараққӣ кардааст. Ҳунарҳои кандакорӣ ва заргарӣ дар ин қисмати Тоҷикистон хеле хуб инкишоф ёфтааст.

Вилояти Ҳатлон дар қисмати ҷануби Тоҷикистон ҷойгир аст. Маркази вилояти Ҳатлон шаҳри Қўргонтеппа аст. Ҳатлон аз рӯйи шумораи аҳолӣ вилояти калонтарини Тоҷикистон мебошад. Шуғли асосии мардуми вилояти Ҳатлон кишоварзӣ ва ҷорӯдорист. Дар шаҳри Нораки

вилояти Ҳатлон калонтарин нерӯгоҳи барқи обии Тоҷикистон چойгир аст. Мавзеъҳои машҳуру таърихии вилояти Ҳатлон мамнӯъгоҳҳои «Бешаи палангон», «Даштичум», минтақаи сайёҳии Сари Ҳосор, қалъаи Ҳулбук ва мақбараи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ба шумор мераванд.

Вилояти Суғд дар қисмати шимоли Тоҷикистон ҷойгир буда, марказаш шаҳри Ҳуҷанд мебошад. Ҳуҷанд шаҳри саноатӣ ва маркази илму фарҳанг аст. Вилояти Суғд яке аз вилоятҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ тараққикардаи Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Дар ин вило-ят корхонаҳои ресандагӣ, боғандагӣ, қолинбоғӣ мавҷуданд.



Шаҳри Хоруғ

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар қисмати шарқии Тоҷикистон ҷойгир буда, марказаш шаҳри Хоруғ аст. Қисми зиёди Бадахшонро кӯҳҳо ишғол кардаанд. Кӯҳҳои баланд, кӯлҳо, ҷашмаҳои шифобаҳш ва дарёҳои аз онҳо ҷоришаванд дикқати сайёҳони доҳилию ҳориҷиро бештар ба худ ҷалб мекунанд. Ҳар сол ҳазорон нафар сайёҳон ба тамошои ин мавзеъҳо меоянд.

Шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ дар гирду атрофи шаҳри Душанбе ва қисмати марказии Тоҷикистон ҷойгиранд. Ин шаҳру ноҳияҳо бевосита ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон итоат мекунанд, ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ алюмин, тилло, ангиштсанг ва масолеҳи соҳтмонӣ истеҳсол мекунанд.

Инчунин рустани парварӣ ва ҷорводорӣ низ ба роҳ монда шудааст. Ҷойҳои машҳуртарин дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ Қалъаи Ҳисор, Корхонаи алюминбарории шаҳри Турсунзода, осоишгоҳҳои Ҳочаобигарм, Шоҳамбарӣ, Обигарм ва мавзеъҳои сайёҳии Ромит ва Варзоб мебошанд.



Корхонаи воҳиди давлатии "Ширкати алюмини тоҷик дар шаҳри Турсунзода

Лугат ва истилоҳот:

Мухтор – соҳибихтиёр

Кандакорӣ – кандани нақшу нигорҳо дар чӯб, санг, гач ва гайра.

Заргарӣ – хунари истеҳсоли маснуоти зебу зиннат аз зар (тилло, нуқра ва дигар филизот).




1. Барои чӣ шаҳри Душанбе ба ягон вилоят дохил намешавад?
2. Дар шаҳр ё ноҳияи шумо чиҳо истеҳсол мекунанд ва қадом мавзеъҳои намоён вучуд доранд?
3. Вилоятҳои Тоҷикистонро номбар кунед.
4. Номи маркази вилоятҳоро гӯед.
5. Вилояте, ки шумо зиндагӣ мекунед, чӣ ном дорад?


Кори амалӣ



Дунафарӣ маслиҳат намуда, супоришҳои зерро ичро кунед:



1. Харитаи Тоҷикистонро дар албоматон тасвир кунед ва ҳар қадом вилоятро бо ранги маҳсус ранг намоед (агар харитаи тарҳӣ дошта бошед, ин корро дар харитаи тарҳӣ ичро карда метавонед).
2. Бо ёрии омӯзгор муайян кунед, ки шумо дар қадом вилояти Тоҷикистон зиндагӣ мекунед.
3. Вилояти ҳудро аз харитаи деворӣ ё харитаи китоб ёбед, номи вилоят ва маркази онро дар дафтар нависед.



- * Дар Тоҷикистон се вилоят – Ҳатлон, Суғд, Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ мавҷуданд.
- * Вилояти Суғд дар қисмати шимоли Тоҷикистон ҷойгир буда, марказаш шаҳри Ҳуҷанд аст.
- * Вилояти Ҳатлон дар қисмати ҷануби Тоҷикистон ҷойгир аст. Маркази вилояти Ҳатлон шаҳри Қӯрғонтеппа мебошад.

- * Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон дар қисмати шарқӣ (офтоббаро)-и Тоҷикистон ҷойгир буда, марказаш шаҳри Ҳоруғ аст.
- * Шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ дар гирду атрофи Душанбе ва қисми марказии Тоҷикистон ҷойгиранд.



1. Мувофиқ ғузоред.

Мувофиқати вилоятҳоро бо маркази онҳо муайян кунед:

| | |
|-----------|----------------|
| 1. Суғд | A. Ҳоруғ |
| 2. Ҳатлон | Б. Ҳуҷанд |
| 3. ВМҚБ | В. Қўргонтеппа |

2. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.

Қалъаи Ҳулбук дар қадом вилоят ҷойгир шудааст?

А. Суғд

Б. ВМҚБ

В. Ҳатлон



4. ШУҒЛИ АСОСИИ АҲОЛИИ КИШВАРИ МО

- ◆ Ҷӯ гуна шахсро одами меҳнатдӯст мегӯянд?
- ◆ Мардуми Тоҷикистонро меҳнатдӯст меноманд. Ҷаро?
- ◆ Шумо одамони қадом қасбу корҳоро медонед?
- ◆ Оид ба қасби падар ё модари худ нақл кунед.

Аз замонҳои қадим мардуми Тоҷикистон меҳнатдӯст буд. Ба шаҳру дехоти мо нигаред. Биноҳои зебову баландошёна, қасрҳо, роҳу нақбҳо, корхонаҳо, нерӯгоҳҳои бузурги барқи обӣ, ҳамаи ин самараи меҳнати мардуми коргар аст.

Оё ба бозор рафтаед? Меваю сабзавот, гӯшту ҳасиб ва дигар анвои хӯрдании фаровонро дидаед? Ҳамаи ин маҳсули кори кишоварзону чорводорон мебошад.



Дастрончи деҳқон

Аксарияти аҳолии Тоҷикистон дар деҳот зиндагӣ мекунанд. Шуғли асосии мардуми деҳот кишоварзӣ ва ҷорвдорӣ мебошад. Дар баробари ин мардуми мо дар саноат, нақлиёт, соҳтмон ва дигар соҳаҳои хочагӣ кор мекунанд. Соҳтмони биноҳо, нақбҳо, таъмири роҳҳо, бунёди боғҳои дилкушо маҳсали меҳнати мардуми заҳматкаши мост. Агар шумо боре ба самти шаҳрҳои Хӯҷанд, Қӯлоб, Турсунзода ва водии Раҷт сафар кунед, худатон мебинед, ки чӣ гуна роҳҳои ҳамвор соҳта шудаанд. Роҳсозон дили кӯҳҳоро сӯроҳ карда, нақб қандаанд. Чунин нақбҳои мошингузар дар Тоҷикистон зиёданд («Истиқлол», Шаршар, Шаҳристон). Нақбҳо роҳро кӯтоҳ карда, бехатарии ҳаракати нақлиётро таъмин менамоянд.

Мо дар синфонаҳои барҳаво таҳсил карда, дониш меомӯзем, зирақу доно мешавем ва қасби ояндаи худро интихоб мекунем. Ин натиҷаи заҳмати устодони мост.

Агар бемор шавем, ба табиб муроҷиат мекунем. Онҳо моро табобат мекунанд. Қасбу кори табибон муолиҷаи беморон аст.

Аз як ҷой ба ҷойи дигар ба воситай нақлиёт зуд рафта мерасем. Ин натиҷаи кори ронандагон аст. Шумо ҳам дар оянда шуғле ё қасберо интихоб карда, ба мардуми Тоҷикистон хизмат мекунед.

ОДАМОНИ КАСБУ КОРИ ГУНОГУН



Дәхқонон



Коргар



Табиб



Омұзгор

Луғат ва истилоҳот:

Нақб – роҳи аз зери замин ё күх кандашуда барои гузаштани одаму воситаҳои нақлиёт. Нақбҳоро ба хотири кӯтоҳ ва бехатар кардани роҳи мошингард месозанд.

Фаровонӣ – ба маъни бисёр, зиёд будан.

Дастранҷ – коре, ки бо меҳнат (аз ҷумла бо меҳнати дастӣ) ичро карда мешавад.

Муолиҷа – даво кардан, табобат.



1. Меҳнатдӯст будани мардуми Тоҷикистонро чӣ гуна исбот карда метавонед?
2. Зироати ғалладона ва меваю сабзавот дастранҷи одамони кадом касбу кор аст? Оид ба ин касб маълумот дижед.
3. Маҳсулоти саноатиро одамони кадом касб истеҳсол мекунанд? Якчанд маҳсулоти саноатиро номбар кунед.
4. Шахсоне, ки саломатии моро барқарор мекунанд киҳоянд?
5. Оид ба заҳмат дар пешаи омӯзгорӣ фикратонро бо якчанд ҷумла баён кунед.

Кори амалӣ



Бо ҳамсинфатон маслиҳат намуда, касби дӯстдоштаатонро муайян кунед. Гӯед, ки барои чӣ шумо ин касбро дӯст медоред? Фикрҳоятонро дар дафтар нависед.



Дафтарҳоро бо ҳамдигар иваз кунед. Кори ҳамдигарро санҷед ва баҳо гузоред. Ғалатҳоро исплоҳ кунед.



- * Аз замони қадим мардуми Тоҷикистон меҳнатдӯст буд.
- * Мардуми Тоҷикистон дар соҳаҳои гуногун кор кунанд ҳам, вале шуғли асосии мардуми мо кишварзӣ ва ҷорводорӣ мебошад.
- * Ҳамаи мардуми Тоҷикистон барои ободии кишварамон заҳмат мекашанд.
- * Мо низ дар оянда бояд касберо интихоб намуда, барои пешравии кишварамон хизмат кунем.



1. Ҷумларо пурра кунед (калимаи партофташударо ёбед).

Мардуми Тоҷикистон аз замони қадим _____ буданд.

2. Ҷавоби дурустро интихоб намоед.

Шуғли асосии мардуми дехотро муайян кунед:

- А. Кишоварзӣ ва ҷорӯдорӣ;
- Б. Қандакорӣ ва заргарӣ;
- В. Табибӣ ва омӯзгорӣ;
- Г. Роҳсозӣ ва нақлиётсозӣ.

3. Мувоғиқ гузоред.

Касбҳои мардуми Тоҷикистонро бо натиҷаашон муайян кунед:

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 1. Омӯзгор | А. Қашондани мусоғирон ва бор |
| 2. Табиб | Б. Қишигу кор ва рӯёнидани ҳосил |
| 3. Дехқон | В. Табобат ва нигоҳдории саломатӣ |
| 4. Ронанда | Г. Таълиму тарбия ва додани дониш |

5. ДАВЛАТҲОИ ҲАМСОЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН



- Кадом давлатҳои ҳамсояи Тоҷикистонро медонед?
- Деҳа ё шаҳрҳои ҳамсояи маҳалли ҳудро номбар кунед.
- Шумо ба кадом шаҳр ё давлати ҳамсоя рафтаед, дар бораи он нақл кунед.

Кишварҳо ҳам мисли одамон ҳамсоя доранд, ки онҳоро давлатҳои ҳамсарҳад меноманд. Ҳамсояҳои кишвари мо Ӯзбекистон, Қирғизистон, Ҷин (Хитой) ва Афғонистон мебошанд.



Давлатхоу ҳамсояи Тоҷикистон

Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз Шимол ва Ғарб бо Тоҷикистон ҳамсарҳад аст. Пойтахташ шаҳри Тошканд мебошад. Дар Ӯзбекистон дар баробари ӯзбекҳо ҳалқҳои дигар, аз ҷумла тоҷикон, русҳо, қазоқҳо, тоторҳо зиндагӣ мекунанд. Шаҳрҳои Самарқанду Бухоро бо таърихи қадимаи худ дар ҷаҳон машҳуранд. Ин шаҳрҳо дар замонҳои пеш маркази илму фарҳанги тоҷикон буданд. Айни замон шаҳрҳои номбурда ба ҳайати Ҷумҳурии Ӯзбекистон дохил мешаванд.



Китобхонаи миллии Ӯзбекистон дар ш. Тошканд




Юрта (хайма)-и қирғизҳо

Чумхурии Қирғизистон аз қисми шимолу шарқй бо Тоҷикистон ҳамсоя мебошад. Дар Қирғизистон монанди Тоҷикистон кӯҳҳо хело зиёданд. Пойтахти Қирғизистон шаҳри Бишкек мебошад. Дар Қирғизистон қирғизҳо, ўзбекҳо, русҳо, тоҷикон ва қазоқҳо зиндагӣ мекунанд. Шуғли асосии мардуми Қирғизистон кишоварзӣ ва ҷорӯдорӣ, баҳусус гӯсфандпарварӣ ва қутоспарварӣ мебошад. Дар Қирғизистон кӯли зебои Иссикӯл ҷойгир аст. Юрта яке аз ҷамъии мардуми Қирғизистон аст. Юрта манзили маҳсуси сайёр аст, ки одамон дар он зиндагӣ мекунанд.

Ҳамсояи дигари Тоҷикистон **Чумхурии Мардумии Чин (Хитой)** дар қисми Шарқ (офтоббаро) ҷойгир аст. Пойтахташ шаҳри Пекин мебошад. Чумхурии Мардумии Чин аз рӯйи шумораи аҳолӣ дар ҷаҳон ҷои аввалро мегирад. Коса ва табақҳои чинӣ хеле маъруфанд. Машҳурта-

рин ёдгории таърихии Хитой Девори кабири Чин аст, ки қарип 8000 км дарозӣ дорад. Ҳар сол миллионҳо нафар сайёҳони дунё ба тамошои ин мавзеъи таърихӣ меоянд.



Девори кабири Чин

ОЁ ШУМО МЕДОНЕД?

Девори кабири Чин яке аз қадимтарин соҳтмонҳое мебошад, ки то замони мо омада расидаанд. Ин девор аз рӯйи ҳашамат, зебоӣ ва дарозӣ дар ҷаҳон ҳамто надорад.

Ба соҳтмони ин девор зиёда аз 2000 сол пеш Ши Ҳуандӣ ном ҳокими ҳамонвақтаи Чин асос гузоштааст.

Дар соҳтмони Девори кабири Чин зиёда аз 1 миллион одам иштирок кардааст.

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон аз қисми ҷануб бо Тоҷикистон ҳамсарҳад аст. Пойтаҳти ин кишвар шаҳри Кобул мебошад. Дар Афғонистон, тоҷикон, паштуҳо ва дигар ҳалқҳо зиндагӣ мекунанд. Барои рафтумади мардуми ду кишвар ва ба роҳ мондани тиҷорат аз болои дарёи Панҷ байни Тоҷикистону Афғонистон пул (кӯпрук)-ҳо соҳта шудаанд. Ба воситаи ин пулҳо мардуми тоҷику афғон рафтумад ва дар бозорҳои наздисарҳадӣ молҳои худро савдо мекунанд.



Харитаи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон

Лугат ва истилоҳот:

Юрта – хонаҳои сайёри намадине, ки дар он мардуми қирғиз аз замонҳои пеш зиндагӣ мекунанд. Қирғизҳо ва қазоқҳо ҳоло ҳам юртаро истифода мебаранд.

Паштӯҳо – номи як ҳалқият дар Афғонистон.

Сарҳад – нишонае, ки заминero аз ҳам ҷудо мекунад, ҳати шартӣ дар байни ду давлат.



1. Давлатҳои ҳамсарҳади Тоҷикистонро номбар кунед ва номи пойтаҳти онҳоро гӯед.
2. Кадоме аз кишварҳои ҳамсарҳад ба мисли Тоҷикистон кӯҳсор аст? Дар бораи он нақл кунед.
3. Чин дар ҷаҳон бо чӣ машҳур аст?
4. Ўзбекистон дар қадом тарафи Тоҷикистон ҷойгир шудааст?

Кори амалӣ



Дунафарӣ кор карда, аз рӯи харитай китоб ё дигар харитай дастрас давлатҳои бо Тоҷикистон ҳамсоябударо ба харитай тарҳӣ гузаронед. Ҳар кадоми онро бо ранги алоҳида рангмойи кунед. Бо ёрии омӯзгор дар кадом тараф будани онҳоро нисбат ба Тоҷикистон муайян кунед.



Харитай тасвирнамудаи худро ба падар ё модаратон нишон диҳед. Бо ёрии онҳо дар бораи яке аз давлатҳои ҳамсарҳади Тоҷикистон дар ҳачми 5-6 ҷумла маълумот нависед (илова ба матни китоб).



- * Ҷумҳуриҳои Қирғизистон, Ӯзбекистон, Афғонистон ва Чин давлатҳои ҳамсарҳади Тоҷикистон мебошанд.
- * Пойтахти Қирғизистон шаҳри Бишкек, Ӯзбекистон -шаҳри Тошканд, Ҷумҳурии Мардумии Чин-шахри Пекин ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон-шахри Кобул аст.
- * Тоҷикистон бо ҳамсояҳои худ муносибати хуб дорад.



1. Мувофиқ гузоред.

Давлатҳои ҳамсарҳади Тоҷикистонро бо пойтахти онҳо муайян кунед.

| | |
|----------------|------------|
| 1. Афғонистон | A. Тошканд |
| 2. Ӯзбекистон | B. Пекин |
| 3. Қирғизистон | V. Кобул |
| 4. Чин (Хитой) | Г. Бишкек |

2. Ҷумларо пурра кунед.

Дар Қирғизистон кули зебои _____ чойгир аст.

3. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.

Машҳуртарин ёдгории таърихии Чин кадом аст?

- | | |
|-----------------|----------------------|
| A. Пойтахти Чин | B. Девори кабири Чин |
| Б. Аҳолии Чин | Г. Корхонаҳои Чин |

II. АШЁ ВА ҲОДИСАҲОИ ТАБИАТИ ҒАЙРИЗИНДА


6. АШЁИ ТАБИЙ ВА ТАРКИБИ ОН



- *Ба атроф нигаред ва гӯед, ки чиро мебинёд?*
- *Кадоме аз ин ашёҳоро одам сохтааст?*
- *Ашёе, ки одам сохтааст, аз ашёи табиий чӣ фарқ дорад?*
- *Ҳар як ашё аз чизе сохта шудааст, гуфта метавонед ки он чӣ аст?*

Дар синфи дуюм мо бо бисёр хусусиятҳои ашё ва ҳодисаҳои табиӣ шинос шуда будем. Масалан, ҳамаи он чизе, ки моро иҳота кардааст, ашё ва ҳодисаҳои табиат мебошанд. Акнун бо унсурҳои табиат муфассалтар шинос мешавем.


Ҳама чизи дар табиат мавҷудбуда: рустани, ҳайвон, об, ҳаво, хок, Офтоб, ситораҳо, мошин, дучарха ё телевизор **ЧИСМ** номида мешаванд. Расмҳои зерро аз назар гузаронед. Дар онҳо чиҳо тасвир шудаанд?



Дар расм чисмҳо тасвир ёфтаанд. Чисмҳоро аз рӯйи якчанд хусусият ба гурӯҳҳо чудо мекунанд. Масалан, чисмҳои табиӣ ва сунъӣ, осмонӣ ва заминӣ, ғайризинда ва зинда. Аз чисмҳои дар расм тасвирёфта дараҳт, гул, паранда ва Офтоб - чисмҳои табиӣ; хона ва телевизор - чисмҳои сунъиянд. Офтоб чисми осмонӣ ва боқимонда чисмҳои заминӣ мебошанд. Хона, телевизор ва Офтоб чисмҳои ғайризинда; дараҳт, гул ва паранда чисмҳои зинда ба ҳисоб мераванд.

Худи чисм аз чӣ иборат аст? Он чизе, ки чисмҳо аз онҳо соҳта шудаанд, **модда** номида мешавад. Моддаҳо бисёранд. Онҳо дар ҳолати сахт, моеъ ва газмонанд мавҷуданд. Масалан, ҳолати сахти моддаро дар тилло, санг ва ҷӯб, ҳолати моеъро дар об, ҳолати газмонанди моддаро дар гази табиӣ, гази оксиген ва гази нитроген мушоҳида кардан мумкин аст.

Ба таркиби моддаҳо чӣ дохил мешавад? Агар чисм аз моддаҳо иборат бошад, пас моддаҳо аз зарраҳои хурди ба ҷашм ноаён соҳта шудаанд, ки онҳоро **молекула** меноманд. Дар расми зер ҷойгиршавии молекулаҳо дар моддаҳои ҳолаташон ғуногун нишон дода шудааст.



Дар моддаҳои саҳт молекулаҳо бо ҳам наздик, дар моеъ нисбатан дуртар ва дар газ ниҳоят дур ҷойгир шудаанд. Вобаста ба ҳамин ҳусусияти ҷойгиршавии молекулаҳо моддаҳои табиат дар ҳолатҳои гуногун (саҳт, моеъ, газ) вучуд доранд. Ҳамин тарик, ҳамаи ҷисмҳои олами атрофи мо аз моддаҳо ва молекулаҳо иборат мебошанд.

Луғат ва истилоҳот:

Оксиген, нитроген – газҳои таркиби ҳаво мебошанд. Дар таркиби ҳаво ғайр аз ин газҳо боз гази карбон вучуд дорад, ки барои рустаниҳо лозим аст.

Молекула – хурдтарин ҳиссаи модда, ки ҳамаи ҳусусиятҳои асосии он моддаро дорад.



1. Ҷисм чист?
2. Доир ба ҷисмҳои табиӣ ва сунъӣ мисолҳо оред.
3. Якчанд ҷисми зинда ва ғайризиндаро номбар кунед.
4. Моҳтоб, об, дараҳт, ситора. Кадоме аз ин ҷисмҳои номбаршуда ба ғурӯҳи ҷисмҳои осмонӣ ва қадомашон ба ҷисмҳои заминӣ дохил мешаванд?
5. Модда чист? Моддаҳо дар қадом ҳолатҳо мавҷуданд?
6. Оид ба таркиби моддаҳо маълумот дихед.


Кори амалий



1. Якчоя бо ҳамсифонатон оид ба ҷисмҳое мисол оред, ки танҳо аз як модда иборат бошанд.
2. Ҷисмҳоеро номбар кунед, ки аз якчанд модда иборатанд.



Нақшай зерро дар дафтаратон тасвир кунед ва бо мазмуни он шинос шавед. Аз дониши худ ва матни китоб истифода бурда, хонаҳои холии нақшаро пур кунед.



- * Ҳамаи ашёе, ки моро ихота кардаанд, чисм ном доранд.
- * Чисмҳоро ба якчанд гурӯҳ чудо мекунанд: чисмҳои осмонӣ ва заминӣ, табий ва сунъӣ, ғайризинда ва зинда.
- * Чисмҳо аз моддаҳо ташкил ёфтаанд.
- * Моддаҳо дар се ҳолат (саҳт, моеъ, газмонанд) мавҷуданд.
- * Моддаҳо аз зарраҳои хурд - молекулаҳо иборат мебошанд.



1. Чумларо пурра кунед.

Ҳама чизе, ки дар табиат вучуд дорад _____ номида мешавад.

2. Ҷавоби дурустро ишора кунед (дар давра гиред).

Чисмҳо аз чӣ таркиб ёфтаанд?

- А. Об
Б. Хок
В. Моддаҳо

- Г. Рустаниҳо

3. Ақидаҳои дурустро интихоб кунед.

- А. Моддаҳо дар ҳолати саҳт, моеъ ва газмонанд мавҷуданд.
Б. Об ҳолати газмонанди модда мебошад.
В. Тилло ва чӯб ин ҳолати саҳти моддаанд.
Г. Таркиби ҳамаи чисмҳо танҳо аз як модда иборат аст.
Ғ. Моддаҳо аз зарраҳои хурд иборатанд, ки молекула ном доранд.
Д. Ҳамаи чисмҳои олам аз моддаҳо ва молекулаҳо иборатанд.

7. ҶИНСҲОИ КӮҲӢ



- Ҷинси кӯҳӣ гуфта шумо чиро мефаҳмед?
- Оё ҷинсҳои кӯҳӣ фақат дар кӯҳҳо ҷойгир мешаванд?
- Мардуми маҳалли шумо аз ҷинсҳои кӯҳӣ истифода мебаранд? Ҷӯ таер?

Дар рӯйи замин қабати хок мавҷуд аст, ки дар он рустаниҳо мерӯянд, кирмҳо ва ҳашаротҳо зиндагӣ мекунанд. Дар зери қабати хок ҷинсҳои кӯҳӣ ҷойгиранд. Ба ҷинсҳои кӯҳӣ – қум, гил, оҳаксанг, ангиштсанг ва ғайраҳо доҳил мешаванд. Онҳо қабат-қабат ҷойгир шудаанд. Ҷинсҳои кӯҳии зеризаминиӣ аз якчанд сантиметр то даҳҳо метр ғафс мешаванд.

Чинсҳои кӯҳӣ моддаҳои саҳту ковоке мебошанд, ки қишири замин (пӯсти замин) аз онҳо ташкил ёфтааст. Гарчанде «чинсҳои кӯҳӣ» гӯянд ҳам, ин чинсҳо на фақат дар кӯҳҳо, балки дар ҳамвориҳо ва зери қабати хок низ дида мешаванд.

Чинсҳои кӯҳиро ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: чинсҳои кӯҳии саҳт ва чинсҳои кӯҳии нарм (ковок).



Чинси кӯҳии саҳт (мармар)



Чинси кӯҳии нарм (шагъл)

Ба чинсҳои кӯҳии саҳт оҳаксанг, хоросанг, ангиштсанг ва ғайра дохил мешаванд. Чинсҳои кӯҳии нарм – қум, рег, гил, торф ва ғайра мебошанд. Ин чинсҳоро ба осонӣ бо даст шикастан ё майда кардан мумкин аст.

Чинсҳои кӯҳӣ аз маъданҳои ҷудогона иборат мебошанд. Масалан, чинси кӯҳии хоросанг аз се маъдани гуногун – шпати даштӣ, кварц ва абрақ иборат аст. Чинси кӯҳии нарм – қум аз донаҳои кварц, шпати даштӣ ва дигар маъдан (минерал)-ҳо иборат аст.

Бештари чинсҳои кӯҳӣ танҳо аз як маъдан иборат мебошанд. Масалан, дар таркиби оҳаксанг фақат қалсий ва дар таркиби қуми тозаи кварц танҳо кварц мавҷуд аст.



Намудҳоу гуногуни санги квартс

Баъзе маъданҳо хеле кам дучор мешаванд ва чинсҳои кӯҳӣ ба шумор намераванд. Масалан, тилло, алмос ва ғайра.

Ҳамаи чинсҳои кӯҳӣ ва маъданҳое, ки одам онҳоро истифода мебарад, қанданиҳои фоиданок номида мешаванд. Барои мисол, дар расми поён маҳсулоте нишон дода шудаанд, ки одамон онҳоро бо истифодаи квартс истеҳсол кардаанд:



*Маҳсулоте, ки бо истифодаи квартс
истеҳсол шудааст*

ОЁ ШУМО МЕДОНЕД?

Тилло ва нуқра маъдан мебошанд. Тиллои аз ҳама калони табиӣ соли 1872 аз кони «Ситораи умед» дар Австралия ёфт шудааст. Вазни он ба 99 кг 800 грамм баробар буд.

Алмоси аз ҳама калон дар Африқои Ҷанубӣ ёфт шудааст. Вазни он ба 600 грамм баробар буд.

Яке аз аввалин филизҷое, ки инсон ёфтааст, тилло мебошад. Мувоғиқи маълумотҳо 12 ҳазор сол пеш аз мелод тилло маълум будааст.

Лугат ва истилоҳот:

Торф – як навъи сӯзишворие, ки аз боқимондаи дигаршудаи рустаниҳо пайдо шудааст.

Маъдан – моддаҳои табиие, ки дар қиши Замин хобидаанд. Онҳоро минерал ҳам меноманд.

Шпати даштӣ, абрак – хелҳои маъдан (минерал).

Квартс – як навъи маъдани кӯҳӣ

Қиши замин – қабати болоии замин




1. Чиро чинси кӯҳӣ меноманд?
2. Чанд хели чинсҳои кӯҳиро медонед?
3. Оид ба чинсҳои кӯҳии нарм (ковок) мисол оред.
4. Якчанд чинсҳои кӯҳии саҳтро номбар кунед.
5. Чинсҳои кӯҳӣ аз чӣ ташкил ёфтаанд?
6. Канданини фоиданок гуфта чиро меноманд?
7. Одамон аз чинсҳои кӯҳӣ чӣ тавр истифода мебаранд?

Кори амалий



Нақшай саҳифаи 34-ро дар дафтаратон тасвир кунед. Бо ҳамсинфатон онро аз назар гузаронед ва омӯзед. Аз рӯи мазмуни мавзӯъ ҷойҳои холии нақшаро пур кунед.



- * Чинсҳои кӯҳӣ моддаҳои саҳту ковоке мебошанд, ки қишири замин аз онҳо ташкил ёфтааст.
- * Чинсҳои кӯҳӣ ду хел мешаванд: чинсҳои кӯҳии саҳт ва чинсҳои кӯҳии нарм (ковок).
- * Чинсҳои кӯҳӣ аз маъданҳои ҷудогона иборат мебошанд.
- * Бештари чинсҳои кӯҳӣ танҳо аз як маъдан иборатанд.
- * Ҳамаи чинсҳои кӯҳӣ ва маъданҳо, ки одам онҳоро истифода мебарад, канданиҳои фоиданок номида мешаванд.



1. Мувоғиқ гузоред (чавоби дурустло аз сутуни рост ёбед):

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Чинсҳои кӯҳӣ | A. Чинсҳои кӯҳӣ ва минералҳо, ки одам истифода мебарад; |
| 2. Маъданҳо | B. Чинсҳои саҳт ва ковоке, ки қишири Замиро ташкил додаанд; |
| 3. Канданиҳои фоиданок | B. Қисмҳои таркибии чинсҳои кӯҳӣ ё моддаҳои мустақил. |

Чавобхоу дурустро ишора кунед

2. Чинси күҳии саҳтро ёбед:
- А. Қум
 - Б. Оҳаксанг
 - В. Гил
 - Г. Сангреза
3. Чинси күҳии нармро ёбед:
- А. Ангиштсанг
 - Б. Квартсит
 - В. Гил
 - Г. Гранит

4. Аз ақидаҳои зер дурусташро интихоб кунед.

- А. Чинсҳои кӯҳӣ танҳо дар кӯҳҳо мавҷуданд.
- Б. Чинсҳои кӯҳӣ дар ҳамвориҳо ҳам вучуд доранд.
- В. Қишири Замин аз чинсҳои кӯҳӣ ташкил ёфтааст.
- Г. Чинсҳои кӯҳӣ аз маъданҳо иборатанд.
- Ғ. Оҳаксанг ин маъдан аст.
- Д. Алмос ва тилло чинси кӯҳӣ мебошанд.


8. ХОК ЧИСТ?



- ◆ *Дар маҳалли зисти шумо қадом наевъҳои хок вучуд доранд?*
- ◆ *Хоки маҳаллатонро мардум барои чӣ истифода мебаранд?*
- ◆ *Агар дар хона гул ё ягон рустанини дигари хонагӣ дошта бошед, онро чӣ тавр нигоҳубин мекунед?*

Аз боқимондаҳои пӯсидаи рустаний ва ҳайвонот пору ҳосил мешавад. Пору бо чинсҳои кӯҳии майдашуда омехта гардида, хокро ҳосил мекунад. Қабати болоии ҳосилхези замиро хок меноманд.

Ҳамин тариқ, хок аз гил, қум ва пору ҳосил мешавад. Дар таркиби хок об ва ҳаво низ вучуд доранд.



- Хасу хошоки напӯсида
- Моддаҳои пӯсида (пору)
- Қабате, ки моддаҳои ғизоӣ ва намакҳо ҷамъ мешаванд
- Сангреза, қум ва дигар ҷинсҳои кӯҳӯ

Қабатҳои хок

Ҳайвонҳое, ки дар қабатҳои хок зиндагӣ мекунанд (кирми лойхӯрак, ҳашарот, кирминаи онҳо, кӯрмуш ва ғайра), решай рустаниҳоро мегӯранд. Боқимондаи хӯроки онҳо аз рӯда ба хок гузашта, пору мешавад ва хокро ҳосилхез мекунад.

Дар хок хурдтарин организмҳо (микроорганизмҳо) низ зиндагӣ мекунанд. Онҳо хеле зиёданд. Микроорганизмҳо ҷараёни пӯсидани моддаҳоро дар хок метезонанд. Дар таркиби моддаҳои пӯсида ғизо ва намакҳое ҳастанд, ки барои сабзиши рустаниҳо заруранд.

Хок ҳосияти обгузаронӣ, ҳавогузаронӣ ва ҳосилхезӣ дорад. Об дар хок ба ҳар тараф паҳн шуда, бо роҳҳои хурд ҳаракат мекунад. Барои пешгирий кардани хушкшавии хок онро нарм мекунанд. Нармкунии хок бухоршавии обро кам мекунад. Ғайр аз ин, ба хоки нарм ҳаво бештар медарояд, ки он барои нафаскашии микроорганизм ва рустаниҳо зарур аст.

ИНАЧИБ АСТ!

Агар ҳамаи хоки ҳосилхези кураи Замино се ҳисса тасаввур кунем, одамон ҳамагӣ ду ҳиссаи онро истифода мебаранд.

Дар хоки ҳосилхез, маҳсусан кирми лойхӯрак бисёр аст.

Хоке, ки моддаҳои пӯсидаи зиёд дорад, дар он ҳаво ва оби зиёд низ мавҷуд мебошанд.

Қабати нармкардашудаи болоии хок қабатҳои поёни онро аз хушкшавӣ нигоҳ медорад, бинобар ин дехқонон мегӯянд: «Як маротиба нарм кардани хок беҳ аз чанд маротиба обмонӣ аст».

Дар хок ҳар қадар моддаҳои пӯсида зиёд бошанд, хок ҳамон қадар ҳосилхез мешавад. Ҳосилнокӣ— ҳосияти асосии хок ба ҳисоб меравад.

Коркарди хок барои захира кардан ва нигоҳ доштани намии хок ёрӣ расонида, алафҳои бегона ва ҳашароти заароварро нобуд мекунад.



Асбобҳои ҷастӣ ва техникии коркарди хок

Ҳар як рустаний бо решаш аз хок об ва моддаҳои ғизоиро мечаббад. Дар натиҷа хок камҳосил мешавад. Барои пешгирии камҳосилии хок ба он поруи ҳайвонот ва нуриҳои маъданӣ ҳамроҳ мекунанд. Поруи ҳайвонот барои ҳосилхез шудани замин ғизои беҳтарин аст. Пору ҳамаи моддаҳои ғизоии барои рустаний заруриро дар худ дорад ва хокро нарму ҳосилхез нигоҳ медорад.

Лугат ва истилохот:

Микроорганизмҳо – организмҳои хурде, ки онҳоро бо чашми одӣ дида намешавад.

Коркарди хок – шудгори нағз ва нармкунӣ.



1. Хок чист ва аз чӣ ҳосил мешавад?
2. Пору чист?
3. Дар маҳалли зисти шумо қадом намуди хок мавҷуд ҳаст?
4. Ҳосиятҳои асосии хокро номбар кунед.
5. Коркарди хок барои чӣ лозим аст?

Кори амалий



Дар гурӯҳ фаъолият намуда, тачрибаҳои зерро гузаронед. (Аз сабаби он ки дар гузаронидани тачриба аз оташ истифода мешавад, худатон онро танҳо нагузаронед. Тачрибаро шумо якҷоя бо омӯзгор гузаронида аз ӯ ҷойҳои нафаҳморо мепурсед).

Тачриба: Муайян кардани таркиби хок


1. Каме хокро гирифта, ба қосачаи оҳанин андозед ва онро гарм кунед (нигаред ба расми 1). Чиро мушоҳида кардед?
2. Ба болои хики гармшудаистода пораи шишаро нигоҳ доред (нигаред ба расми 2). Чиро мушоҳида кардед?
3. Гармқуниро то тафсидани хок давом диҳед. Чиро мушоҳида ва чиро ҳис кардед?
4. Кулӯҳмайдаро ба зарфи обдор андозед. Чиро мушоҳида кардед?
5. Бо кӯмаки омӯзгор натиҷаи тачрибаҳоро муайян кунед ва дар дафтар қайд намоед.



Расми 1



Расми 2



- * Аз боқимондаҳои пӯсидаи рустаний ва ҳайвонот пору ҳосил мешавад, ки якҷоя бо чинсҳои кӯҳии майдашуда хокро ҳосилхез мекунанд.
- * Қабати болоии ҳосилхези заминро хок меноманд.
- * Дар хок ҳар қадар моддаҳои пӯсида зиёд бошанд, хок ҳамон қадар ҳосилхез мешавад.
- * Ҳосиятҳои асосии хок обгузаронӣ, ҳавогузаронӣ ва ҳосилхезӣ мебошанд.



Ҷавобҳои дурустро интихоб кунед.

1. Хок дар натиҷаи майдашавии қадоме аз ашёҳои зер пайдо шудааст?
 - А. Гил;
 - Б. Чинсҳои кӯҳӣ;
 - В. Пору;
 - Г. Коғаз.
2. Таркиби хок аз чӣ иборат аст?
 - А. Танҳо аз пору;
 - Б. Санѓ ва об;
 - В. Гил, қум, пору, об ва ҳаво;
 - Г. Чинсҳои кӯҳӣ ва пору.

2. Ҳосилхезии хок бештар ба чү вобастагү дорад?


- А. Ба миқдори ҳавои таркиби хок;
- Б. Ба миқдори поруи таркиби хок;
- В. Ба миқдори оби таркиби хок;
- Г. Ба сангрезаҳои таркиби хок.

9. ЧАРО САТҲИ ЗАМИН ДАР ҲАМА ЧО ЯКХЕЛА НЕСТ?



- Оид ба ноҳамвориҳои сатҳи замини маҳалли зисти худ нақл кунед.
- Кӯҳ, теппа, ҳамворӣ ва ҷарӣ аз ҳам чӯ фарқ доранд?
- Одамони маҳалли шумо дар ҳамвориҳо, теппаҳо ва кӯҳҳо чӯ корҳоро ба анҷом мерасонанд?

Аз омӯзиши фанни табиатшиносӣ дар синфи 2-юм шумо медонед, ки ноҳамвориҳои сатҳи Заминро релеф мегӯянд. Инро дар нақшай зер мебинем:



Унсурҳои ташкилкунандай релеф ҳамворӣ, ҷарӣ, теппа ва кӯҳ мебошанд.

Ҳамворӣ. Мавзеъҳои фарохи сатҳи Замин, ки то 200 метр баландӣ доранд, ҳамворӣ номида мешаванд.

Ҳамвориҳо аз замонҳои қадим маскани одамон аст. Дар ҳамворӣ бунёд намудани шаҳрҳо, соҳтани роҳ ва кишту кори зироатҳо мувофиқ ва осон мебошад.

Ҳамвориҳое вомехӯранд, ки сатҳашон тахту ҳамвор мебошад. Чунин ҳамвориҳо дар масофаи даҳҳо километр ягон теппа ё баландие надоранд. Ин гуна ҳамвориҳоро ҳамвории тахт меноманд. Ҳамвориҳоеро, ки дар онҳо теппаҳои баланд вомехӯранд, ҳамвории теппадор меноманд.



Ҳамвории теппадор



Ҳамвории тахт (ҳамвор)


Чарӣ. Ҳамвориҳоро баъзан ҷарҳо бурида мегузаранд. Ҷарӣ пастхамии чуқурест, ки шохаҳо ва нишебиҳои рост дорад. Ҳангоми тез об шудани барф ё борони саҳт, оби ҷӯйчаҳои бисёре ба ҳам рехта, ба селоби пурталотум табдил мейбанд. Оби зиёд ҷорӣ шуда, чуқуриҳоро кофта, қалон мекунад, дар натиҷа, ҷарҳо ба вучуд меоянд.

Ҷарҳо заминҳои ҳосилхезро вайрон карда, ба ҳочагии инсон зарари қалон мерасонанд. Барои ҳамин одамон пайдоиши ҷариро пешгирий мекунанд, яъне дар лаби ҷарҳо буттаву дарахт мешинонанд, барои нигоҳ доштани селоб дарғот месозанд.



Чарū

Теппа. Дар ҳамвориҳо баландиҳо то 200 метрро вохӯрдан мумкин аст. Ин теппа мебошад. Теппа аз домана, нишебӣ ва қулла иборат аст. Қулла қисми баландтарин ва домана қисми пасттарини теппа мебошад. Қисми байни қулла ва доманаи теппаро нишебии теппа меноманд.



Қисмҳои теппа

Теппаҳо аз хок, гил, рег ва сангреза ташкил меёбанд. Дар теппаҳо рустаниҳои гуногуни худрӯй месабзанд. Дар байни ин рустаниҳо гиёҳҳои шифобаҳш хеле зиёданд. Гиёҳшиносон онҳоро ҷамъоварӣ намуда, барои табобати бемориҳои гуногун истифода мебаранд.

ОЁ ШУМО МЕДОНЕД?

Күхҳои Тоҷикистон аз қанданиҳои фоиданок ва сангҳои қиматбаҳо хеле бой мебошанд. Ҳусусан дар кӯҳҳои Помир лаъли Бадаҳишон, санги мармар, лочувард ва бисёр сангҳои дигари қиматбаҳо мавҷуданд. Бо ин сангҳо девор ва фарши биноҳо ва роҳравҳоро оро медиҳанд.

Сангҳои қиматбаҳои Тоҷикистонро дар аксар кишварҳои дунё ҳаридорӣ мекунанд.

Күхҳо. Күх қитъаи сатҳи Замин аст, ки аз маҳалли атроф хеле баланд мебошад. Күх низ ба мисли теппа домана, нишебӣ ва қулла дорад. Күхҳо аз теппаҳо ниҳоят баланд мебошанд. Дар дунё күхҳо ҳастанд, ки баландии онҳо зиёда аз 8000 метр мебошад.

Қисми зиёди қаламрави кишвари моро күхҳо ишғол кардаанд. Күхҳо бо ҳам пайваст шуда, қаторкӯҳҳоро ба вучуд меоранд, ки дарозии онҳо ба даҳҳо ва садҳо километр мерасад. Роҳҳое, ки аз тегаи қаторкӯҳҳо мегузаранд, ағба номида мешаванд.



Күх



Қаторкӯҳ

Луғат ва истилоҳот:

Мавзеъ – қитъа, минтаقا ё майдон.

Фароҳ – васеъ, кушод.

Дарғот – банди пеши оби дарё, наҳр ё ҷӯйҳои калон.

Тега – баландии нӯги күх.



1. Чӣ гуна мавзеъҳоро ҳамворӣ меноманд?
2. Ҳамвории теппадор аз ҳамвории таҳт чӣ фарқ дорад?
3. Пайдоиш ва пешгирии ҷариро фаҳмонед.
4. Теппа чист? Қисмҳои теппаро номбар кунед.
5. Оид ба қӯҳ чӣ медонед?
6. Мафҳуми қаторкӯҳро шарҳ дихед.


Кори амалий



Дунафарӣ фаъолият намуда, супоришҳои зерро ичро кунед:

1. Чӣ бояд кард, ки дар маҳалли зисти шумо, ҷарӣ пайдо нашавад? Фикратонро дар дафтар нависед.
2. Теппаро бо қӯҳ муқоиса намоед:
 - фарқият ва умумияти онҳоро муайян кунед.
 - ҳангоми ичрои супориш аз нақшай зер истифода баред.

УМУМИЯТ



Эзоҳ. Бо нақшаш чунин кор кардан лозим аст: Аломату ҳусусиятҳои теппа дар тарафи чап, қӯҳ дар тарафи рост ва ҷиҳатҳои монандии онҳо дар мобайн навишта мешаванд.



- * Мавзеъҳои фарохи сатҳи Замиро, ки то 200 метр баландӣ доранд, ҳамворӣ меноманд.
- * Замиро аз табдил ёфтан ба ҷарӣ пешгирий кардан лозим аст.
- * Теппа аз 10 то 200 метр баландӣ дорад.
- * Кӯҳ аз маҳалли атроф хеле баланд мебошад.
- * Ҳар як кӯҳ ба мисли теппа домана, нишебӣ ва қулла дорад.
- * Кӯҳҳо бо ҳам пайваст шуда, қаторкӯҳҳоро ба вучуд меоранд.



Ҷавобҳои дурустро ишора кунед.

- | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Теппа ва кӯҳ аз қадом қисмҳо иборатанд? | 2. Қадоме аз ин шаклҳои релеф бештар барои киштукор истифода мешавад? |
| A. Домана, нишебӣ, қулла; | A. Теппа; |
| B. Соҳил, баландӣ, нӯг; | B. Ҷарӣ; |
| C. Қулла, водӣ, нишебӣ; | C. Ҳамворӣ; |
| D. Хок, сангреза, домана. | D. Кӯҳ. |

3. Ҷавобҳои дурусти «ҳа» ё «не»-ро интихоб кунед.

Пайдоиши ҷариро бо чунин роҳҳо пешгирий мекунанд:

| | | |
|----|----|-----------------------------------------------------|
| ҳа | не | Атрофи ҷариро шудгор мекунанд. |
| ҳа | не | Дараҳту буттаҳои атрофро мебуранд. |
| ҳа | не | Дарғот месозанд. |
| ҳа | не | Бутта ва дараҳт мешиноанд. |
| ҳа | не | Ҷараёни пайдошавии ҷариро пешгирий карда намешавад. |

10. ГАРДИШИ ОБ ДАР ТАБИАТ




- *Барои чӣ об дар табиат гардиш мекунад?*
- *Агар об дар табиат гардиш намекард чӣ ҳодиса рӯй медод?*
- *Гардиши об чӣ аҳамият дорад?*

Аҳамияти об дар табиат. Об дар табиат аҳамияти муҳим дорад. Зоро бе об ҳаёт вучуд дошта наметавонад. Замин захираи бузурги об дорад. Аз чор се ҳиссаи сатҳи кураи Заминоро об ишғол кардааст, ки он дар баҳру уқёнусҳо, дарёву кӯлҳо, барфу пиряҳҳо ва ботлоқҳо ҷойгир шудааст. Об инчунин дар қабатҳои зери замин мавҷуд аст. Қисми зиёди ҷисми одам (аз се ду ҳисса)-ро низ об ташкил медиҳад. Ба воситай об аз организми одам ҳар гуна моддаҳои заарарнок ҳориҷ мешаванд. Об барои ҳаёти ҳайвонҳо низ аҳамият дорад. Баъзе ҳайвонҳо, ба мисли моҳӣ, наҳанг, тимсоҳ бевосита дар муҳити обӣ зиндагӣ мекунанд. Об барои нашъунамои рустаниҳо зарур буда, онҳо аз хок ба воситай об ғизо мегиранд, месабзанд ва мева медиҳанд.

Гардиши об дар табиат. Об дар табиат доимо гардиш мекунад. Кадом қувваҳо обро ба гардиш медароранд? Зери таъсири нури Офтоб қисми муайяни об аз баҳру уқёнусҳо ва сатҳи хушкӣ бухор мешавад. Бухори об ноаён ба боло мебарояд. Аз онҳо абр пайдо мешавад ва ба сифати борон боз ба рӯии замин мефурояд. Пас, қисми зиёди оби буғшуда баргашта, ба баҳру уқёнусҳо мерезад, ки онро **гардиши хурди об** мегӯянд.

Лекин қисми муайяни оби буғшударо бод ба болои хушкӣ бурда, дар шакли боришот (борон, барф, жола) мерезад. Об дар сатҳи хушкӣ масофаи дуру дарозро тай намуда, ба воситай дарёҳо, обҳои зеризаминӣ ва яхҳои шиноқунанда боз ба оби уқёнусу баҳрҳо ҳамроҳ мешавад. Ин гардиши обро дар табиат **гардиши калони об** меноманд.



Гардиши калони об дар табиат

ИН АЧИБ АСТ!

Яхҳои шинокунандаро айсберг меноманд. Аз се ду ҳиссаи айсберг дар зери об буда, фақат қисми камаши аз об берун намудор аст. Ҳодисаҳое маълуманд, ки дар уқёнус киштиҳо ба айсберг бармехӯранд ва гарӯ мешаванд.

Агар гардиши об намебуд сатҳи хушкӣ тамоман беоб мемонд, сайёраи мо нисбатан ҳунуктар мешуд ва ҷойивазкунии аксари моддаҳо дар табиат ба амал намеомад.

Ҳамин тавр, дар кураи Замин об ҳамеша дар гардиш аст. Аз таъсири гармии Офтоб об бухор шуда, ба боло меравад ва бо таъсири қувваи кашиши Замин дар шакли барфу борон ба

Замин бармегардад. Тавассути ин гардиш оби кӯлу дарёҳо, намии ҳаво, обҳои зеризаминӣ ва оби пиряҳҳо ҳамеша дар ҳаракат буда, иваз шуда меистанд.




1. Замин дорои кадом захираҳои обӣ мебошад?
2. Нақши обро барои мавҷудоти зинда шарҳ дихед.
3. Гардиши хурди об чист?
4. Ҷараёни баамалоии гардиши калони обро фаҳмонед.
5. Кадом қувваҳо обро дар табиат ба гардиш медароранд?
6. Аҳамияти гардиши об дар табиатро шарҳ дихед.

Кори амалий



Дунафарӣ фаъолият намуда, супоришҳои зерро ичро кунед:

1. Агар аз кайҳон ба сайёраи Замин нигоҳ қунем, вай қабуд менамояд. Ба андешаи шумо ҷаро ин хел аст?
2. Ба 1 кг вазни бадани одам 800 г об рост меояд. Агар вазни шумо 30 кг бошад, миқдори оби баданатонро муайян қунед (барои қӯмак ё маслиҳат ба омӯзгор муроҷиат қунед).



- * Аз ҷор се ҳиссаи сатҳи қураи Заминро об ишғол кардааст.
- * Об дар табиат доимо гардиш мекунад.
- * Агар об аз баҳру уқёнусҳо бухор шуда, дар шакли барфу борон боз ба баҳру уқёнусҳо резад, ин гардиши хурди об аст.
- * Агар об аз баҳру уқёнусҳо бухор шуда, ба болои хушкӣ резад ва дар сатҳи хушкӣ масофаи дуру дарозро тай намуда, боз ба баҳру уқёнусҳо ҳамроҳ шавад, ин гардиши калони об мебошад.



Чавобҳои дурустро интихоб кунед:

1. Чанд ҳиссаи сатҳи кураи Заминро об ишғол кардааст?

- А. Аз се ду ҳисса;
- Б. Аз чор се ҳисса;
- В. Аз панҷ чор ҳисса;
- Г. Аз шаш панҷ ҳисса.

2. Кадоме аз ин ҷисмҳо дар об ҳалшаванд мебошанд?

- А. Шакар
- Б. Қум
- В. Гил
- Г. Сангреза

Ҷумлаҳоро пурра кунед

3. Агар об аз баҳру уқёнусҳо бухор шуда, боз ба баҳру уқёнусҳо резад, ин гардиши _____ об аст.

4. Агар об аз баҳру уқёнусҳо бухор шуда, ба хушкӣ резад ва масофаи дуру дарозро тай намуда, ба оби уқёнусу баҳроҳо ҳамроҳ шавад, инро гардиши _____ об меноманд.

11. ОБҲОИ ХУШКӢ




- ◆ Об дар рӯйи Замин дар қадом шакл вомехӯрад?
- ◆ Обҳои маҳалли зисти худро номбар кунед.
- ◆ Оид ба истифодаи захираи обии маҳалли зисти худ нақл кунед.

Ба захираи оби қисмати хушкии Замин – обҳои зеризаминӣ, оби дарё, кӯлу обанборҳо, ботлоқҳо ва барфу пиряҳҳо дохил мешаванд. Ҳоло бо баъзе аз онҳо шинос мешавем.

Обҳои зеризаминӣ. Обҳои зеризаминӣ дар натиҷаи ба зери замин ҷаббиди шудани оби барфу борон ва обҳои равон пайдо мешаванд. Обҳоеро, ки дар зери замин ҷойгиранд, обҳои зеризаминӣ меноманд.

Дар қисми болоии қишири Замин чинсҳо қабат-қабат чой гирифтаанд. Қабатхое, ки таркиби онҳо аз қум, рег, сангреза ва хок иборат аст, обро аз худ мегузаронанд. Қабатхое, ки аз гил ва дигар чинсҳои саҳт иборатанд, обро намегузаронанд. Об ба поён то қабати обногузар меравад ва дар он чо ҷамъ шуда, ба самти нишеб ҳаракат мекунад. Обҳои зеризамини аз водӣ, ҷарӣ ё доманаи кӯҳ ба рӯйи замин баромада, ҷашмаро ҳосил мекунанд.



Пайдоиши ҷашма

Обҳои зеризаминиро, ки дар таркибашон ба миқдори зиёд намакҳои гуногун ва газҳо ҳал шудааст, обҳои маъданӣ (минерали) меноманд. Ин обҳо хусусияти шифобахшӣ доранд. Ҳарорати оби баъзеи онҳо гарм буда, то 90°C мерасад. Оби ин гуна ҷашмаҳоро барои нӯшидан ва муолиҷаи беморон истифода мебаранд.

Дарё. Обҳо дар рӯйи замин ба як самти муайян ҷорӣ шуда, дарёро ташкил медиҳанд. Оби ҷӯйчаҳо ба ҳамдигар якҷоя шуда, дарёчаҳои хурд ва поёнтар дарёро ташкил медиҳанд. Дарёҳо аз оби ҷашмаҳо, пиряҳо ва борону барф сарчашма мегиранд.



Дарё ва қисмҳои он

Дарёҳо барои табиат ва ҳаёти одамон аҳамияти беандоза доранд. Одамон оби дарёҳоро барои нӯшидан ва шустушӯй, хӯрокпазӣ, обёрии заминҳо ва дигар фаъолиятҳои хочагидорӣ истифода мебаранд.



Дарё дар ҳамворӣ



Дарё дар кӯҳистон



Күли табиӣ

Күл ва обанбор. Күл пастхамии табиии аз об пуршуда аст. Оби күлҳо аз кучо омадааст? Асосан ба күлҳо оби дарёҳо мерезанд. Баъзе күлҳоро чашмаҳо бо об таъмин мекунанд. Оби күлҳо ширин ва шӯр мешавад. Аз баъзе күлҳо оби зиёдатӣ ҷорӣ шуда меравад. Ин гуна күлҳоро күлҳои равон мегӯянд.

Одамон пеши роҳи дарёро баста, күли сунъӣ месозанд, ки ин обанбор ном дорад. Аз сатҳи баландшудаи оби обанбор истифода бурда, заминҳои бекорхобида обёрий карда мешаванд.



Шаршара

Кори об. Об метавонад дар табиат корҳои зиёде кунад. Об аз сатҳи замин хокро шуста мебарад ва бо гузаштани солҳо ҷарӣ пайдо мекунад.

Селобҳои кӯҳӣ шаршараҳоро ба вучуд оварда, на фақат ҷинсҳои ковок, балки ҳарсангҳои калонро шуста вайрон

мекунанд ва дар натиҷа дар кӯҳҳо дараҳо пайдо мешаванд. Ҳангоми ба қаъри Замин даромадан об баъзе ҷинсҳои сари роҳашро ҳал мекунад ва ғорҳоро ба вучуд меорад.

Об на фақат вайронкор аст. Вай метавонад боз созандагӣ ҳам бошад. Ҷинсҳои шустаро оварда, дар поёноби дарё ҷазираҳоро

ба вучуд меорад. Оби дарё ҳангоми обхезии баҳорй лойқаи ҳосилхез меорад, ки дар он рустаниҳо хуб нашъунамо меёбанд.

ИН АЧИБ АСТ!

Гори аз ҳама калонтарин дар давлати Малайзия (гори Саравак - Чембер) чойгир аст. Дарозии вай 700 метр буда, паҳнонаш 300 метрро ташкил медиҳад. Чуқурии гор 7 метр буда, дар он 7 500 автобусро ҷой кардан мумкин аст.

Лугат ва истилоҳот:

Чазира – қисми хушкие, ки онро аз чор тараф об ихота кардааст.

Гор – ковокии зеризаминие, ки дар натиҷаи таъсири об пайдо мешавад.

Дара – водии танги воқеъ дар байни ду кӯҳ ё силсилаи кӯҳҳо.



1. Кадом обҳоро обҳои зеризаминий меноманд?
2. Пайдо шудани чашмаро шарҳ диҳед.
3. Барои чӣ баъзе чашмаҳоро шифобаҳш меноманд?
4. Оби дарёҳоро бо кадом мақсад истифода мебаранд?
5. Кӯл чист ва он чанд хел мешавад?
6. Бо кадом мақсад одамон обанборҳои сунъӣ месозанд?
7. Оид ба ҳаробкорӣ ва созандагии об мисол биёред.

Кори амалӣ



Дар гурӯҳҳо бо ёрии омӯзгор:

1. Аз ҳаритай Тоҷикистон дарё ва кӯлҳоро ёбед ва номи онҳоро дар дафтар нависед.
2. Муайян кунед, ки дар кадом дарёҳои Тоҷикистон нерӯгоҳҳои барқи обӣ (НБО) сохта шудааст. Номи онҳоро нависед.




Коратонро бо гурӯҳи ҳамсоя иваз кунед, бо он шинос шуда, баҳо гузоред (аз 1 то 5 хол). Ҳангоми баҳогузорӣ ба масъалаҳои зер диққат дидед:

1. Ороиши кор чӣ гуна аст?
2. Аз мазмуни он ягон чиз фаҳмида мешавад ё не?



Агар дар маҳаллаатон дарё бошад, мушоҳида кунед, ки дар қадом фаслҳо сатҳи оби он каму зиёд мешавад. Натиҷаи мушоҳидаҳоро дар дафтаратон нависед.



- * Обҳоеро, ки дар зери замин ҷойгиранд, обҳои зеризаминий меноманд.
- * Обҳои зеризаминие, ки дар таркибашон ба миқдори зиёд газ ва намакҳои гуногун ҳал шудааст, обҳои маъданӣ (минералӣ) номида мешаванд.
- * Обҳо дар рӯии Замин ба як самти муайян ҷорӣ шуда, дарёро ташкил медиҳанд.
- * Кӯл пастхамии табиии аз об пуршуда аст. Кӯлҳо равон ва норавон мешаванд.
- * Обанборҳоро одамон бо мақсади соҳтани нерӯгоҳи барқи обӣ ва обёрий кардани заминҳо месозанд.
- * Об метавонад ҳаробкор ва созанд ба бошад.



1. Муевофиқ гузоред (ҷавобҳои дурустӣ аз сутуни рост ёбед).

Чинсҳои обгузар ва обногузарро муайян кунед:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Чинсҳои обгузар | А. Гил |
| 2. Чинсҳои обногузар | Б. Сангреза |
| | В. Хок |
| | Г. Қум |

2. Җавобҳои дурусти «ҳа» ё «не»-ро аз ҷадвали зер интихоб кунед.

Ҳамон обро оби маъданӣ (минералӣ) меноманд, ки;

| | | |
|----|----|--------------------------------------|
| ҳа | не | дар таркибаш лой дорад; |
| ҳа | не | дар таркибаш намакҳои гуногун дорад; |
| ҳа | не | дар таркибаш газҳои гуногун дорад; |
| ҳа | не | дар таркибаш қум дорад; |
| ҳа | не | хусусияти шифобахшӣ дорад. |

3. Ақидаҳои дурустро интихоб кунед.

- Обҳо дар рӯйи Замин ба як самти муайян ҷорӣ шуда, дарёро ташкил медиҳанд.
- Одамон оби дарёро барои корҳои гуногун истифода мебаранд.
- Одамон аз оби дарёҳо истифода намебаранд.
- Кӯл пастхамии табиии аз об пуршуда аст.
- Оби ҳамаи кӯлҳо равон мебошад.
- Обанбор кӯли сунъиест, ки онро одамон сохтаанд.

4. Ҷумларо пурра кунед.

Об на фақат ҳаробкор аст, вай метавонад _____ ҳам бошад.

12. ҲАВО, ТАРКИБ ВА ХОСИЯТҲОИ ОН




- ◆ Ҳаево дар куҷо ҷойгир аст?
- ◆ Таркиби ҳаево аз қадом газҳо иборат мебошад?
- ◆ Ҷаро мо бояд ҳавои хонаро ҳамеша тоза нигоҳ дорем?
- ◆ Ҳангоми оташ афрӯҳтан одамон бо ашёе оташро шамол медиҳанд (ба сӯи оташ пуф мекунанд). Барои чӯ? Шарҳ дуҳед.

Заминоро қабати ғафси ҳаво печонида гирифтааст. Ин қабати ҳаво атмосфера ном дорад. Дар ҳама ҷо – кӯҳҳои баланд, ҷоҳҳои

чүкүр ва сатҳи Замин ҳаво мавҷуд аст. Мо имконияти дидани ҳаворо надорем, чунки ҳаво беранг ва шаффофф мебошад. Ин яке аз хосиятҳои ҳаво аст. Аммо қабати ғафси ҳаво ранг дорад. Ранги кабуди осмон – ин қабати ҳавоест, ки нурҳои Офтоб онро равшан кардааст.

Ҳаво ҳам ба мисли дигар чисмҳо дар табиат хосияти ҷойишғолкуй дорад. Агар зарфи шишагинеро чаппа карда, ба об ғӯтонем, мебинем, ки ҳавои дохили он намегузорад то об дохили зарф дарояд.

Ҳаво хосияти фишурдашавӣ дорад. Масалан, дохили тӯб ва ҷарҳи мошинҳо бо ҳавои фишурда пур карда шудааст. Ҳавои фишурда ҷандир мебошад. Ҳангоми ба замин барҳӯрдани тӯб, ҳавои дохилаш боз ҳам зиёдтар фишурда мешавад ва тӯбро аз замин ба боло тела медиҳад.



*Зарфи ҳаводори ба об чаппа
ғӯтонидашуда*



*Ҷарҳи автомобилии бо
ҳаво пуркардашуда*

Ҳаво хосияти сусти гармигузаронӣ дорад. Масалан, ҳавои дар қабати либоси пашмӣ мавҷудбуда гармии бадани моро нигоҳ медорад. Барф хунук аст, аммо ҳавои байни зарраҳои барф замин ва рустаниҳоро аз хунуқӣ муҳофизат мекунад.

Аз таъсири гармию хунуқӣ ҳаво хосияти васеъшавӣ ва фишурдашавӣ дорад. Ҳавои гарм ба боло ҳаракат мекунад. Ин хосияти ҳаворо ҳангоми парвоз кардан бо кураҳои ҳавоӣ истифода мебаранд.

Таркиби ҳаво аз газҳои зиёд иборат аст. Газҳои асосии таркиби ҳаво нитроген ва оксиген мебошанд. Оксиген тақрибан аз панҷ як ҳиссаи ҳаво ва нитроген бошад, аз панҷ ҷор ҳиссаи ҳаворо ташкил медиҳад. Ин газҳо беранг ва бебӯй мебошанд. Гази оксиген барои нафасирии одамон, ҳайвонот ва наботот зарур аст. Дар таркиби ҳаво ба микдори каме гази карбонат низ мавҷуд аст. Вай ҳам берангу бебӯй буда, барои нафаскашии организмҳои зинда лозим намешавад.

Микдори гази оксиген ва карбонат дар дохили манзили зист доим тағиیر меёбад, чунки ҳангоми нафаскашӣ мавҷудоти зинда оксигенро фурӯ бурда, гази карбонатро хориҷ мекунанд. Барои он ки ҳавои хона ба нафаскашӣ мусоид бошад, баъзан дару тирезаҳоро кушодан лозим меояд.

Дар таркиби ҳаво инчунин буғи об мавҷуд аст. Ҳавои намнок буғи зиёд дорад, ҳавои гарм бошад кам. Агар намии ҳаво зиёд шавад, боришот ба амал меояд.

Дар таркиби ҳаво ҳар гуна омехтаҳо, ба мисли ҷанг, гард, дуд ва ғайраро низ дидан мумкин аст.

Лугат ва истилоҳот:

Шаффоғ – тобон, соғ, бегубор, тоза.

Ҳавои фишурда – ҳаҷми ҳаворо маҷбуран хурд кардан.

Ҷандир – ба маънои ҳаму ростшаванда, хурду васеъшаванда.



1. Атмосфера чист?
2. Хусусияти пахншавии ҳаворо дар табиат фахмонед.
3. Чаро ба назари мо осмон кабуд менамояд?
4. Хосиятҳои ҳаворо номбар кунед ва шарҳ диҳед.
5. Таркиби ҳаво аз кадом газҳо иборат аст?
6. Кадом омехтаҳои таркиби ҳаворо номбар карда метавонед?

Кори амалий



Дар гурӯҳҳо таҷрибаи зерро гузаронед. Ҳангоми гузаронидани таҷриба бодиқкат мушоҳида кунед ва натиҷаҳои онро нависед:

Таҷриба: Васеъшавӣ ва фишурдашавии ҳаво.

1. Зарфи шишагиро гирифта, ба даҳони он найчай шишагиро бо пластилин (хамираи хушкнашаванда барои шаклсозӣ) пайваст меқунем.
2. Нӯги найчаро ба зарфи дигари обдор дохил намуда, бо дастонамон зарфи шишагиро гарм меқунем. Чиро мушоҳида меқунем?
3. Матоero тар карда, ба болои он мепӯшонем. Яъне зарфи шишагиро хунук меқунем. Чиро мушоҳида меқунем?

Шарҳи таҷриба


Вақте ки мо бо дастонамон зарфи шишагиро гарм меқунем, мебинем, ки аз нӯги найчай дохили зарфи обдор ҳубобчаҳои ҳаво баромада истодааст. Яъне ҳаво аз ҳарорати дастони мо гарм шуда, аз зарф берун мебарояд.

Дар ҳамин вақт агар зарфро хунук кунем (матоero тар карда, ба он пӯшонем), мебинем, ки об ба найча дохил мешавад. Яъне ҳаво ҳангоми хунукшавӣ фишурда шуд ва барои дохилшавии об ҷойро холӣ кард.



Газҳои нитроген, оксиген ва карбонат ба таркиби ҳаво дохил мешаванд. Доираро дар дафтар тасвир кунед ва дар ҳиссаҳои он ҷойи ҳар қадоми газҳоро нишон дихед.

Агар душворӣ қашед, бори дигар ба матни мавзӯъ баргардед ва қисми ба “Таркиби ҳаво” даҳлдоштаи онро бодикӯт ҳонед.



- * Заминро қабати ғафси ҳаво пеҷонида гирифтааст, ки онро атмосфера меноманд.
- * Қабати ғафси ҳаво ранг дорад. Ранги қабуди осмон – ин қабати ғафси ҳавоест, ки нури Офтоб онро равшан кардааст.
- * Ҳаво хосиятҳои зиёд дорад: ишғоли ҷой, фишурдашавӣ, васеъшавӣ, гармигузаронӣ, ба боло ҳаракат кардан.
- * Таркиби ҳаво аз газҳои зиёд иборат аст. Газҳои асосии таркиби ҳаво - нитроген, оксиген ва карбон мебошанд.



1. Ҷавоби нодурустро ишора кунед.

Хосиятҳои ҳаво чунинанд:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| A. Берангӣ ва шаффоғӣ | B. Сахтии ҳаво |
| Б. Васеъ ва фишурдашавӣ | Г. Гармигузаронӣ |

2. Ҷавоби дурустро ишора кунед.

Ба дохили зарфи ҳаводори дар об ҷаппа гузошташуда об намедарояд. Сабаб дар чист?

- А. Ҳаво ҷойро ишғол кардааст.
- Б. Ҳавои дохили зарф фишурда шудааст.

В. Ҳарорати об хунук аст.

Г. Дар таркиби ҳаво гази карбонат вучуд дорад.

3. Ҷумларо пурра кунед.

Газҳои асосии таркиби ҳаво гази _____ ва гази _____ мебошанд.

13. БОД (ҲАВО) ВА ПАЙДОИШИ ОН




- Кадом намудҳои бодро медонед?
- Чаро бод гоҳ ба як самт ва гоҳ ба самти дигар ҳаракат мекунад?
- Одамон аз бод чӯ гуна истифода мебаранд?

Ҳаво шаффоф буда, аз худаш нурҳои Офтобро мегузаронад ва қариб гарм намешавад. Замин бошад, ҷисми шаффоф нест, вай нурҳои Офтобро дар худ нигоҳ дошта, гарм мешавад. Аз ҳисоби замини гармшуда ҳаво ҳам гарм мешавад ва ба боло ҳаракат мекунад. Ҳар қадар аз сатҳи Замин боло шудан гирем, ҳамон қадар ҳаво хунук мешавад. Дар кӯҳҳои баланд ҳарорати ҳаво паст аст, ҳатто дар фасли тобистон барф об намешавад. Барфи солҳои зиёд ҷамъшуда ба пирях табдил меёбад. Зери таъсири қувваи кашиши Замин пиряҳҳо оҳиста-оҳиста ба поён мелағжанд. Дар поён ҳаво гармтар аст. Аз ин рӯ канорҳои пирях об мешаванд.

Рӯзона аз таъсири нурҳои Офтоб хушкӣ нисбат ба об зудтар гарм мешавад. Сабаб дар он аст, ки об шаффоф буда, нурҳоро аз худаш мегузаронад. Ҳавои дар болои хушкӣ гармшуда ба боло мебарояд. Ба ҷойи он аз баҳр, дарё ва кӯл ҳавои нисбатан хунук меояд.

Бо фаро расидани шаб хушкӣ нисбат ба об тез хунук мешавад. Бинобар ин ҳавои болои об гарм буда, ба боло ҳаракат меқунад. Ба чойи он аз хушкӣ ҳавои хунук меояд.



Самти вазиши бод дар давоми шабонарӯз

Сатҳи Замин дар ҳама чо як хел гарм намешавад. Дар он ҷойхое, ки Замин зиёдтар гарм мешавад, ҳаво гарм аст ва боло мебарояд. Ба чойи он ҳавои хунук меояд. Ҳамин тавр, ҳаво мунтазам омехта мешавад. Омехташавӣ (ҳаракат)-и ҳаворо дар сатҳи Замин бод (шамол) меноманд.

Бод метавонад суст ва ниҳоят саҳт вазад. Боди саҳтро тӯфон мегӯянд. Баъзан тӯфон дар шакли гирдбоди даврзананда пайдо мешавад. Тӯфон ва гирдбод ҳама чизи дар роҳашон пешомадаро ба ҳаво мебардоранд. Махсусан, тӯфон ва гирдбод дар баҳрҳо даҳшатноканд, чунки мавҷҳои калони обиро ҳосил меқунанд.



Тӯфон ва гирдбодҳои даврзананд

ОЁ ШУМО МЕДОНЕД?

Дар Қитъаи Амрико гирдбодҳои даҳшатноке ба амал меоянд, ки хона ва қатораҳоро чаппа мекунанд. Ин бодҳои даврзананд мосинҳои сабукравро бардошта, ба масофаи садҳо метр бурда мепартоянд.

Ҳар сол дар дунё тӯфонҳо ва гирдбодҳо ба табиат ва хоҷагии одамон миллионҳо сомонӣ зарар мерасонанд.

Агар бод аз самти баҳр ояд, намнок мебошад ва борону барфро меорад. Аз биёбонҳо боди хушк мевазад. Ин бодҳо боронгарӣ намеоранд, чунки дар таркиби он буғи об кам аст.

Бод ба самтҳои гуногун мевазад. Самти бодро бо асбоби маҳсус, ки боднамо (флюгер) ном дорад, муайян мекунанд.

Одамон нерӯи бодро ба фоидаи худ истифода бурда метавонанд. Масалан, аз қувваи бод нерӯи барқ истеҳсол мекунанд. Шумо бо ин масъала дар синфи 4 муфассалтар шинос мешавед.

Лугат ва истилоҳот:

Флюгер (боднамо) – асбобест, ки бо ёрии он дар истгоҳҳои обуҳавосанҷӣ самти бодро муайян мекунанд.

Қитъа – қисми қалони хушкиро (бо ҷазираҳои атрофаш) меноманд. Онҳо шаштоянд: Амрико, Африқо, Аврупо, Осиё, Австралия ва Антарктида.



1. Барои чӣ қуллаи кӯҳҳо барфпӯш аст?
2. Ҳаво кадом вақт дар болои об ва кай дар болои хушкӣ гарм аст? Шарҳ дихед.
3. Бод чист?
4. Кадом хели бодро тӯфон меноманд?
5. Оид ба зарари бод ба табиат ва хочагии одамон мисолҳо биёред.
6. Аҳамияти боднамо (флюгер)-ро шарҳ дихед.

Кори амалӣ



Дунафарӣ бо ҳамсинфатон фаъолият намуда, масъалаҳои зерро ҳал кунед:

1. Одамоне, ки тобистон дар соҳили баҳр, болои қум истироҳат менамуданд, ҳарорати ҳаворо чен карданд. Ҳароратсанҷ 28°C нишон дод. Одаме, ки завраксавор аз соҳил дур рафта буд, мушоҳида кард, ки ҳарорат дар баҳр 25°C аст. Фарқи ин ҳароратҳоро чӣ гуна шарҳ додан мумкин аст?
2. Бо ёрии омӯзгор аз ҳарита кӯҳҳоеро ёбед, ки дар қуллаашон барфу пирях доранд. Ин гуна кӯҳҳо метавонанд дар Африқои гарм ҳам мавҷуд бошанд?



- * Ҳаво шаффофф буда, аз худаш нурхони Офтобро мегузаронад.
- * Аз ҳисоби замини гармшуда ҳаво ҳам гарм мешавад ва ба боло ҳаракат мекунад.
- * Ҳар қадар аз сатҳи гарми Замин боло шудан гирем, ҳамон қадар ҳаво хунук мешавад. Бинобар ин дар қуллаи кӯҳҳои баланд ҳамеша барфу пиряҳҳо вучуд доранд.
- * Омехташавӣ (ҳаракат)-и ҳаворо дар сатҳи Замин бод (шамол) меноманд.



1. Ақидаҳои дурустро интихоб кунед:

- A. Ҳавои хунук ба боло ҳаракат мекунад.
- B. Ҳаво дар рӯйи Замин гарм шуда, ба боло ҳаракат мекунад.
- C. Омехташавии ҳаворо дар сатҳи Замин бод меноманд.
- D. Шабона ҳаво дар болои об хунук аст.
- E. Ҳангоми болоравӣ, ҳаво хунук мешавад.
- F. Ҳаво доимо дар ҳаракат мебошад.

2. Ҷавоби дурустро ишора кунед.

Рӯзона ҳаво гармтар аст, дар;

- | | |
|-----------------|---------------------|
| A. болои хушкӣ; | B. дар ҳарду; |
| B. болои баҳр; | Г. дар ҳеч қадомаш. |

3. Ҷумларо пурра кунед

Агар бод аз баҳр ояд дар таркиби он _____ зиёд мебошад.

14. АБР ВА БОРИШОТ ЧИ ГУНА ПАЙДО МЕШАВАНД?



- ♦ Абр аз кучо пайдо мешавад?
- ♦ Кадом намуди боришотро медонед?
- ♦ Оид ба фоида ва зарари боришот дар маҳалли зисти худ нақл кунед.

Дар кураи Замин об хеле зиёд аст. Ҳангоми гармшавӣ об ба буғ табдил меёбад (бухор мешавад). Ҳар қадаре ки ҳарорат гарм бошад, ҳамон қадар бухоршавии об ҳам зиёд мешавад. Буғи об ноаён буда, ҳама вақт дар таркиби ҳаво мавҷуд аст.

Вақте ки ҳаво хунук мешавад, аз буғ зарраҳои хурди об пайдо мегардад. Мех (туман) аз ҳамин гуна зарраҳои об иборат аст.

Дар баландиҳои гуногун аз сатҳи Замин абрҳо ҷойгиранд. Абр ҳамон меҳ (туман) аст, ки дар баландӣ ҷойгир шудааст. Зарраҳои об дар абрҳо якҷоя шуда, ба қатраи қалонтар табдил меёбанд. Абр тира шуда, ба абри сиёҳ мубаддал мегардад. Қатраҳои об қалон ва вазнин шуда, худро дар боло нигоҳ дошта наметавонанд ва дар шакли борон, зимистон дар шакли барф ба замин мерезанд.



Абрҳои боронӣ

Шабнам ва қирав. Баъзе намудҳои боришот бе абр пайдо мешаванд. Шабнам ва қирав аз ҷумлаи онҳоянд. Дар фасли баҳор ва миёнаи тирамоҳ шабона сатҳи Замин нисбат ба ҳаво тез хунук мешавад. Ҳавои ба сатҳи Замин наздик ба ҷисмҳои хунукшуда (рустанӣ, санг ва ғайра) расида, хунук мешавад ва аз ҳуд намӣ ҷудо мекунад. Намии аз таркиби ҳаво ҷудошуда, дар шакли қатраҳои об дар болои барги рустаниҳо, санг ва дигар ашё ҷамъ мешавад, ки онро шабнам меноманд. Агар шабона ҳарорати ҳаво аз 0°C паст шавад, қатраҳои об ба ях табдил мейбанд. Яъне шабнам ба қирав мубаддал мешавад.

Баъзан дар баҳору тирамоҳ жола меборад. Жола ҳамон вақт пайдо мешавад, ки агар ҷараёни гармии ҳаво буғро хеле боло бардорад. Буғ ба зарраҳои яхи дар боло мавҷудбуда мечаспад. Дар натиҷа, жола пайдо мешавад. Жолаи саҳт ба ҳочагӣ зарар мерасонад: қиштзорҳои гандум, ҷавдор, пахта ва инчунин ҳосили боғу токзорро нобуд мекунад.



Донаҳои жолаи зараровар

Баъзан жола баробари тухми қабӯтар ва ҳатто қалонтар мешавад. Барои он ки одамон ҳудро аз зарари жола муҳофизат намоянд, аз замонҳои пеш қӯшиш намудаанд, ки обу ҳаворо

пешгүйй кунанд. Пешгүйии обу ҳаво на фақат барои кишоварзону сохтмончиён, инчунин барои баҳрнавардон ва ронандагони нақлиёти гуногун зарур аст.

ИН АЧИБ АСТ!

Аз рӯйи шакл абрҳоро ба пармонанд, қабат-қабат ва тӯдагӣ чудо мекунанд. Боришот аз абрҳои қабат-қабат ва тӯдагӣ ба вуҷуд меояд.

Дар як вақт, дар минтақаҳои гуногуни кураи Замин таҳминан 1800 ҳодисаи боридани жола мушоҳида мешавад.

Боридани жола аз ҳама зиёд дар ҷазираи Ява (Индонезия) мушоҳида гардидааст. Дар ин ҷо ҳар сол ба ҳисоби миёна 167 рӯз раъду барқ ва жола ба амал меояд.

Лугат ва истилоҳот:

Мех (туман) – ҷамъшавии зарраҳои хурди об ё ях дар қисми поёнии атмосфера (ба сатҳи Замин наздик).

Абр – ҷамъшавии зарраҳои хурди об ё ях дар қабати атмосфера (аз сатҳи Замин баланд).

Мубаддал – табдил ёфтани.



1. Туман чӣ гуна пайдо мешавад?
2. Пайдоиши абрҳоро шарҳ диҳед.
3. Намуди боришотро номбар кунед.
4. Оид ба зарари жола ба рӯзгори одамон чӣ гуфта метавонед?
5. Пайдоиши шабнам ва қиравро шарҳ диҳед.
6. Пешгүйии обу ҳаво барои одамон чӣ аҳамият дорад?

Кори амали



Ин фаъолиятро дунафарӣ ичро кунед.

Шумо аллакай бо ҷадвали мушоҳидаи обу ҳаво кор карда метавонед. Аз таҷрибаaton истифода бурда;

- обу ҳавои маҳаллатонро мушоҳида кунед;
- мушоҳидаҳоятонро ҷамъбаст намуда, оид ба обу ҳавои якҳафтаина маълумотнома нависед.



- * Дар таркиби ҳаво буғи ба чашм ноаёни об мавҷуд аст. Вақте ки ҳаво хунук мешавад, аз буғ қатраҳои хурди об ба вүчуд меоянд. Мех (туман) аз ҳамин гуна қатраҳои об иборат аст.
- * Абр ҳамон меҳ (туман) аст, ки аз Замин боло چойгир шудааст.
- * Борон, барф ва жола намуди боришот мебошанд.
- * Шабнам ва қирав боришоте мебошанд, ки аз нами таркиби ҳаво пайдо шудаанд.
- * Барои муҳофизат аз зарари боришот одамон аз замонҳои пеш қӯшиш менамуданд, обу ҳаворо пешгӯйӣ кунанд.



1. Мувофиқ гузоред (ҷавоби дурустро аз сутуни рост ёбед). Мафҳумҳоро бо хосияташон мувофиқ гузоред:

| | |
|-------------------|-------------------------------------------|
| 1. Мех (туман) | A. Дар баландиҳои гуногун چойгир шудааст. |
| 2. Абр | B. Ҷамъшавии қатраҳои об дар сатҳи Замин. |
| 3. Абри сиёҳ | B. Ин абрҳо боришот меоранд. |

2. Ҷумларо пурра кунед.

Қатраҳои калони об вазнин шуда, худро дар боло нигоҳ дошта наметавонанд ва дар шакли _____, зимистон дар шакли _____ ба Замин мерезанд.

15. ОБУҲАВОСАНҖЙ ВА АҲАМИЯТИ ОН



- ◆ *Обу ҳаворо дар кучо санцидан мумкин аст?*
- ◆ *Дар бораи обу ҳаво маълумот доштан ба одамон чӯй аҳамият дорад?*
- ◆ *Ба берун нигаред ва ҳолати обу ҳавои маҳалли зисти худро шарҳ дүхед.*

Шумо борҳо ба воситаи телевизион ва радио шунидаед, ки имрӯз ё пагоҳ ҳаво гарм ё хунук мешавад, барф ё борон меборад. Чигунагии обу ҳаворо обуҳавосанҷон муайян мекунанд. Обуҳавосанҷӣ илмест, ки тағиیرёбии обу ҳаворо муайян карда, дар бораи он маълумот медиҳад. Ҳолати обу ҳавои маҳалли муайянро, ки дар давоми якчанд сол такрор меёбад иқлими маҳал меноманд.

Одамон дар замонҳои қадим аз рӯи мушоҳидай баъзе ҳодисаҳои табиӣ ва рафтори ҳайвонҳо обу ҳаворо пешгӯйӣ мекарданд. Албатта, бо ин тарз обу ҳаворо на ҳамеша аниқ муайян кардан мумкин аст. Аз ин рӯ киштиҳо ғарқ мешуданд, одамон дар роҳ зери барфу борон монда, ҳалок мегаштанд. Барои пешгирии ин ҳодисаҳои табиат бо гузашти айём одамон асбобҳои маҳсус ихтироъ кардаанд, ки онҳо вазъи боду ҳаворо аниқ пешгӯйӣ мекунанд. Ҳамин тариқ, истгоҳҳои обуҳавосанҷӣ пайдо шуданд.

Ҳоло дар тамоми мамлакатҳои ҷаҳон истгоҳҳои обуҳавосанҷӣ сохта шудаанд. Кормандони он бо ёрии асбобҳои маҳсус ҳолати обу ҳаворо назорат мекунанд. Ҳароратсанҷ, боднамо, боришотсанҷ, барометр ва дигар асбобҳои обуҳавосанҷӣ барои пешгӯии обу ҳаво ёрӣ мерасонанд.

Мутахассисони истгоҳҳои обуҳавосанҷӣ рӯзе якчанд маротиба нишондиҳандаҳои асбобҳоро менависанд. Маълумоти ҷамъовардаро ба маркази обуҳавосанҷӣ мефиристанд. Дар марказ мувофиқи ин маълумот ҳаритаи обуҳаворо тартиб медиҳанд. Аз рӯйи ҳарита самти бод (шамол), ҳаракати ҳаво, миқдори боришот ва дигар ҳодисаҳоро муайян мекунанд. Обуҳавосанҷон бо ҳамин роҳ ҳолати обуҳаворо пешгӯйӣ намуда, ба воситай телевизиону радио ва рӯзномаҳо ба мардум хабар медиҳанд.



Истгоҳи обуҳавосанҷӣ

Асоситарин асбобҳои обуҳавосанҷӣ, ки одамон (мутахассисон) аз рӯйи онҳо маълумот ба даст меоранд, дар расмҳо оварда шудаанд:



Ҳароратсанҷ – асбоб
барои чен кардани
ҳарорати ҳаво



Рутубатсанҷ – асбоб
барои санҷидани
намнокии таркиби
ҳаво



Барометр – асбоб
барои чен кардани
фишори ҳаво



Боднамо – асбоб барои
муайян кардани самти бод



Боришотсанҷ – асбоб барои
чен кардани миқдори боришот

Илми обуҳавосанҷӣ рӯз аз рӯз пеш рафта истодааст. Олимон дастгоҳҳои маҳсусе қашф кардаанд, ки бо ёрии онҳо аз баландӣ обу ҳавои кураи Замино мөмнӯзанд. Ин дастгоҳҳо дар атрофи кураи Замин давр мезананд. Дар онҳо таҷхизоти автоматӣ (худкор) наасб шудаанд, ки ҳодисаҳои атмосфериро сабт карда, ба Замин мефиристанд.

ОЁ ШУМО МЕДОНЕД?

Дастгоҳҳои махсуси обуҳавосанҷиро бо ёрии мушиқҳои пуритидор ба ҳаво мебардоранд. Онҳо ба масофаи садҳо километр аз сатҳи Замин боло бардошта мешаванд. Аз ин баландӣ сатҳи васеи кураи Заминро мушоҳида кардан мумкин аст.

Ҳамаи давлатҳои ҷаҳон имкони ба ҳаво сар додани чунин дастгоҳҳоро надоранд. Аз ин сабаб онҳо дар пешгӯйӣ кардани обу ҳаво ба ҳамдигар ёрӣ мерасонанд.

Луғат ва истилоҳот:

Асбобҳои автоматӣ – таҷхизоти худкор, асбобҳое, ки бе даҳолати одам худашон кореро анҷом медиҳанд.

Таҷхизот – маҷмӯи асбобу анҷом.



1. Обуҳавосанҷӣ чиро меомӯзад?
2. Аҳамияти истгоҳҳои обуҳавосанҷиро гӯед.
3. Пешгӯйии обу ҳаво ба кӣ ва барои чӣ лозим аст?
4. Оид ба дастгоҳҳои махсуси обуҳавосанҷӣ, ки аз сатҳи Замин боло ҷойгиранд, маълумот дихед.

Кори амалий



1. Мушоҳидаи обу ҳавои маҳаллатонро идома дихед.
2. Дар гурӯҳ муҳокима намуда, натиҷаи мушоҳидаҳоятонро ҷамъбаст кунед ва то охири соли хониш оид ба ҳолати обу ҳавои якмоҳа, фасл ва солона маълумотнома нависед.



- * Пешгӯйии обу ҳаворо дар асоси маълумоти маркази обуҳавосанҷӣ муайян мекунанд.

- * Обуҳавосанчӣ илмest, ки тағийирёбии обу ҳаворо муайян карда, дар бораи он маълумот медиҳад.
- * Барои одамони касбу кори гуногун оид ба ҳолати обу ҳаво маълумоти аниқ зарур аст.
- * Ҳоло барои мушоҳида ва пешгӯии обу ҳаво аз масофаи садҳо километр баландӣ дастгоҳҳои маҳсусро, ки дар атрофи кураи Замин давр мезананд, истифода мебаранд.



1. Ҳарфи ҷавоби дурустро дар давра гиред.

Обуҳавосанчӣ чиро меомӯзад?

- A. Табиати зиндаро; B. Алоқаи байни одаму табиатро;
- B. Ҷирмҳои осмониро; Г. Тағийирёбии обу ҳаворо.

2. Ақидаҳои дурустро интихоб кунед:

- A. Обуҳавосанчӣ аз замонҳои қадим вучуд дошт.
- B. Обуҳавосанчӣ илмest, ки тағийирёбии табиатро меомӯзад.
- В. Обуҳавосанҷон рӯзе як маротиба нишондиҳандаҳои асбобҳои обуҳавосанчиро менависанд.
- Г. Обуҳавосанҷон вазъи обу ҳаворо пешгӯйӣ намуда, ба аҳолӣ хабар медиҳанд.

3. Ҷумларо пурра кунед.

Коркунони марказҳои обуҳавосанчӣ бо ёрии асбобҳои гуногуни обуҳавосанчӣ ҳолати обу ҳаворо _____ мекунанд.

III. АШЁ ВА ҲОДИСАҲОИ ТАБИАТИ ЗИНДА

16. ОЛАМИ ЗИНДА



- ◆ *Ба қисми зиндаи табиат чӣ доҳил мешавад?*
- ◆ *Қисмҳои зинда ва ғайризиндаи табиат аз ҳам чӣ фарқ доранд?*
- ◆ *Аз намояндағони олами зиндаи маҳалли зисти худ мисолҳо оред.*


Дар боби пеш мо бо ашё ва ҳодисаҳои ғайризиндаи табиат шинос шудем. Акнун ҳангоми омӯзиши ин боб хусусиятҳои олами зиндаро азхуд мекунем.

Олами зиндаи табиатро организмҳои зинда ташкил медиҳанд. Ҳамаи дигар ҷисмҳои ғайризиндаеро, ки дар табиат моро иҳота кардаанд, муҳити атроф ё муҳити зист мегӯянд. Дар муҳити атроф ашёҳо хеле зиёданд ва ба организмҳои зинда аз ягон ҷиҳат фоида мерасонанд. Баъзеи онҳо ҳамчун манзили зист, дигараш, ҳамчун ғизо, сеюмӣ, манбаи нафаскашии организмҳои зинда ба ҳисоб меравад.

Тамоми мавҷудоти зиндаро илми биология меомӯзад. Биология илм дар бораи ҳаёт аст. Маънои биология аз ду калимаи юнонӣ «биос» – ҳаёт ва «логос» – таълимот (илм) таркиб ёфтааст.

Ҳамаи мавҷудоти зиндаро олимони биолог ба чор гурӯҳ (олам)-и қалон ҷудо мекунанд: олами микроорганизмҳо (организмҳои хурд), олами занбӯруғҳо, олами наботовот (rustaniҳо) ва олами ҳайвонот.


Намояндагони мавҷудоти зинда



Микроорганизм



Занбӯруғ



Рустани



Ҳайвон

Ҳамаи организмҳои зинда ба муҳити атрофи худ мутобиқат пайдо кардаанд. Вобаста ба мутобиқаташон организмҳои зинда аз ҳамдигар фарқ меқунанд. Фарқи асосии онҳо дар хусусияти соҳт ва тарзи зиндагиашон мебошад. Аз ин ҷиҳат, ҳар як гурӯҳи организмҳои зиндаро илми маҳсус ба таври алоҳида меомӯзад. Ин илмҳо шохаҳои фанни биология ба шумор мераванд. Шумо бо ин фанҳо дар синфҳои болой шинос мешавед.

ОЁ ШУМО МЕДОНЕД?

Мувофиқи ҳисоби олимон ҳоло дар сайёраи Замин зиёда аз ҳаштуним миллион намуди мавҷудоти зинда вуҷуд дорад. Аз ин миқдор ҳайвонот - ҳафтуним миллион, рустаниҳо - 300 ҳазор намуд, занбӯруғҳо - 600 ҳазор намуд ва микроорганизмҳо – 35 ҳазор намудро ташкил медиҳанд.

То ҳол олимон намудҳои нави мавҷудоти зиндаро пайдо карда истодаанд. Ҳусусан, мавҷудоте, ки дар баҳру уқёнусҳо зиндагӣ мекунанд, хеле гуногунанд ва қисми зиёди онҳо то ҳол қашф нашуудаанд.



1. Шумо кадом ашёҳои табиатро номбар карда метавонед?
2. Мафҳуми “Муҳити атроф”-ро шарҳ диҳед.
3. Организмҳо ба муҳити зисти худ чӣ гуна мутобиқ мешаванд? Мисолҳо оред.
4. Мавҷудоти зиндаро кадом илм меомӯзанд?
5. Шаклҳои мавҷудоти зиндаро номбар кунед.

Кори амалий



1. Аз расмҳои боло ё дигар расмҳои дастрас яке аз намояндагони гурӯҳи мавҷудоти зинда – микроорганизмҳо (организмҳои хурд), занбӯруғҳо, рустаниҳо ва ҳайвонотро интихоб намоед ва онро дар дафтар (албом) тасвир кунед.
2. Бо ҳамсинфатон маслиҳат намуда, оид ба расми тасвиркардаатон ҳикояи хурд нависед. Ҳикоятон на кам аз 4-5 ҷумла бошад.



- * Олами зиндаро организмҳои зинда ташкил медиҳанд.
- * Ҳамаи ҷисмҳоеро, ки дар табиат организмҳои зиндаро иҳота кардаанд, муҳити атроф мегӯянд.
- * Табиати зиндаро илм (фан)-и маҳсус – биология меомӯзанд.
- * Ҳамаи мавҷудоти зиндаро олимони биолог ба чор гурӯҳ ҷудо мекунанд: микроорганизмҳо, занбӯруғҳо, наботот (rustaniҳо) ва ҳайвонот.



1. Ҷумларо пурра кунед .

Ҳамаи чисмҳое, ки дар табиат организмҳои зиндаро иҳота кардаанд, _____ мегӯянд.

2. Мувофиқ гузоред (ҷавоби дурустро аз сутуни рост ёбед)

Ашёи табииро ба ғайризинда ва зинда мувофиқ кунед:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Ашёи ғайризинда | A. Мошин |
| 2. Ашёи зинда | Б. Мөхӣ |
| | В. Дараҳт |
| | Г. Об |

3. Ҷавоби дурустро дар давра ғиреб.

Мавҷудоти зиндаи табиатро қадом фан меомӯзад?

- | | |
|------------------|---------------------|
| A. Математика | B. Биология |
| Б. Забони модарӣ | Г. Санъат ва меҳнат |

17. ЗАНБӮРУҒҲО ВА МИКРООРГАНИЗМҲО



- ◆ Шумо боре ба ҷамъоварии занбӯруғҳо рафтаед?
- ◆ Онҳо чӣ гуна соҳт доранд?
- ◆ Қадом организмҳои ба ҷашм ноаёнро медонед?
- ◆ Агар зарфи пур аз ширро шаб гузорем, то саҳар шир турш мешавад. Барои чӣ?

Занбӯруғҳо. Занбӯруғҳо дар табиат хеле васеъ паҳн шудаанд. Занбӯруғҳо барои табиат ва ҳаёти инсон аҳамияти беандоза доранд. Онҳо дар табиат боқимондаи рустаниҳо ва ҳайвонотро пӯсонида, намегузоранд, ки муҳит ифлос шавад.

Занбӯруғҳо инчунин ҳосилнокии хокро зиёд карда, барои ғизогирии рустаниҳо мусоидат меқунанд.

Одамон занбӯруғро барои тайёр кардани хӯрок, дар тиб ва дигар корҳои хочагӣ истифода мебаранд. Баъзе занбӯруғҳо заҳрноканд ва онҳоро истеъмол кардан мумкин нест. Ҳодисаҳое маълуманд, ки одамон баъди истеъмоли занбӯруғ бемор шудаанд ва ҳатто ба ҳалокат расидаанд. Бинобар ин ҳангоми ҷамъоварии занбӯруғҳо эҳтиёт шудан лозим аст. Агар бовар надошта бошед, ки занбӯруғи ҷамъовардаи шумо хӯрданӣ (безаҳр) аст, онро истеъмол накунед. Дар ин ҳолат аз қалонсолон ва мутахассисони соҳа маслиҳат пурсед.



Занбӯруғи безаҳр (хӯрданӣ)







Занбӯруғи заҳрнок

Микроорганизмҳо. Микроорганизмҳо мавҷудоти зиндаи хеле хурданд. Онҳоро бо ҷашми одӣ дида намешавад. Барои дидани микроорганизмҳо ба мо асбоби маҳсуси заррабин (микроскоп) лозим аст.

Микроорганизмҳо дар кучо зиндагӣ мекунанд? Онҳоро қариб дар ҳама чо – об, ҳаво, хок ва зери замин воҳӯрдан мумкин аст. Микроорганизмҳо барои табиат ва ҳаёти инсон аҳамиятноканд. Дар табиат онҳо барои пӯсонидани боқимондаи организмҳои зинда нақши муҳим мебозанд.

Одамон аз микроорганизмҳо фоида ба даст меоранд. Дар саноати ҳӯрокворӣ ва тиб бо ёрии онҳо маҳсулоти гуногун тайёр мекунанд.



Гуногунии микроорганизмҳо

Баъзе микроорганизмҳо заароваранд. Онҳо об ва хӯрокро захролуд карда, одамро ба бемориҳо гуногун гирифтор мекунанд. Бинобар ин пеш аз истеъмол меваю сабзавотро бо оби тоза шустан лозим аст. Пеш аз истеъмоли ғизо низ дастҳоро бо собун бояд шуст. Аз истеъмоли хӯроки шабмонда ва бӯйнок эҳтиёт шудан лозим аст. Агар хӯроки шабмондаро истеъмол кардан зарур бошад, ҳатман онро як бори дигар ҷӯшонида, баъд истеъмол кунед.

ОЁ ШУМО МЕДОНЕД?

Бадани одам ва ҳайвонот барои микроорганизмҳо ҳамчун ҷойи зист аст. Баъзеи онҳо дар ҳазми хӯрок иширик мекунанд, дигарашон метавонанд одамро ба бемории ҳалокатовар гирифтор қунанд.

Вақте ки кӯдак таваллуд мешавад, дар бадани ў микроорганизмҳо нестанд. Микроорганизмҳо дар бадани одам солҳои аввали ҳаёт ҷойгир мешаванд.

Луғат ва истилоҳот:

Микроорганизм – хурдтарин организми зинда, ки танҳо бо ёрии заррабин дида мешавад.

Микроскоп – заррабин, асбоби маҳсус барои мушоҳида ва омӯхтани микроорганизмҳо ва зарраҳои хурд.



1. Занбӯруғҳо чӣ гуна организмҳо мебошанд?
2. Оид ба аҳамияти занбӯруғҳо барои табиат ва инсон мисолҳо оред.
3. Чаро баъзе занбӯруғҳоро истеъмол кардан мумкин нест?
4. Мегӯянд, ки микроорганизмҳоро бо чашм дида намешавад. Барои чӣ?
5. Бо қадом сабаб мо бояд аввал дастҳоро шуста, баъд таом хӯрем?

Кори амалӣ



Бо ҳамсинфатон маслиҳат намуда, масъалаҳои зерро ҳал кунед:

1. Ба одаме, ки аз истеъмоли занбӯруғ заҳролуд шудааст, чӣ маслиҳат дода метавонед? Бо ёрии омӯзгор ба ин савол ҷавоб ёбед.
2. Фикр кунед. Оё шумо дар хонаатон аз микроорганизмҳо истифода мебаред?



Нони мулоимро дар ҳалтаи полиэтиленӣ андохта, печенед ва дар як ҷой гарм гузоред. Баъди як рӯз онро кушода бинед ва мушоҳидаатонро дар дафтар нависед. Шумо пайдо шудани занбӯруғро дар нон мушоҳида карда метавонед.



- * Занбӯруғҳо аз микроорганизмҳо барои табиат ва ҳаёти инсон аҳамиятноканд. Онҳо моддаҳои органикиро пӯсонида, ҳосилнокии хокро зиёд меқунанд, барои одам дар саноати ҳӯрокворӣ ва тиб ёрӣ мерасонанд.
- * Микроорганизмҳои зараровар об ва ҳӯрокро заҳролуд карда, одамро ба бемориҳои гуногун гирифтор меқунанд.
- * Пеш аз истеъмоли таом ва меваю сабзавот дастҳоро бо собун шустан лозим аст.



1. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.

Одамон занбӯруғро дар кучо истифода мебаранд?

- А. Барои мошинсозӣ
- Б. Саноати ҳӯрокворӣ ва тиб
- В. Нест кардани ҳашарот
- Г. Гарм кардани хона

2. Җумларо пурра кунед.

Баъзе микроорганизмҳо заароваранд ва одамро ба
_____ гуногун гирифтор мекунанд.

3. Ҷавоби дурустро ишора кунед.

Асбобе, ки бо ёрии он микроорганизмҳоро дидан мумкин аст, муайян кунед:

- | | |
|------------|--------------------------|
| А. Дурбин; | В. Телескоп; |
| Б. Айнак; | Г. Микроскоп (заррабин). |

18. ГУНОГУНИИ ОЛАМИ НАБОТОТ



- ◆ Шумо гуногунни рустаниҳоро чӯ гуна шарҳ мөдиҳед?
- ◆ Дар маҳалли зисти шумо кадом намуди рустаниҳо мерӯянд?
- ◆ Дар бораи рустании дилҳоҳи маҳалли зисти худ нақл кунед.

Ҳамаи он чизеро, ки барои сабзиши рустаний зарур аст, шароити зисти рустаний мегӯянд. Барои сабзиши рустаний об, ҳаво, гармӣ ва хок зарур аст. Агар барои рустаний об, ҳаво, гармӣ ва хок муҳайё бошад, вай хуб нашъунамо мекунад. Дар ҳолати набудани яке аз ин унсурҳои зиндагӣ, рустаний нобуд мешавад.

Чаро рустаниҳо ин қадар гуногунанд? Дар ҳама ҷойи рӯйи Замин барои рустаниҳо шароити зист якхел нест. Аз ин сабаб дар кураи Замин рустаниҳои гуногун мерӯянд.

Рустаниҳо хосияти ба муҳити зист мутобиқшавӣ доранд. Пеш аз ҳама, барои рустаниҳо равшаний, гармӣ ва намӣ зарур аст. Гуногуний ва мутобиқшавии рустаниҳо дар кураи Замин ба мавҷудияти ин омилҳо вобаста аст.

ИН АЧИБ АСТ!

Дар рӯзи боронӣ рустании кактуси азим метавонад дар бадани худ то 1000 литр обро захира кунад. Вай ин обро дар вакъти хушикии сол сарфакорона истифода мебарад.

Решаи рустании анҷири ёбӯй ба замин то чуқурии 120 метр ва дарахти себ бошад, то чуқурии 9 метр меравад.

Дар ҷойхое, ки гармӣ зиёд ва намӣ кам аст, дарахтони қадпаст мерӯянд. Дар ҷойхое, ки равшанӣ, гармӣ ва намӣ зиёд аст, рустаниҳои зиёд ва гуногун мерӯянд.



Нашъунамои рустаниҳо дар шароити номусоид




Нашъунамои рустаниҳо дар шароити мусоид

Дар биёбонҳои гарму камоб наботот кам мерӯянд. Рустаниҳои ин минтақа ба хушкӣ ва ҳарорати баланди гармӣ мутобиқ шудаанд.

Баъзе рустаниҳо, ба мисли дарахти санавбар фақат дар ҷойҳои кушоду равшан тоқа-тоқа мерӯянд. Ба ин рустаниҳо равшанини зиёд лозим аст. Чунин рустаниҳоро равшанидӯст меноманд. Баъзе рустаниҳои дигар, баръакс дар соя хуб нашъунамо мекунанд. Ин рустаниҳоро соядӯст мегӯянд. Баъзе рустаниҳои намии зиёдро талаб мекунанд. Инҳо рустаниҳои намидӯст мебошанд ва бештар дар ботлоқҳо, соҳили ҷӯйбору дарёҳо ва кӯлҳо мерӯянд. Ба ин рустаниҳо пудина, себарга ва ар-ар (тирак), бед мисол шуда метавонанд.

Рустаниҳои дигар ба намӣ он қадар эҳтиёҷ надоранд ва дар ҷойи хушку регзор мерӯянд. Онҳоро рустаниҳои ба хушкӣ тобовар мегӯянд. Ин рустаниҳо решай дароз дошта, то қабати намдори замин чуқур мераванд. Масалан, решаҳои янтоқ то 20 метр ба замин чуқур меравад.

Баъзе рустаниҳо, ба монанди гули нилуфар бевосита дар об месабзанд. Баргу гули нилуфар дар рӯйи об буда, решааш дар дохили об муаллақ ҷойгир мешавад.



Гули нилуфар

Лугат ва истилоҳот:

Мутобиқат – одат кардан ба шароити муҳити атроф (гармӣ, камобӣ, намӣ ва ғайра).

Унсурҳо – ҷузъҳо, қисмҳо, омилҳо.

Кактус (гули ҳанҷарӣ) – намуди рустание, ки асосан дар дашт, биёбон ва ҷангалҳои намноки минтақаҳои гарми Замин мерӯянд.



1. Муҳити атроф гуфта чиро мефаҳмед?
2. Кадом шароитҳо барои афзоиши рустаниҳо заруранд?
3. Агар дар муҳити зист барои сабзиши рустаний шароитҳои зарурӣ мавҷуд набошанд, ба он чӣ ҳодиса рӯй медиҳад?
4. Гуногунии паҳншавии рустаниҳоро дар рӯйи Замин шарҳ дидҳед.
5. Оид ба рустаниҳои равшанидӯст, соядӯст, намидӯст ва обӣ мисолҳо оред.

Кори амалӣ



Дунафарӣ фаъолият намуда, масъалаҳои зерро ҳал кунед ва фикрҳоятонро дар дафтар нависед:

1. Рустании сабзро дар хонаи торик гузоштанд. Оё он дар торикий месабзад? Барои чӣ?
2. Чаро рустаниҳои берун дар фасли зимистон барг надоранд, аммо гулҳои доҳили хона тамоми сол сабзанд?



Ягон намуди рустании маҳалли зистатонро интихоб кунед ва мушоҳида намоед, ки дар фаслҳои сол он чӣ гуна тағиیر меёбад (мутобиқ мешавад). Натиҷаашро нависед ва дар охири сол ба омӯзгор ва ҳамсинфон пешкаш кунед.



- * Омилҳоеро, ки бе онҳо рустаний зиста наметавонад (рӯшной, гармӣ, ҳаво, об) шароити зисти рустаний меноманд.
- * Дар рӯйи Замин шароити якхела нест. Аз ин сабаб пахншавии рустаниҳо дар кураи Замин гуногун мебошад.
- * Вобаста ба шароити муҳит рустаниҳо мутобиқат пайдо мекунанд.



1. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.

Омилҳоеро, ки бе онҳо рустаний зиста наметавонад чӣ меноманд?

- | | |
|--------------|-----------------|
| A. Обу ҳаво | B. Ҷинсҳои кӯҳӣ |
| C. Сангу хок | D. Шароити зист |

2. Ҷавобҳои дурустро дар давра гиред.

Омилҳои мусоидро барои ҳаёти рустаний муайян кунед:

- | | |
|-------------|------------|
| A. Равшаний | F. Намӣ |
| B. Сангҳо | D. Нақлиёт |
| C. Гармӣ | E. Хок |
| G. Биноҳо | Ӯ. Ҳаво |

3. Мувофиқ гузоред (ҷавобҳои дурустро аз сутуни рост ёбед).

Рустаниҳоро бо хосияташон мувофиқ гузоред:

- | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Соядӯст | A. Ба ин рустаниҳо оби зиёд лозим аст. |
| 2. Равшанидӯст | B. Ин рустаниҳо дар ҷойҳои соя хуб мерӯянд. |
| 3. Намидӯст | C. Ба ин рустаниҳо равшаний зиёд лозим аст. D. Онҳо дар ҷойҳои камоб зиста наметавонанд. |

19. ГУНОГУНИИ ОЛАМИ ҲАЙВОНОТ



- ◆ Кадом ҳайвонхоро медонед, номбар кунед?
- ◆ Ҳайвонҳо аз рустаниҳо чӣ фарқ доранд?
- ◆ Аз кадом сарчашма (телевизор, радио ё нақли одамон) оид ба ҳайвонот маълумоти аҷибро дидаед ё шунидед, нақл кунед.
- ◆ Дар маҳалли зисти шумо кадом намуди ҳайвонҳо зиндагӣ мекунанд?

Қариб дар ҳама ҷо – хушкӣ, об, ҳаво ва ҳатто ҷойхое, ки ҳамеша барфу яхпӯш аст, ҳайвонҳо зиндагӣ мекунанд.

Барои ҳайвонҳо низ мисли рустаниҳо шароити муайяни зист лозим аст. Ба ин шароитҳо об, ҳаво, ҳӯрок ва ҳарорат дохил мешаванд. Сохти бадан ва тарзи ҳаёти ҳайвон ба муҳите, ки вай дар он ҷо зиндагӣ мекунад, саҳт вобастагӣ дорад. Ҳайвонҳо ҳам монанди рустаниҳо ба шароити муҳити зист қобилияти мутобиқшавӣ доранд.

Дар даштҳои хушк ва биёбонҳо, ки об ва рустаниҳо кам аст, ҳайвонҳое зиндагӣ мекунанд, ки қобилияти тез давидан доранд. Онҳо барои ҷустуҷӯйи об ва ҳӯрок масофаи зиёдро тай мекунанд. Аспи ёбӣ, шутур ва ғизол аз ҷумлаи ин ҳайвонҳо мебошанд.



Шутур



Ғизол

Буму рӯбоҳи шимолӣ, кабки қутбӣ ва дигар ҳайвонот дар минтақаҳои хунуки сербарф зиндагӣ мекунанд. Ин ҳайвонҳо ранги сафед доранд, ки онҳоро аз душманонашон муҳофизат мекунад. Бинобар ин монанд будани ранги ҳайвонро бо ранги маҳалли зисташ ранги ҳимоякунанда меноманд.



Рӯбоҳи шимолӣ

Кабки шимолӣ (қутбӣ)

Ранги ҳимоякунандаро на фақат дар ҳайвонҳои минтақаҳои хунук, инчунин дар ҳайвонҳои минтақаҳои гарму биёбон, ҷангалзор ва дашту сахро низ мушоҳида кардан мумкин аст. Масалан, ранги бадани қалтакалоси биёбонӣ ба қумзори атрофаш монанд аст. Буқаламун як намуди ҳайвон аст, ки дар ҷангалзорҳо зиндагӣ мекунад. Он метавонад вобаста ба ранги муҳит ранги баданашро зуд-зуд тағйир дихад.



Буқаламун

Дар ҹангалҳои кишварҳои гарм фил, шер, паланг, маймун ва ҳайвонҳои дигар зиндагӣ мекунанд. Маймунҳо барои дар болои дараҳтон зистан мутобиқати хуб пайдо кардаанд.

Олами ҳайвоноти зериобӣ низ хеле гуногунанд. Ин ҳайвонҳо ба тарзи зисти ҳаёт дар об мутобиқ шудаанд. Аз ҳама ҳайвони калони сайёраи мо кити қабуд низ дар оби баҳру уқёнусҳо зиндагӣ мекунад. Хӯроки вай аз ҳайвонҳои майда ва рустаниҳои зериобӣ иборат аст.



Кити қабуд



Пингвинҳои қитъаи Антарктида

Баъзе ҳайвонҳои минтақаҳои хунук, ба монанди хирси сафед ва пингвин дар зери пӯсташон қабати ғафси равған доранд. Равғани зери пӯст онҳоро аз хунукий муҳофизат мекунад. Хӯроки ин ҳайвонҳо асосан моҳӣ аст.

Парандагоне, ки дар соҳили ботлоқу обанборҳо зиндагӣ мекунанд, пойҳои дароз доранд. Ин ба онҳо имкон медиҳад, ки дар ҷойҳои тунукоб гашта, ҳӯрок дарёфт кунанд. Ба ин парандагон лаклак ва турна мисол шуда метавонанд.



Лаклак

Турна

ИН АЧИБ АСТ!

Ҳайвони аз ҳама калони хушкӣ фили африқоӣ мебошад. Қади он ба ҳисоби миёна 3 м 20 см буда, вазнаш қариб 6 тонна аст.

Дарозии бадани кити кабуд ба 33 метр баробар буда, вазнаш қариб 150 тоннаро ташкил медиҳад.

Ҳайвони аз ҳама тездави хушкӣ - гепарди осиёӣ мебошад. Ин ҳайвон метавонад дар масофаи кӯтоҳ (500 м) бо суръати 100 километр дар як соат ҳаракат кунад.

Хорпушт дар ҳолати хоб 236 шабонарӯз, хирсҳо бошанд, дар ҳолати хоби зимистона то 180 шабонарӯз зиста метавонанд.

Хулоса, ҳайвонҳоро дар ҳама ҷо вохӯрдан мумкин аст. Олимон ҳаёти ҳайвонҳои минтақаҳои гуногуни сайёраи Замиро омӯхта, муайян кардаанд, ки онҳо қобилияти ба шароити муҳити зист мутобиқ шудан доранд. Ин мутобиқшавӣ ба ҳайвонҳо имкон медиҳад, ки ҳӯрок пайдо қунанд ва худро аз душман ҳифз намоянд.

Лугат ва истилоҳот:

Биёбон – минтақаи гарму хушк ва беоби табиӣ.

Ҳимояқунанда – муҳофизаткунанда.

Ботлоқ – замини серлою гили душворгузари дорои обҳои истода ва бадбуй.



1. Ҳайвонҳо дар қадом минтақаҳои гуногуни сайёра паҳн шудаанд?
2. Барои ҳаёти ҳар як намуди ҳайвон қадом шароитҳо заруранд?
3. Оид ба мутобиқати ҳайвонҳо мисолҳо биёред.
4. Ранги муҳофизаткунанда барои ҳайвонҳо чӣ аҳамият дорад?
5. Оид ба мутобиқати ҳайвонҳои маҳалли зисти худ нақл қунед.

Кори амалий



Дар гурӯҳ маслиҳат намуда, масъалаҳои зерро ҳал қунед:

1. Морҳо дар минтақаҳои салқин (муътадил), асосан рӯзона ва дар минтақаҳои гарм бошад, шабона фаъолият мекунанд. Сабабашро фаҳмонед.
2. Бештари ҳайвонҳо зуд-зуд насл медиҳанд, вале шумораашон зиёд намешавад. Сабаб дар чист?



- * Дар тамоми кураи Замин ҳайвонҳо зиндагӣ мекунанд.
- * Ҳайвонҳо ҳам ба монанди рустаниҳо ба шароити муҳити зист мутобиқ мешаванд.
- * Ин мутобиқшавӣ ба ҳайвонот имкон медиҳад, ки ҳӯрок пайдо кунанд ва худро аз душман ҳифз намоянд.



1. Ҷавоби дурустро дар давра гиред.

Ҷойи зисти ҳайвонҳоро дар сайёраи Замин муайян кунед:

- A. Минтақаҳои гарм
- B. Дар хушкӣ
- C. Дар тамоми кураи Замин
- D. Минтақаҳои хунук

2. Ҷумларо пурра кунед.

Ҳайвонҳо ҳам ба монанди рустаниҳо ба шароити муҳити зист қобилияти _____ доранд.

3. Мувофиқ гузоред (ҷавобҳои дурустро аз сутуни рост ёбед).

Ҳайвонҳоро бо мутобиқаташон мувофиқ гузоред:


| | |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Аспи ёбой | A. Барои ба дарахт баромадан мутобиқ шудааст. |
| 2. Маймун | B. Равғани ғафсаш ўро аз хунукий муҳофизат мекунад. |
| 3. Калтакалос | C. Қобилияти тез давидан дорад. |
| 4. Хирси сафед | D. Рангаш ўро аз душман ҳимоя мекунад. |

20. ЗАНЧИРИ ҒИЗО ДАР ТАБИАТ




- ♦ Шумо боре дидиаед, ки гурба мушро дошта хұрдааст?
- ♦ Ба фикри шумо чаро гурба ин корро мекунад?
- ♦ Оё ҳайвоне ҳаст, ки гурбаро дошта хұрад?

Ҳамаи мавчудоти зинда бояд хұрок хұранд. Хұроки аз ҳама даstras барои мавчудоти зинда ин рустаних мебошанд. Як мавчудоти зинда ғизои мавчудоти дигар, дуюмй ғизои сеюмй мешавад, ки ин дар яқояй занчири ғизоро ташкил медиҳад. Расми зерро аз назар мегузаронем:



Шумо дар расм кадом намуди мавчудоти зиндаро мебинед? Ба андешаи шумо, ҳар кадоми онҳо чи мөхүрад? Аз расм мебинем, ки муш гандумро ва рұбоҳ мушро ҳамчун ғизо истифода мебаранд. Пас, маълум мешавад, ки дар табиат як силсила (занчир)-е вучуд дорад, ки аз рүйи он мавчудоти зинда яқдигарро ҳамчун ғизо истифода мебаранд. Инро занчири ғизо мегүянд. Оғози ин занчир рустаних мебошанд.

Барои сабзиши рустаних танҳо нури Офтоб, об, ҳаво ва хок лозим аст. Онҳо ин чизҳоро аз муҳити атроф мегиранд.



Занчири мұраккаби ғизо

Занчири ғизо аз якчанд зина иборат аст. Зинаи аввалро рустаниҳо ташкил медиҳанд. Ба зинаи дуюм организмхое дохил мешаванд, ки рустаниҳоро ҳамчун ғизо истифода мебаранд. Ба ин организмхо ҳайвонҳои гуногун дохил мешаванд. Масалан, муш, харгүш, оху,.gov, буз, гүсфанд, баъзе намуди парандаҳо ва ғайра. Ин ҳайвонҳо моддаҳои ғизои заруриро аз рустаниҳо мегиранд. Зинаҳои минбаъдаро дарандаҳо ташкил медиҳанд.

Онҳо ҳайвонҳои алафхӯрро истеъмол мекунанд. Дарандаҳое ҳастанд, ки дарандай нисбат ба худ хурдро мөхӯранд. Масалан, гарчанде рӯбоҳ даранда бошад ҳам, агар ба чанги паланг афтад, туъмаи ў мегардад. Хуллас, занчири ғизо дар табиат аз 3 - 4 зина иборат буда метавонад.

Гарчанде занчири ғизо ба назари мо сода намояд ҳам, дар асл он хеле мураккаб аст. Агар мо расми «Занчири мураккаби ғизо»-ро мушоҳида ва дуруст таҳлил кунем, ба ин боварӣ ҳосил менамоем.

ОЁ ШУМО МЕДОНЕД?

Ҳайвонҳои даранда дар табиат аҳамияти хуб доранд. Онҳоро «санитари табиат» мегӯянд. Дарандаҳо ҳайвонҳои бемор ва сусту заифро дошта, мөхӯранд. Бо ин корашон онҳо намегузоранд, ки бемориҳои сироятий дар байни ҳайвонот паҳн шавад.

Луғат ва истилоҳот:

Силсила – пайи ҳам такрор шудан ё пай дар пай ҷой гирифтани.

Истеъмол – ба маънии ҳӯрдан омадааст.

Даранда – ҳайвони ваҳшии хунхор. Шер, хирс, гург, рӯбоҳ ва ғайра



- Чаро организмҳои зинда ғизо мегиранд (хӯрок мөхӯранд)?
- Оид ба силсила (занчир)-и ғизо чӣ гуфта метавонед?
- Зинаҳои силсилаи ғизоро номбар кунед.
- Оид ба яқчанд намуди занчири ғизо мисол биёред.

Кори амалий



Дунафарӣ маслиҳат намуда:

- Аз рӯйи расми “Занчири мураккаби ғизо” номи рустаний ва ҳайвонҳоро ба дафтаратон нависед.
- Онҳоро аз рӯйи силсилаи ғизо ба 4 зина ҷудо кунед.



Расми як силсилаи ғизоро тасвир кунед, ки он аз чор зина иборат бошад (ғайр аз намунаҳои китоб).



- * Ҳамаи организмҳои зинда бояд ғизо гиранд (хӯрок хӯранд).
- * Дар табиат силсилае вучуд дорад, ки мувофиқи он мавҷудоти зинда ҳамдигарро ба сифати ғизо истеъмол мекунанд ва инро « занчири ғизо » мегӯянд.
- * Зинаи аввалро дар занчири ғизо рустаниҳо, дуюмро ҳайвонҳои алафхӯр ва сеюму чорумро дарандаҳо ташкил медиҳанд.



1. Пайдарҳамиро муайян кунед (дар хоначаҳои холӣ рақам гузоред).

Ҷойгиршавии организмҳоро дар ҷадвал мувофиқи занчири ғизо муайян кунед:

| | |
|--|--------|
| | Харгӯш |
| | Алаф |
| | Паланг |
| | Рӯбоҳ |

2. Ҷавоби дурустро интихоб намоед.

Кадоме аз ин организмҳо дар занчири ғизо аз ҳама боло меистад?

- A. Муш
B. Гиёҳ

- В. Санҷоб
Г. Уқоб

3. Мувофиқ гузоред (чавобҳои дурустро аз сутуни тарафи рост ёбед).

Зинаҳои занчири ғизоро бо организмҳо мувофиқ кунед:

| | |
|------------|----------------------|
| 1. Зинаи 3 | А. Рустаниҳо |
| 2. Зинаи 2 | Б. Дарандаҳо |
| 3. Зинаи 1 | В. Ҳайвонҳои алафхӯр |

4. Ҷумларо пурра кунед.

Дар табиат мавҷудоти зинда яқдигарро ҳамчун ғизо истифода мебаранд, ки онро _____ меноманд.

21. ГАРДИШИ МОДДАҲО ДАР ТАБИАТ



- ◆ Аз дарсҳои пеш омӯхташуда гӯёд, ки қадом қувваҳо обро дар табиат ба гардиши медароранд?
- ◆ Оё моддаҳо ҳам дар табиат гардиши мекунанд?
- ◆ Гардишиши моддаҳо ба занчири ғизо ягон алоқамандӣ дорад?

Дар яке аз дарсҳои гузашта мо оид ба гардиши об дар табиат маълумот дода будем. Ҳоло бошад, мебинем, ки гардишиши моддаҳо дар табиат чӣ гуна ба амал меояд.


Гардишиши моддаҳо дар табиат – ин як ҷараёни ниҳоят мураккаб аст. Дар он бисёр организмҳои гуногун иштирок мекунанд. Ҳар қадом организм дар ин гардиши нақши худро дорад.

Ҳамаи организмҳо, ки дар гардишиши моддаҳо иштирок мекунанд, ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд: **1. Истехсолкунандаҳо;** **2. Истеъмолкунандаҳо;** **3. Вайронкунандаҳо.**

Ба **истехсолкунандаҳо** рустаниҳои сабз дохил мешаванд. Дар табиат танҳо рустаниҳои сабз метавонанд нури Офтоб, гази карбонат ва обро истифода бурда, моддаҳои ғизой истехсол кунанд. Ин ҳодисаро фотосинтез мегӯянд. Моддаҳои ғизой гуфта, мо қанд, оҳар ва равғанро дар назар дорем. Рустаниҳо ин моддаҳоро дар баргу поя, решава меваашон захира мекунанд. Ин моддаҳо манбаи нерӯ (қувва) мебошанд ва онҳоро худи рустаниҳо, истеъмолкунандаҳо ва вайронкунандаҳо ҳамчун ҳӯрок (ғизо) истифода мебаранд. Файр аз ин рустаниҳои сабз дар натиҷаи фотосинтез гази карбонатро фурӯ бурда, ба ҷойи он гази оксиген ҳориҷ мекунанд. Гази оксиген барои нафаскашии ҳамаи мавҷудоти зинда зарур аст.

Ҳайвонҳо ва одамон ба ғурӯҳи **истеъмолкунандаҳо** дохил мешаванд. Ҳайвонҳо ба монанди рустаниҳо наметавонанд, ки ҳудашон моддаҳои ғизоиро истехсол кунанд. Бинобар ин онҳо моддаҳои ғизоии тайёри истехсолкардаи рустаниҳои сабзро меҳӯранд ва барои худ нерӯ мегиранд. Аз ин хотир ҳайвонҳоро организмҳои истеъмолкунанда меноманд.

Ба **вайронкунандаҳо** баъзе микроорганизмҳо, занбӯруғҳо ва кирмҳо дохил мешаванд. Онҳо низ ба мисли истеъмолкунандаҳо ҳудашон наметавонанд моддаҳои ғизоиро истехсол кунанд. Аммо бар хилофи истеъмолкунандаҳо онҳо аз боқимондаи мурдаи ҳайвонот ва рустаниҳо ғизо мегиранд. Ин организмҳо боқимондаи наботот ва ҳайвонотро вайрон карда, онҳоро мепӯсонанд. Моддаҳои пӯсида ба ҳок баргашта, аз нав барои рустаниҳо ғизо мешаванд. Барои ҳамин микроорганизмҳо ва занбӯруғҳоро вайронкунандаҳо мегӯянд.



Гардиши моддаҳо дар табиат

Ҳангоми гардиши моддаҳо дар табиат хок нақши асосӣ мебозад. Дар хок моддаҳои ғизой ҷамъ мешаванд, ки онҳоро рустаниҳо истифода мебаранд.

Ҳамин тарик, ҳамаи организмҳо зинда ва хок иштирокчиёни асосии гардиши бузурги моддаҳо дар табиат ба ҳисоб мераванд.

Гардиши моддаҳо дар табиат муҳим аст. Ба воситай он дар табиат гардиши ҳаёт низ ба вуҷуд омада, ҳамаи организмҳои

зинда барои худ хӯрок меёбанд. Шумо оид ба ин ҷараён дар синфҳои болоӣ ҳангоми омӯзиши фанҷои биология ва экология пурратар шинос ҳоҳед шуд.

Луғат ва истилоҳот:

Истеҳсолкунанда – ҳосилкунанда.

Фотосинтез- раванде, ки дар он рустаниҳои сабз бо истифода аз нерӯи Офтоб ва моддаҳои ғайриорганикӣ, масалан, об ва гази карбонат моддаҳои органикӣ ҳосил мекунанд.

Истеъмолкунанда – организмҳое дар назар дошта шудааст, ки чизи тайёрро аз табиат истеъмол мекунанд, яъне меҳӯранд.

Вайронкунанда – ба маъни тафйирдиҳанда, ба қисмҳо ҷудокунанда.



1. Кадом гурӯҳи организмҳо дар гардиши моддаҳо иштирок мекунанд?
2. Ҳосияти организмҳои истеҳсолкунандаро шарҳ дихед.
3. Ҳосияти организмҳои истеъмолкунандаро фаҳмонед.
4. Чаро микроорганизмҳо ва занбӯруғҳоро организмҳои вайронкунанда меноманд?
5. Аҳамияти гардиши моддаҳо дар табиат аз чӣ иборат аст?

Кори амалий



Супориш:

1. Дар ҳолати набудани яке аз гурӯҳи организмҳои дар расми боло тасвирёфта, оё гардиши моддаҳо барҳам меҳӯрад? Дунафарӣ фикратонро бо мисолҳо асоснок кунед.
2. Аз рӯии мушоҳидаҳои худ муайян кунед, ки дар гардиши моддаҳои маҳалли зисти шумо қадом организмҳо иштирок мекунанд?



- * Дар гардиши моддаҳо се гурӯҳи организмҳо иштирок мекунанд: истехсолкунандаҳо, истеъмолкунандаҳо ва вайронкунандаҳо.
- * Истехсолкунандаҳо рустаниҳо мебошанд.
- * Истеъмолкунандаҳоро ҳайвонҳо ва одамон ташкил медиҳанд.
- * Вайронкунандаҳо, асосан, микроорганизмҳо ва занбӯруғоянд.
- * Ба воситай гардиши моддаҳо дар табиат ҳамаи организмҳои зинда барои худ хӯрок меёбанд.



1. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.

Ҳодисаи фотосинтез дар қадоме аз ин организмҳо ба амал меояд?

- A. Рустаниҳо B. Микроорганизмҳо
B. Ҳайвонот Г. Занбӯруғҳо

2. Мувофиқ ғузоред (ҷавобҳои дурустро аз сутуни рост ёбед).

Гурӯҳҳоро бо организмҳое, ки дар гардиши моддаҳо ва ҳаёт иштирок мекунанд, мувофиқ кунед:

| | |
|--------------------|---------------|
| 1. Истехсолкунанда | A. Ҳайвонҳо |
| 2. Истеъмолкунанда | Б. Занбӯруғҳо |
| 3. Вайронкунанда | В. Рустаниҳо |

3. Ҷумларо пурра кунед.

Дар хок моддаҳои ғизой ҷамъ мешаванд, ки онҳоро рустаниҳо _____ мебаранд.

22. ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТ



- ♦ Унсурҳои ҳаётии табиати маҳалли зисти худро номбар кунед.
- ♦ Гӯед, ки қадоме аз онҳо ба муҳофизат ниёз доранд.
- ♦ Шумо барои ҳифзи онҳо чӣ кор карда метавонед?

Шумо ба воситаи телевизиону радио оид ба ифлосии табиат ва кам шудани шумораи набототу ҳайвонот дар ин ё он минтақаи қураи Замин ҳар гуна хабарҳо мешунавед. Пас, маълум мешавад, ки муҳити зисти одамон, набототу ҳайвонот ва умуман табиати сайёраи Замин рӯз аз рӯз ифлос шуда истодааст. Дар ин самт илме вучуд дорад, ки ба омӯзиши масъалаҳои мазкур машғул аст. Ин илмро экология мегӯянд.

Калимаи «экология» аз забони юнонӣ гирифта шуда, маънояш «ойкос» - хона ё муҳит ва «логос» - таълим мебошад.

Ҳоло бо як воқеаи ҳаётӣ шинос мешавем ва онро таҳлил карда, хулосаҳои худро мебарорем.

Воқеа оид ба пашша ва гурбаҳо

Дар яке аз ҷазираҳои дурдаст одамон хостанд, ки тамоми пашаҳоро несту нобуд кунанд. Бо ин мақсад онҳо аз моддаҳои заҳрдори кимиёвӣ истифода бурданд. Пашаҳо дар ҳақиқат нобуд шуданд, вале дере нагузашта, дар ҷазира калламушҳои зиёд пайдо шуданд. Онҳо ба хона ва заминҳои кишти одамон ҳуҷум карда, ҳамаи ҳосили ғалларо хӯрданд ва ба одамон зарари калон расониданд. Одамон ҳайрон шуданд, ки ин қадар калламуши зиёд якбора аз кучо пайдо шуд.

Баъдтар сабабашро фаҳмидаанд. Моддаҳои кимиёвиеро, ки барои нест кардани пашаҳо истифода карда буданд, ба баргу пои рустаниҳо низ афтидааст. Рустаниҳои заҳролудшударо нонхӯракҳо (як намуди ҳашарот) истеъмол кардаанд. Нонхӯракҳо аз таъсири заҳр намурданд, аммо дар

баданашон ин заҳр ҷамъ шуда буд. Нонхӯракҳоро калтакалосҳо дошта, истеъмол карданд. Аз таъсири заҳр калтакалосҳо суст ва камҳаракат гашта, зуд тӯъмаи ғурбаҳо шуданд. Ғурбаҳое, ки калтакалосҳои заҳролудшударо хӯрда буданд, фавтиданд ва баъди чанд вақт дар ҷазира ғурба намонд. Ин боиси зиёдшавии насли калламушҳо гашт.

Одамон маҷбур шуданд, ки аз дигар минтақаҳо ба ҷазира ғурба биёранд. Баъди овардани ғурбаҳои наев аҳолии ҷазира аз ҳуҷуми калламушҳо ҳалос шуданд.

Оё мумкин буд, ки кор то ин дараҷа нарасад? Албатта! Агар аҳолии ҷазира пеш аз истифода бурдани моддаҳои заҳрнок бо мутахассисони соҳаи экология маслиҳат мекарданд, ҳамаи ин кору воқеаҳоро метавонистанд пешгирий кунанд.

Ҳамин тариқ, аз рӯйи мазмuni воқеа фаҳмидан мумкин аст, ки дар табиат ҳар як организми зинда (аз ҷумла одам) бо ҳамаи он ҷизе, ки ўро иҳота кардааст алоқаманд мебошад. Ана ҳамин алоқамандии байни организмҳои зиндаро бо муҳити атроф экология меомӯзад. Инчунин, экология роҳҳои беҳдошти муҳити зистро нишон медиҳад.

Сайёраи Замин барои ҳамаи одамон ва дигар мавҷудоти зинда хонаи умумӣ ба ҳисоб меравад. Ҳоло дар натиҷаи фаъолияти ҳочагидории инсон об, ҳаво ва хоки сайёра қисман ифлос гардида, хонаи табиии мо дар ҳатар қарор дорад.

Мувофиқи маълумотҳо аз сайёраи Замин ҳар сол ба ҳаво миллионҳо тонна гарду чанг ва газҳои заҳролуд партофта мешаванд. Аз корхонаҳои саноатӣ ба об ҳар гуна моддаҳои заҳролуду ифлос ҳамроҳ мешавад. Аз рӯйи ҳисоби олимон партовҳои корхонаҳо ва ҳочагии одамон дар рӯйи Замин баъди ҳар даҳ сол ду маротиба зиёд шуда истодаанд. Ҳамаи ин ифлосшавиҳои табиат боиси дар одам ва дигар мавҷудоти зинда пайдо шудани касалиҳои гуногун мегардад. Рӯз то рӯз дар сайёраи Замин масоҳати ҷангалҳо кам шуда, муҳити зисти

набототу ҳайвонот танг шуда истодааст. Баъзе ҳайвонҳо барои зиндагӣ дигар ҷой надоранд



Ифлоскунандаҳои табиат

Барои муҳофизат кардан ва тозаю озода нигоҳ доштани табиати Замин ҳар як одам бояд саҳм гузорад. Танҳо дар ин ҳолат мо метавонем бо табиат созиш намоем ва дӯстона зиндагӣ кунем. Агар мо муҳити синфхона, мактаб ва маҳаллеро, ки дар он зиндагӣ мекунем, тозаву озода нигоҳ дорем, навдаи дарахтонро нашиканем, гулҳоро бисёр начинему поймол накунем, ҳайвонҳоро озор надиҳем ва дар корҳои кабудизоркунӣ зиёд иштирок намоем, пас дар масъалаи ҳифзи муҳити зист ва табиати сайёра ҳиссаи худро мегузорем.

Лугат ва истилоҳот:

Вазъи экологӣ – ҳолати маҳал, ки вобаста ба ифлосӣ ё тозагиаш баҳо дода мешавад.



1. Экология чиро меомӯзад?
2. Кадом мушкилоти имрӯзаи экологиро номбар карда метавонед?
3. Оқибатҳои ифлосшавии табиатро шарҳ диҳед.
4. Мактаббачагон барои беҳдошти муҳити зист кадом корҳоро анҷом дода метавонанд?



Кори амалӣ

1. Бо рафиқатон маслиҳат намуда, ҷойҳои ифлоси маҳалли зистатонро муайян кунед ва дар дафтар нависед.
2. Оид ба пешгирии ифлосшавии маҳалли зисти худ дар шакли хаттӣ маълумот пешниҳод намоед.



- * Экология – илмест, ки муносибати организмҳои зиндаро байнӣ худ ва бо муҳити атроф меомӯзад.
- * Вобаста ба вазъи табиати сайёра таваҷҷуҳ ба омӯзиши илми экология афзудааст.
- * Барои беҳтар намудани ҳолати экологии сайёраамон бояд ҳар як одам, аз ҷумла хонандагон саҳми худро гузоранд.



1. Ҳарфи ҷавоби дурустро дар давра гиред.

Экология чиро меомӯзад?

- А. Алоқамандии ҳаво, об ва хок;
- Б. Алоқамандии одамонро бо табиат;
- В. Муносибати мавҷудоти зиндаро бо муҳит атроф;
- Г. Алоқамандии олимонро бо муҳити зист.

2. Ақидаҳоу дурустро интихоб кунед:

- А. Экология муносибати организмҳоро бо муҳити зист меомӯзад.
- Б. Вазъи экологии сайёраи Замин он қадар бад нест.
- В. Вазъи экологии сайёраи Замин қисман бад мебошад.
- Г. Рӯз то рӯз миқдори наботот ва ҳайвонот кам шуда истодааст.
- Ғ. Хонандагон дар тозагӣ, нигаҳдорӣ ва ҳифзи муҳити атроф бояд саҳм нагузоранд.
- Д. Хонандагон метавонанд дар тозагии муҳити атроф саҳм гузоранд.

3. Ҷумларо пурра кунед (калимаи партофташударо ёбед).

Партовҳои корхонаҳо ва хочагии одамон дар рӯйи Замин баъди ҳар даҳ сол _____ маротиба зиёд мешавад.

23. НАБОТОТ ВА ҲАЙВОНОТИ НОДИР



- ♦ Оё наботот ва ҳайвонот дар кураи Замин кам мешаванд?
- ♦ Сабаби камшавии набототу ҳайвонот дар чист?
- ♦ Оид ба ғамхориатон нисбат ба ягон рустани ё ҳайвон нақл кунед.

Аз мавзӯи гузашта мо фаҳмидем, ки чандон хуб набудани вазъи экологии сайёраи Замин ба ҳолати зисти баъзе намудҳои наботот ва ҳайвонот таъсир расонидааст. Фаъолияти инсон ба он оварда расонид, ки чандин намуди рустани ҳайвон аз табиат нест шуданд ва қисми дигарашон дар ҳадди нешшавӣ қарор доранд. Чунин вазъиятро дида, одамон дарк карданد, ки барои дар оянда нигоҳ доштани олами наботот ва ҳайвоноти сайёраи Замин чораҳои судмандро андешидан лозим аст. То имрӯз бо ин мақсад корҳои зиёде анҷом дода шудааст. Китоби

Сурх ва мамнӯъгоҳоро маҳз барои ҳифзи олами наботот ва ҳайвоноти нодир ташкил намудаанд.

Китоби Сурх. Дар ин китоб оид ба наботот ва ҳайвоноти камшуда ва азбайнрафтаистода маълумот дода мешавад. Барои он Китоби Сурх мегӯянд, ки ранги сурх аломати хатарро ифода мекунад. Ин китоб ба мо хабар медиҳад, ки наботот ва ҳайвонот дар хатаранд. Онҳо ба ёрмандии мову шумо ниёз доранд. Наботот ва ҳайвоноти ба ин китоб воридшуда дар ҳавфи нестшавӣ қарор доранд. Мо бояд онҳоро эҳтиёт ва ҳифз кунем.

Наботот ва ҳайвоноте, ки тамоман нест шудаанд, дар Китоби Сурх номи онҳо бо ранги сиёҳ навишта мешавад. Яке аз чунин ҳайвонҳо паланги тӯронӣ мебошад, ки як вақтҳо дар кишвари мо зиндагӣ мекард. Ҳоло ин ҳайвони зебо бе бозгашт аз байн рафтааст.

Аксари кишварҳои ҷаҳон Китоби Сурхи худро доранд. Дар кишвари мо ҳам «Китоби сурхи Тоҷикистон» мавҷуд аст.



Паланги тӯронӣ

Мамнуъгоҳ. Мамнуъгоҳ ин мавзеи муайяне мебошад, ки тамоми унсурҳои табииати он ҳифз карда мешавад. Мамнуъгоҳ зери назорат ва ҳимояи давлат қарор дорад. Дар мамнуъгоҳ, маҳсусан ба намудҳои набототу ҳайвоноти камшудаистода дикқат медиҳанд ва онҳоро парвариш ва ҳифз меқунанд. Ба онҳо имконият медиҳанд, ки озодона зиндагӣ карда, наспашонро зиёд намоянд. Ба ҳамин тарз набототу ҳайвоноти камшудаистода аз нестшавӣ нигоҳ дошта мешаванд. Шахсони масъул дар мамнуъгоҳҳо аз ҳолати сабзиши наботот ва вазъи саломатии ҳайвонҳо мунтазам боҳабар шуда меистанд.

Шикори ҳайвонот, буриданни дараҳтон, соҳтани хонаи истиқоматӣ ва дигар корҳои ҳочагидорӣ дар мамнуъгоҳ қатъян манъ аст. Шахсоне, ки худсарона ба ин корҳо даст мезананд, ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд.

Лӯғат ва истилоҳот:

Тӯрон – номи таърихии минтақае, ки дар Осиёи Миёна ҷойгир шудааст.



1. Ҳолати ҳозираи набототу ҳайвонотро дар табиат шарҳ дихед.
2. Ба хотири пешгирий кардани нестшавии наботот ва ҳайвонот кадом ҷораҳо андешида шудааст?
3. Оид ба Китоби Сурҳ маълумот дихед.
4. Аҳамияти мамнуъгоҳро бо мисолҳо фахмонед.

Кори амалий



Оид ба роҳҳои ҳифзи наботот ва ҳайвоноти маҳалли зисти худ дар ҳаҷми 5-6 ҷумла иншои хурд нависед. Дафтарҳоро бо ҳамсинфатон иваз кунед ва бо матни ҳамдигар шинос шавед.



Кори ҳамсинфатонро санчед ва баҳо гузоред. Аз рӯйи хатоҳо якҷоя кор кунед.



- * Китоби Сурх ва мамнуъгоҳоро бо мақсади ҳифзи олами наботот ва ҳайвонот ташкил намудаанд.
- * Дар Китоби Сурх оид ба наботот ва ҳайвоноти камшудаистода маълумот ҷамъ оварда мешавад.
- * Мамнуъгоҳ мавзеест, ки дар он намудҳои гуногуни наботот ва ҳайвоноти камшудаистодаро муҳофизат мекунанд.



1. Ҷумларо пурра кунед.

Китоби Сурх ва мамнуъгоҳоро бо мақсади _____ олами наботот ва ҳайвонот ташкил намудаанд.

2. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.

Кадоме аз ҳайвонҳои дар зер овардашуда, ки як вақтҳо дар Тоҷикистон зиндагӣ мекард, ҳоло нест шудааст?

- А. Гурбай ваҳшӣ;
- Б. Палангӣ тӯронӣ;
- В. Гурғи сафед;
- Г. Шутури сурҳ.

3. Мувоғиқ гузоред (ҷавоби дурустро аз сутуни рост ёбед).

- | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Дар Китоби Сурх | А. Наботот ва ҳайвонот ҳифз карда мешаванд. |
| 2. Дар мамнуъгоҳ | Б. Номи набототу ҳайвоноти нестшуда бо ранги сиёҳ навишта мешаванд. |
| | В. Ранги сурҳи он аломати хатарро мефаҳмонад. |
| | Г. Кормандони маҳсус ва духтурон кор мекунанд. |


IV. УЗВХОИ БАДАНИ ОДАМ ВА ҲИФЗИ САЛОМАТӢ

24. СОХТИ БАДАНИ ОДАМ. ПӮСТ



- Узвҳои бадани одамро номбар кунед.
- Оид ба узвҳои бадани инсон чӣ медонед?
- Оид ба яке аз узвҳои бадани одам маълумот дигар.


Бадани одам. Дар байни ҳамаи мавҷудоти зинда одам аз ҳама организми мураккаб дорад. Бадани одам низ чун дигар мавҷудоти зинда аз узвҳо ташкил ёфтааст. Аз донишҳои дар синфи 2-юм гирифтаатон медонед, ки узвҳои бадани одамро ба узвҳои берунӣ ва узвҳои дохилий ҷудо мекунанд. Ҳар як узвҳои бадани мо кори муайянера иҷро мекунад, бинобар ин ҳар яке соҳти маҳсус дорад. Ба расми зер нигоҳ кунед ва соҳти узвҳоро муқоиса намоед:



Узвҳои дохилии бадани мо

Узвҳо дар якчояй ягон фаъолияти ҳаётии организмро ичро мекунанд. Гурӯҳи узвҳоеро, ки дар якчояй ягон вазифаи организмро ичро мекунанд системаи узвҳо меноманд. Дар организми одам якчанд системаи узвҳо вучуд дорад: системаҳои нафаскашӣ, асаб, гардиши хун, ҳозима ва ғайра. Инро дар нақшаи зер хубтар дидан мумкин аст:

Нақшаи соҳти бадани одам



Чӣ бояд кард, ки доим солиму бардам бошем? Барои ин мо бояд соҳт ва кори узвҳои бадани худро донем, ба қоидаҳои тозагӣ ва речай рӯз риоя кунем. Чуноне бузургон гуфтаанд: «Ҳар кас бояд табиби чисму ҷони худ бошад».

Пӯст. Бадани одам аз берун бо пӯст пӯшида шудааст. Агар ягон ҷойи пӯсти баданро бо пурбин (асбоби калоннишондӣ-ҳанда - микроскоп) аз назар гузаронем, мебинем, ки дар он мӯй ва сӯрохиҳои бисёре мавҷуданд. Пӯст баданро аз ҳар гуна

таъсироти беруна ҳифз намуда, ба воситаи сӯрохиҳои он обу намаки зиёдатӣ ва равғани бадан хориҷ мешаванд.

Пӯсти баданро мунтазам шуста, тоза нигоҳ доштан лозим аст. Одам бояд ҳар пагоҳ дасту рӯяшро шуста, ҳафтае ду маротиба баданашро ба оби гарм ва собун шӯяд, то ки сӯрохиҳои пӯст доимо озод нигоҳ дошта шаванд. Оби гарм ва собун пӯстро аз ифлосию микробҳо тоза мекунад.


ИН АЧИБ АСТ!

Пӯсти одам узви аз ҳама калон ба ҳисоб меравад. Ҳаҷми он дар одами калон ба 2 метри мураббабар баробар буда, вазнаш 15 фоизи вазни бадани одамро ташкил медиҳад.

Аз панҷ литр ҳуни бадани одам якуним литраш дар рагҳои хунгарди пӯст давр мезанаад.

Дар пӯсти одами калонсол тахминан аз 30 то 100 холро мушоҳида кардан мумкин аст.

Пӯсти аз ҳама гафс дар кафи пойҳои одам ҷойгир аст. Пӯсти аз ҳама тунук бошад дар пилкҳои ҷаими одам ҷой гирифтааст.



Соҳти пӯсти одам

Дар рўзҳои салқин пўстро шамол додан (дар ҳавои тоза сайру гашт кардан) ва қабули нурҳои Офтоб фоида дорад. Бо ичрои ин амал мо пўстамонро обутоб медиҳем.

Лугат ва истилоҳот:

Узб— як қисми бадан, ки кори муайянро ичро мекунад.

Система – чизи томе, ки аз ҷузъҳо (қисмҳо) иборат аст.

Микроб – организмҳои хурде, ки мумкин сабаби бемории одаму ҳайвон гарданд.



1. Бадани одам чӣ гуна соҳт дорад?
2. Чиро системаи узвҳо меноманд?
3. Вазифаҳои пўстро номбар кунед ва шарҳ диҳед.
4. Одам бояд чӣ кор кунад, ки доим солиму бардам бошад?
5. Қоидаҳои тозагӣ - гигиении пўстро гӯед.

Кори амалӣ



Дар гурӯҳ фаъолият намуда;

1. Аз рўйи расмҳо ва матни китоб бо соҳти бадани одам шинос шавед.
2. Номи узвҳои берунӣ, дохилӣ ва системаи узвҳои одамро дар дафтар нависед (ба нақшай боло - “Соҳти бадани одам” илова кунед).
3. Оид ба нигоҳубин ва тоза нигоҳ доштани пўст иншои хурд (эссе) нависед.



- * Дар байнни мавҷудоти зинда одам аз ҳама организми мураккаб дорад.
- * Бадани одамро узвҳо ташкил додаанд. Узвҳои бадани одамро ба узвҳои берунӣ ва дохилӣ ҷудо мекунанд.

- * Узвҳо дар якчоягӣ амал карда, ягон фаъолияти ҳаётии организмро ичро мекунанд, ки онро системаи узвҳо меноманд.
- * Одам бояд мунтазам пӯсти баданашро бо собун шуста, тоза нигоҳ дорад ва онро обутоб дихад.



1. Ҷавоби дурустло дар давра гиред.

Аз рӯйи чойгиришавиашон узвҳои бадани одамро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд. Инҳо қадомҳоянд?

- | | |
|----------------------|--------------------|
| А. Берунӣ ва дохилӣ; | В. Чап ва рост; |
| Б. Болоӣ ва поёни; | Г. Системаи узвҳо. |

2. Ҷумларо пурра кунед (калимаҳои партофташударо ёбед):

Одам бояд ҳамавақт пӯсти баданашро _____ нигоҳ дорад ва онро _____ дихад.



25. СИСТЕМАИ АСАБ ВА УЗВҲОИ ҲИС


- ◆ Ангуштатонро ба нӯги биниатон расонед
- ◆ Ҷӣ тавр ин корро ичро кардед?
- ◆ Одам бо қадом узвҳояш таъсироти муҳити атрофро ҳис мекунад?

Одам ҳар лаҳза ҳаракатҳои гуногунро ичро мекунад. Баробари ин узвҳои бадан низ кор мекунанд. Тамоми ҳаракат ва кори узвҳои бадани моро мағзи сар ва ҳароммағз идора мекунанд. Мағзи сар дар косахонаи сар ҷой гирифтааст. Ҳароммағз бошад, мисли ресмон дар холигии сутунмуҳра ҷойгир аст. Вазифаи ҳароммағз аз он иборат аст, ки вай хабарро аз майнаи сар ба узвҳо ва аз узвҳо ба майнаи сар бурда мерасонад.

Аз майна ва ҳароммағз ба тамоми бадан торҳои асаб паҳн мешаванд. Торҳои асаб ба риштаҳои сафед монанданд. Онҳо хабари ҳар он чизеро, ки мебинем, мешунавем ва ҳис мекунем, ба мағзи сар мебаранд. Мағзи сар, ҳароммағз ва торҳои асаб дар якчоягӣ системаи асабро ташкил медиҳанд.



Мағзи сар



Сутунмуҳра ва ҳароммағз

Одам панҷ узви ҳис дорад. Узвҳои ҳис ба одам оид ба ашё, ҳодисаҳо ва хатарҳои атроф маълумот медиҳанд.

Ба узвҳои ҳисси одам чашм, гӯш, бинӣ, забон ва пӯст дохил мешаванд. Бо ёрии ин узвҳо мо гармию хунуқӣ, рӯшноӣ, садо, маза, дард, бӯй ва таъсири чизеро ҳис мекунем. Ана барои ҳамин мо дар роҳ ҷароғаки сурҳи роҳнаморо дида, меистем, занги телефонро шунида, гӯшаки онро мебардорем, бӯйи ҳӯрокро ҳис карда, ба ошхона меравем ва ғайра.

Инсон бояд узвҳои ҳисро муҳофизат намояд. Чашми одам бисёр нозук аст, онро аз равшаний ва торикии зиёд бояд эҳтиёт кард. Дар вақти китобхонӣ ва навиштан чашмро аз китоб ё дафтар дар масофаи 30-35 см дур нигоҳ доштан лозим аст. Баъди ҳар 20-30 дақиқаи хондан ва навиштан каме танаффус кардан лозим, то ки чашмҳо дам гиранд.



Босира (Биной)



Сомеа (Шунавой)




Зоиқа (Мазафаҳмӣ)



Ломиса (Ламскунӣ)



Шомма (Бӯйфаҳмӣ)



Узөхөу ҳис

Гүшро бо гүгирдчӯб ё ягон ашёи саҳт кофтан мумкин нест. Зоро садопардаи гүш метавонад осеб бинад. Садои баланд низ ба узви шунавой зарар дорад.

Аз касалии зуком (грипп) эҳтиёт шудан лозим, чунки бӯйфаҳмии одамро хеле заиф мекунад. Дар натиҷа, одам хӯроки кӯҳнашударо аз бӯяш нафаҳмида, истеъмол менамояд ва заҳролуд шуданаш мумкин аст. Агар ногаҳон ба гӯшу бинӣ ягон чиз дарояд, зуд ба дuxтур муроҷиат кардан лозим аст.

Забонро, ки узви мазафаҳмии мост, аз хӯрок ё оби гарми сӯзон эҳтиёт бояд кард.

Бо ёрии пӯст мо зарбхӯрӣ, гармӣ, хунуқӣ ва дардро ҳис мекунем. Инчунин бо пӯсти кафи даст ва ангуштон мо ашёро ламс карда, онҳоро муайян карда метавонем.

ИНАЧИБ АСТ!

Агар оби даҳон набошаад, мо мазаи хӯрокро дуруст ҳис карда наметавонем. Барои он ки хӯрок ё хӯрданий дигар маза пайдо қунад, он бояд дар оби даҳон тар шавад. Боваратон намеояд? Пеш аз хӯрдани ягон гизо оби даҳонатонро тоза қунед ва ба ин бовар ҳосил ҳоҳед кард.

Дар сайёраи Замин 2 фоизи одамон умуман бӯйро ҳис намекардаанд.

Бӯйфаҳмии саг ва дигар ҳайвонҳои даранд аз одам садҳо маротиба зиёдтар аст.

Лугат ва истилоҳот:

Ламс – эҳсос, дарк намудани ашё бо ёрии ангуштон ва кафи даст.



1. Мағзи сар ва ҳароммағз дар қадом қисми бадани одам ҷой гирифтаанд?
2. Аҳамияти мағзи сар ва ҳароммағз аз чӣ иборат аст?
3. Оид ба вазифаи ҳароммағз маълумот диҳед.
4. Ба системаи асад қадом узвҳо дохиланд?
5. Одам чанд узви ҳис дорад? Онҳоро номбар қунед.
6. Вазифаи ҳар як узви ҳисро шарҳ диҳед.
7. Инсон бояд аз қадом таъсирҳои беруна узвҳои ҳисро муҳофизат қунад?

Кори амалй




Кори дунафарй:


- Номи якчанд намуди мева ё сабзавотро бо чигунагии таъмаш нависед. Барои ин аз ҷадвали зер истифода баред:

| Номи мева | Маза (таъм)-и он |
|-----------|------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Дафтарҳоро бо ҳамсинфатон иваз кунед ва дурустии кори ҳамдигарро санҷед.



- Хатоҳои яқдигарро ёбед ва ба кори ҳамдигар баҳо гузоред.
- Дунафара аз болои ғалатҳо кор кунед.



- * Тамоми ҳаракат ва кори узвҳои бадани одамро мағзи сар ва ҳароммағз идора мекунанд.
- * Мағзи сар, ҳароммағз ва торҳои асаб системаи асабро ташкил медиҳанд.
- * Одам панҷ узви ҳис дорад.
- * Узвҳои ҳис ба одам оид ба ашё ва ҳодисаҳои атроф маълумот медиҳанд ва аз хатар огоҳ мекунанд.
- * Инсон бояд узвҳои ҳисро аз ҳар гуна таъсирҳои зарарнок муҳофизат кунад.



1. Ҷавоби нодурустро муайян кунед.

Қадоме аз ин узвҳо ба системаи асаб дохил намешавад?

- A. Мағзи сар;
B. Гурда;

- B. Ҳароммағз;
Г. Торҳои асаб;

2. Мувофиқ гузоред (чавоби дурустро дар сутуни рост ёбед).

Ҳар як узвҳои ҳисро бо вазифаашон мувофиқ кунед:

| | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Чашм | А. Бӯйфаҳмӣ (Шомма) |
| 2. Гӯш | Б. Мазафаҳмӣ (Зоиқа) |
| 3. Бинӣ | В. Ламскунӣ (Ломисса) |
| 4. Забон | Г. Биной (Босира) |
| 5. Кафи даст | Ғ. Шунавоӣ (Сомеа) |

3. Ҷумларо пурра кунед.

Инсон бояд узвҳои ҳисси худро аз ҳар гуна таъсирҳои заарноки атроф _____ намояд.

26. СКЕЛЕТ ВА МУШАҚҲОИ ОДАМ



- ◆ Агар бадани одам устухон намедошт, қомати худро рост нигоҳ дошта метавонист?
- ◆ Бадани моро чӯ ба ҳаракат медарорад?
- ◆ Барои чӯ одамон ба варзиш машғул мешаванд?

Скелет. Дар зери пӯсту мушакҳои одам устухонҳо мавҷуданд. Шумораи онҳо хеле зиёд буда, дар якҷоягӣ скелетро ташкил медиҳанд. Устухонҳои скелет тавре пайваст шудаанд, ки мо ба воситаи онҳо ҳаракатҳои гуногунро ичро карда метавонем.

Скелети одам аз устухонҳои косахонаи сар, устухонҳои тана (сутунмуҳра, қафаси сина, кос) ва устухонҳои дасту пойҳо иборат аст.

Агар одам скелет намедошт, қомати худро рост нигоҳ дошта наметавонист. Мо ба скелети худ такя намуда, рост меистем, мешинем, медавем, ҳаму рост мешавем. Скелет узвҳои нозуки дохилии бадани моро аз ҳар гуна зарбу латхӯрӣ муҳофизат

мекунад. Мисол, скелети косахонаи сар, мағзи сарро, қафаси сина ва қабурғаҳо шуш, дил ва чигарро, сутунмуҳра ҳароммағзро муҳофизат мекунад.

Мушакҳо. Устухонҳои бадан бо мушакҳо печонида шудаанд. Тамоми қисми бадани одам мушак дорад: дасту пой, таҳтапушту шикам, сару гардан, хуллас, ҳама чой.

Дар натиҷаи кашишхӯрӣ ва суст шудани мушакҳо одам роҳ мегардад, медавад, мечаяд, чизеро мебардорад, мерақсад, менависад, сухан мегӯяд ва имову ишора мекунад. Мушакҳо кори дил, меъда, рӯда, гурда, шуш ва дигар узвҳои дохилии одамро низ таъмин мекунанд.

ИН АЧИБ АСТ!

Скелети одам аз 206 устухон иборат аст, ки 86-тои онҳо устухонҳои ҷуфт ва 34-тояни устухонҳои тоқ мебошанд.

Устухони аз ҳама хурд дар организми одам ин устухончаи сомеа (шунавоӣ) мебошад, ки дар дохили гӯши ҷойгир аст.

Баландшавии қади одам дар синни 25-солагӣ қатъ мегардад.


Дар бадани одам зиёда аз 600 мушак мавҷӯд аст.

Мушакҳои ҷоги одам ҷунон пурӯзвватанд, ки дар дандонҳои курсӣ бо қувваи 72 кг луқмаро зер мекунанд.

Скелету мушакҳо дар якчоягӣ системаи такя ва ҳаракати одамро ташкил медиҳанд.

Барои дуруст инкишоф ёфтани скелету мушакҳо одам бояд ҳар саҳар барвақт аз хоб хеста, варзиши пагоҳирӯзӣ кунад. Инчунин дар корҳои хона ва мактаб ба қалонсолон ёрӣ расонад.

Шахсе, ки мунтазам кори ҷисмонӣ мекунад ё ба варзиш машғул мешавад, мушакҳои пурӯзвват дорад ва вазъи саломатиаш хуб аст. Одаме, ки ба варзиши бадан машғул намешавад ё коргурез аст, мушакҳои сусту заиф дошта, саломатиаш ҳам он қадар хуб нест.



Скелет



Мушакъо

Шумо тариқи телевизор баъзан варзишгаронро мебинед (ва ё шояд онҳоро аз наздик дидаде). Агар аҳамият дода бошед, онҳо қаду қомати зебо доранд, чусту чолоканд ва ҳар гуна ҳаракатҳои варзиширо ичро карда метавонанд. Сабаб дар он аст, ки варзишгарон аз рӯйи речай муайян мунтазам ба обутоби бадан ва ичрои машқҳои ҷисмонӣ машғул мешаванд.

Лугат ва истилоҳот

Скелет – ҳамаи устухонҳое, ки дар бадани одам вучуд доранд.

Мушак – бофтаи махсусе, ки организмро ба ҳаракат медарорад.

Такягоҳ – чизе, ки ба он такя мекунанд.



1. Чиро скелет меноманд?
2. Қисмҳои скелети одамро номбар кунед.
3. Вазифаҳои скелет аз чӣ иборат аст?
4. Мушакҳо кадом вазифаро ичро мекунанд?
5. Чаро мо бояд ба варзиши бадан машғул шавем?

Кори амалий



Ин фаъолиятро ҳамроҳи ҳамсинфатон ичро кунед.

1. Панҷаи дasti худро ламс намуда, муайян кунед, ки устухонҳои он чӣ гуна ҷойгир шудаанд.
2. Ҳисоб кунед. Дар ҳар як дasti одам 5 ангушт ҳаст ва ҳар як ангушт аз се устухон иборат мебошад. Ҳама устухонҳои ангуштони ду дasti одам чандтоянд?



- * Ҳамаи устухонҳоеро, ки дар бадан (зери пӯсту мушакҳо) мавҷуданд скелет меноманд.
- * Скелети одам аз устухонҳои косахонаи сар, устухонҳои тана ва дасту пойҳо иборат аст.
- * Скелет вазифаи такягоҳӣ ва муҳофизатиро ичро карда, узвҳои дохили баданро аз ҳар гуна таъсирҳо ҳифз мекунад.

- * Устухонҳои бадани одам аз мушакҳо иборатанд, ки онҳо ҳаракати одамро таъмин мекунанд.
- * Скелету мушакҳо дар якъоягӣ системаи такя ва ҳаракати одамро ташкил медиҳанд.
- * Машғул шудан ба варзиши бадан ва кори ҷисмонӣ мушакҳоро пурӯзввату солим мегардонад.



1. Ҷавоби дурустро ишора кунед.

Скелети қафаси сина қадоме аз ин узвҳоро муҳофизат мекунад?

- A. Даст; B. Гӯш;
B. Чашм; G. Шуш.

2. Мувофиқ ғузоред (ҷавоби дурустро аз сутуни рост ёбед).

Вазифаи скелет ва мушакҳоро муайян кунед:

- | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Вазифаи скелет | A. Қисмҳои скелетро ба ҳаракат медарорад. |
| 2. Вазифаи мушак | B. Кори узвҳои дохилии баданро таъмин мекунад. B. Барои одам ҳамчун такягоҳ хизмат мекунад. G. Узвҳои дохилии баданро муҳофизат мекунад. |

3. Ҷумларо пурра кунед.


Скелет ва мушакҳо дар якъоягӣ системаи _____ ва _____ одамро ташкил медиҳанд.

27. УЗВҲОИ ГАРДИШИ ХУН ВА ИХРОЧ



- Одам чӣ миқдор хун дорад?
- Хун дар бадани мо барои чӣ лозим аст?
- Вазифаи дил ва гурдаро гӯед.

Гардиши хун. Ҳар як узви бадани одам хун дорад. Хун дар бадани одам ба воситаи рагҳои хунгард ҳаракат меқунад. Дар организми одами калонсол тақрибан 5 литр хун мавҷуд ҳаст. Вазифаи асосии хун дар организм қашонидан ва тақсим кардани моддаҳои ғизой ва газҳо (оксиген ва карбонат) мебошад. Яке аз хосиятҳои хун ин аст, ки организми одамро аз хунравии зиёд эмин медорад. Ин хосияти хун лахташавии хун мебошад. Дар вақти осеб дидани рагҳо хун лахта шуда, ҷои осебиданаи раги хунгардро мебандад ва намегузорад, ки одам хунашро талаф дижад. Бо гузаштани вақт девори раги хунгард сиҳат шуда, лахтаҳои хун нест мешаванд. Ҳамин тарик, лахташавии хун организми одамро аз талаф додани хун муҳофизат меқунад.



Тарзи ҷойгиршавии дил


Дил. Хун дар рагҳои хунгард ҳуд ба ҳуд ҳаракат карда наметавонад. Онро дил ба ҳаракат медарорад. Дил дар ковокии нимаи чапи сина ҷойгир шудааст (нигаред ба расми “Тарзи ҷойгиршавии дил”). Дил бо рагҳои хунгард якҷоя системаи гардиши хунро ташкил медиҳанд. Рагҳое, ки аз дил мебароянд (шоҳрагҳо), ғафсу мустаҳкаманд. Онҳо баробари аз дил дур шудан борик мешаванд. Оқибат ба мӯйрагҳо табдил ёфта, ба тамоми бадани одам паҳн мешаванд. Хун дар рагҳо бо суръати тез ҳаракат

мекунад ва дар муддати 26 сония тамоми баданро пурра давр мезанад.

Агар одам бо ягон сабаб нисфи хунашро талаф дихад, ҳалок мешавад. Барои ҳамин баданро аз хунравӣ муҳофизат кардан лозим аст. Варзиш ва меҳнати ҷисмонӣ барои мустаҳкам шудани мушакҳои дилу рагҳо фоида мерасонанд.

ОЁ ШУМО МЕДОНЕД?

Дили одами қалонсол дар 1 дақиқа ба ҳисоби миёна 70 маротиба, дар як соат 4 200 маротиба, дар як шабонарӯз 100 ҳазору 800 маротиба, дар як моҳ зиёда аз 3 миллион маротиба метавад (кашии меҳӯрад). Агар одам 75 сол умр бинад, пас ҳисоб кунед, ки то охире умр дили одам чанд маротиба кашии меҳӯрад (инро ҳамроҳи омӯзгор ё дар хона бо ёрии падару модар ҳисоб кардан мумкин аст).



Системаи ихроҷ

ба пешобдон меоянд (нигаред ба расми «Системаи ихроҷ»). Ҳангоми пур шудани пешобдон, пешоб бо роҳи маҳсус аз организм ба берун хориҷ мешавад. Гурдаҳо, пешобдон ва роҳҳои пешобгузарро дар якҷоягӣ системаи ихроҷ меноманд.

Гурдаҳо. Гурдаҳо дар ковокии шикам аз тарафи таҳтапушт ҷойгир шудаанд. Шакли гурда ба дони лӯбиё монанд аст. Одам дуто гурда дорад. Вазифаи гурдаҳо аз он иборат аст, ки обу намак ва моддаҳои нодаркорро аз хун ҷудо мекунанд. Обу намаки аз хун ҷудошуда пешобро ҳосил карда, бо найчаҳои маҳсус ба пешобдон меоянд (нигаред ба расми «Системаи ихроҷ»).



1. Хун дар организми одам кадом вазифаҳоро ичро мекунад?
2. Вазифаи дил дар организми мо аз чӣ иборат аст?
3. Соҳт ва вазифаҳои гурдаҳоро шарҳ дидед.
4. Узвҳои системаи ихроҷро номбар кунед.
5. Барои мустаҳкамии дилу рагҳо кадом корҳоро анҷом додан лозим аст?

Лӯғат ва истилоҳот

Иҳроҷ—хориҷ кардан, баровардан.

Кори амалий



Кори дунафарӣ:

1. Аз қисми пеши банди даст ҷойи набзро ёбед (тавре ки дар расмҳо нишон дода шудааст).
2. Ҳисоб кунед, ки дар яқдақиқа набзи шумо чанд маротиба мезанад. Натиҷаашро дар дафтар қайд кунед.
3. Аз натиҷаи набзи ҳамсингфатон боҳабар шуда, онро бо набзи худатон муқоиса кунед ва хулоса бароред.



- * Хун дар тамоми бадани одам ба воситаи рагҳои хунгард ҳаракат мекунад. Дар организми одами калонсол тақрибан 5 литр хун мавҷуд аст.
- * Дил бо рагҳои хунгард якҷоя системаи гардиши хунро ташкил медиҳанд.
- * Варзиш ва меҳнати ҷисмонӣ барои мустаҳкамии дил фоида мерасонанд.

- * Вазифаи гурдаҳо аз он иборат аст, ки обу намак ва моддаҳои заарнокро аз хун чудо карда, пешобро ҳосил мекунанд.
- * Гурда, пешобдон ва роҳҳои пешобгузарро дар якҷояй системаи ихроҷ меноманд.



1. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.

Кадом узв дар организм хунро ба ҳаракат медарорад?

- | | |
|--------|----------|
| А. Шуш | В. Гурда |
| Б. Дил | Г. Ҷигар |

2. Мувоғиқ гузоред (ҷавоби дурустро аз сутуни рост ёбед).

- | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Вазифаи дил | А. Обу намакҳои нодаркорро аз таркиби хун чудо мекунад. |
| 2. Вазифаи гурда | Б. Хунро ба рагҳо тела медиҳад. В. Хунро дар организм ба ҳаракат медарорад. Г. Хунро аз моддаҳои заарнок тоза мекунад. |

3. Ҷумларо пурра кунед.

Хун дар рагҳо бо суръати тез ҳаракат мекунад ва дар муддати ___ сония тамоми баданро пурра давр мезанад.




28. УЗВҲОИ НАФАСКАШӢ

- ◆ *Барои чӣ одам нафас мегирад ва нафас мебарорад?*
- ◆ *Ҳавои нафасгирифтаи мо ба қучо меравад?*
- ◆ *Чаро ба мо тавсия медиҳанд, ки ба бинӣ нафас гирем?*

Одам ҳамеша, ҳам дар хоб ва ҳам дар бедорӣ нафас мекашад ва нафас мебарорад. Нафаскашӣ бо ёрии ковокии даҳону бинӣ, ҳалқ, нойи нафас (хирной) ва паллаҳои шуш сурат

мегирад. Ҳамаи ин узвҳоро дар якъоягӣ системаи нафаскашӣ меноманд. Вақте ки мо нафас мекашем, ҳаво аз ковокии бинӣ бо нойи нафас ба шуш дохил мегардад (Нигаред ба расми «Системаи нафаскашӣ»).




Системаи нафаскашӣ

Садои пайдошударо одам бо ёрии ковокии даҳону бинӣ, забон, дандон ва лабҳо ба нутқ (сухан) табдил медиҳад.

Шуш дар қафаси сина ҷойгир буда, аз ду палла иборат аст. Дар шуш рагҳои сершумори хунгард мавҷуданд. Хун ба воситаи ин рагҳо ба шуш омада, аз ҳавои нафаскашидаи мо гази оксигенро мегирад. Хуни аз оксиген бойшуда ба тамоми бадан паҳн мегардад. Ҳавои камоксигени дар шуш боқимонда,

Ҳангоми гап задан, шеър хондан ё фарёд задан одам садо мебарорад. Шумо медонед, ки садо аз кучо пайдо мешавад? Садои одам дар роҳи нафас пайдо мешавад. Дар роҳи нафас ҳалқ ҷойгир шудааст, ки дар дохили он садопардаҳо мавҷуданд. Дар вақти хомӯш будан садопардаҳо аз ҳам дуранд ва ҳаво бе мамоният аз байни онҳо мегузарад. Ҳангоми гап задан ё сурудхонӣ садопардаҳо ба ҳам наздик мешаванд. Дар вақти нафасбарорӣ ҳаво деворҳои садопардаҳо ба ҳам наздикшударо ба ларзиш меорад. Дар натиҷа садо пайдо мешавад.

ҳангоми нафасбарорӣ ба берун хориҷ мешавад. Яъне дар шуши одам мубодилаи газҳо ба амал меояд. (Нигаред ба расми «Мубодилаи газҳо дар шуш»).



Мубодилаи газҳо дар шуш

Ҳавои вазнини камоксиген ҳангоми нафасбарорӣ пайдо мешавад. Бинобар ин баъзан дару тирезаҳоро кушодан лозим аст, то ки ба хона ё синф ҳавои тоза дохил шавад.

ИН АЧИБ АСТ!

Шуши одам он қадар зиёд ҳубобчаҳои хурд дорад, ки агар онро дар ҳамворӣ паҳн кунем, нисфи майдони футболро ишғол мекунад.

Дар шуши инсон қариб 3 ҳазор километр роҳҳо мавҷуданд, ки дар дохили онҳо ҳаво ҳаст.

Агар миқдори хунеро, ки дар давоми як шабонарӯз аз шуши гузаштааст, дар як ҷо ҷамъ кунед, 7 тоннаро ташкил медиҳад.

Ҳавое, ки мо нафас мегирем, дартаркибаш ҳар гуна гарду ҷанг ва моддаҳои барои организми инсон зарарнок мавҷуд аст. Аз ин сабаб ба воситай бинӣ нафас гирифтан тавсия дода мешавад. Зоро ҳангоми нафаскашӣ баъзе гарду ҷангҳо дар луоби ковокии бинӣ дармонда, ба шуш ҳавои нисбатан тоза ворид мегардад. Ғайр аз ин, дар ковокии бинӣ ҳавои хунук гарм шуда, одамро аз ҳар гуна беморӣ нигоҳ медорад.

Агар одам дар дохили бино, хона ё синф муддати зиёд истода бошад, ҳис мекунад, ки ҳавои хона барои нафаскашӣ душвор аст.

Ҳангоми нафасбарорӣ пайдо

Лугат ва истилоҳот:

Гази оксиген – яке аз газҳое, ки дар таркиби ҳаво мавҷуд буда, он барои нафасгирӣ организмҳои зинда зарур мебошад.

Мубодила – ба маъни додугирифт омадааст.



1. Узвҳои нафаскашии одамро номбар кунед.
2. Оид ба таркиби ҳавое, ки мо нафас мегирем маълумот дихед.
3. Бо ковокии бинӣ нафас кашидан ба саломатии мо чӣ манфиат дорад?
4. Аз чӣ сабаб ҳавои дохили хона ё синфро тоза нигоҳ доштан лозим аст?

Кори амалий



Масъалаи зерро дар гурӯҳҳо ҳал кунед:

Дар деҳа барои чорвои хонагӣ ҳошок оварданд. Писараке, ки ҳошокро ба коҳдон медаровард, ба даҳону биниаш дока баста буд ва бо душворӣ нафас мегирифт. Гӯед, ки ин кори писарак дуруст аст? Агар ў ба даҳону биниаш дока намебаст, чӣ мешуд? Фикратонро асоснок намуда, бо гурӯҳҳои дигар муҳокима кунед.



Муҳоҳида кунед, ки дар маҳалли зисти шумо кадом омилҳо ба нафаскашии одам заарнок мебошанд. Номи онҳоро нависед ва роҳҳои бартараф намудани омилҳои заарнокро нишон дихед.



- * Ба узвҳои нафаскашӣ - ковокии бинӣ, ҳалқ, нойи нафас ва паллаҳои шуш доҳил мешаванд, ки онҳоро системаи нафаскашӣ меноманд.
- * Дар шуш рагҳои сершумори хунгард вуҷуд доранд, ки хун ба воситай онҳо ба шуш омада, гази карбонатро дода, оксигенро мегирад ва ба тамоми бадан паҳн мекунад.
- * Хонае, ки дар доҳили он муддати зиёд одамон нишастаанд, ҳавояш вазнин мешавад. Бинобар ин дару тирезаҳоро кушода, ҳавои хонаро тоза кардан лозим аст.



1. Ҳавоби дурустро интихоб кунед.

Ҳавое, ки мо нафас мегирем, ба кучо меравад?

- A. Ба ковокии даҳону бинӣ, шуш ва дил;
- B. Ба ковокии даҳону бинӣ, нойи нафас ва гурда;
- C. Ба ковокии бинӣ, ҳалқ, нойи нафас ва шуш;
- D. Ба ковокии даҳону бинӣ, дил ва чигар.

2. Ҷумларо пурра кунед.

Дар таркиби ҳавое, ки мо аз он нафас мегирем, ҳар гуна гарду чанг ва моддаҳои барои организми инсон _____ мавҷуд аст.

29. УЗВҲОИ ҲОЗИМА




- ◆ Барои чӯи одам бе хӯрок зиндагӣ карда наметавонад?
- ◆ Хӯроки фурӯбурдаи мо ба кучо меравад?
- ◆ Кадом қоидаҳои хӯрокхӯриро медонед?
- ◆ Ҷаро мо ҳар саҳар дандонҳоямонро мешӯем?

Одам бе истеъмоли хӯрок зиндагӣ карда наметавонад. Бадани одам ҳама вақт ба моддаҳои ғизоӣ эҳтиёҷ дорад. Моддаҳои ғизоиро мо аз маҳсулоти рустаний ва ҳайвонҳо ба даст меорем. Гирифтани ғизо, маҳсусан барои хурдсолон

муҳим аст. Организми онҳо аз ҳисоби моддаҳои ғизой инкишоф ёфта, мустаҳкам мегардад.

Одам бояд хўрокҳои гуногун истеъмол кунад. Ба ғайр аз нон, боз аз маҳсулоти шириву гўштӣ ва меваву сабзавоти ҳархела истифода кардан ба манфиат аст. Агар одам муддати дароз таоми якхела истеъмол кунад, ў моддаҳои барои ҳаёт заруриро гирифта наметавонад.


Ҳазми хўрок аз ковокии даҳон сар мешавад. Хўрок дар ковокии даҳон хоида, майдар карда шуда, бо ёрии оби даҳон ба сурхрӯда мегузарад ва то меъда меравад. Аз таъсири шираи меъда хўрок каме ҳазм шуда, ба рӯда дохил мегардад. Дар рӯда пурра ҳазм мешавад ва моддаҳои лозимиаш ҷаббида шуда, ба хун мераванд. Хун ин моддаҳои ғизоиро ба тамоми организм тақсим мекунад. Ҷигар ва талҳа низ дар ҳазми хўрок иштирок мекунанд. Қисми боқимондаи хўрок, ки ҳазм нашудааст аз рӯда ба берун хориҷ мегардад. Ҳамаи узвҳое, ки дар ҳазми хўрок иштирок мекунанд ба системаи ҳозима дохил мешаванд. Нигаред ба расми «Системаи ҳозимаи одам».



Агар мо хоҳем, ки хӯроки истеъмолкардаамон дар меъдаю рӯдаҳо хуб ҳазм шавад, бояд ба қоидаҳои хӯрокхӯрӣ риоя кунем. Қоидаҳо чунинанд:

- ~ пеш аз хӯрокхӯрӣ дастҳоро бо собун шустан;
- ~ сабзавот ва меваро бо оби тоза шуста хӯрдан;
- ~ бо зарфи тозаи алоҳида хӯрок хӯрдан;
- ~ рӯзе се-чор маротиба хӯрок хӯрдан;
- ~ луқмаи хӯрокро дар даҳон нағз ҳоида, майда кардан;
- ~ луқмаро калон нагирифтan;
- ~ аз меъёр зиёд хӯрок нахӯрдан;
- ~ дар вақти хӯрокхӯрӣ сухан нагуфтan;
- ~ хӯроки шабмондаи бӯйнокро истеъмол накардан.

Барои хӯрокхӯрӣ дандонҳо ниҳоят муҳиманд. Ба воситаи дандонҳо луқма дар даҳон ҳоида, майда карда мешавад. Одами калонсол 32 дандон дорад. Ҳар як дандон бо моддаи саҳт пӯшида шудааст, ки онро сири дандон меноманд. Дар доҳили дандон торҳои асаб ва рагҳои хунгард мавҷуданд.



Тарзи тоза кардани дандонҳо

Нигоҳубин ва муҳофизати дандонҳо барои ҳар як одам зарур аст. Агар мо чизҳои саҳтро бо дандон шиканем ё баъди хӯроки гарм оби хунук нӯшем, сири дандонҳо кафида, ба он

микробҳо медароянд. Дар натиҷа, дандон сиёҳ шуда, ба дард медарояд. Шахсе, ки ба чунин ҳолат гирифтор шудааст, бояд зуд ба духтури дандон мурочиат кунад. Одам бояд ҳар саҳар ва шаб (пеш аз хоб) дандонҳояшро бо чӯтка ва хамираи дандоншӯйӣ тоза кунад.

ОЁ ШУМО МЕДОНЕД?

Вақте ки одам луқмаро фурӯ мебараф, мушиқҳои сурхӯда мавҷвор қашиши хӯрда, хӯрокро ба меъда мебаранд. Агар одам сар ба поён овезон бошад ҳам, луқмаи фурӯбурдааш то меъдааш меравад.

Луғат ва истилоҳот:

Моддаҳои гизоӣ – ин моддаҳо дар таркиби хӯроквориҳо мавҷуданд ва ба мо нерӯ медиҳанд.



1. Чаро одам бе хӯрок зиндагӣ карда наметавонад?
2. Ҳаракати хӯрокро дар узвҳои ҳозима шарҳ диҳед.
3. Қоидаҳои хӯрокхӯриро номбар кунед.
4. Аҳамияти дандон дар ҳазми хӯрок аз чӣ иборат аст?
5. Дандонҳоро аз чӣ эҳтиёт кардан лозим ва онҳоро чӣ гуна нигоҳубин мекунанд?

Кори амалий



Масъалаҳои зерро дар гурӯҳ ҳал кунед:

1. Маълум аст, ки ғунҷоиши меъдаи одами калонсол ба як-якуним литр баробар аст. Шахсе дар тӯй 3 табақ ош хӯрд ва дере нагузашта шикамаш ба дард даромад. Ӯ ҳайрон шуд: охир дастонашро шуста, луқмаро оҳиста-оҳиста, майда хоида хӯрда буд. Пас чаро шикамаш дард мекунад? Сабабашро муайян кунед.
2. Се қоидai асосии солимии дандонро муайян кунед ва нависед.



- * Дар бадани одам ҳама вақт моддаҳои ғизоӣ сарф мешаванд, бинобар ин одам бе истеъмоли хӯрок зиндагӣ карда наметавонад.
- * Хӯрок аз даҳон, гулӯ ба воситай сурхрӯда то ба меъда рафта, аз он ба рӯда мегузарад. Дар рӯда моддаҳои ғизоии хӯрок ҷаббида шуда, боқимондаи он ба берун хориҷ мешавад.
- * Дандонҳо барои хӯрокхӯрӣ ниҳоят заруранд. Ба воситай дандонҳо хӯрок дар ковокии даҳон ҳоида, майда карда мешавад.
- * Одам бояд ҳар саҳар ва шаб дандонҳояшро бо чӯтка ва ҳамираи дандоншӯйӣ тоза кунад.



1. Ҷавоби дурустӣ дар давра гиред.

Ба системаи ҳозима узвҳои зерин доҳил мешаванд:

- А. Дил, ҷигар, гурда ва меъда;
- Б. Меъда, рӯда, гурда ва дил;
- В. Рӯда, шуш, дандон ва забон;
- Г. Ковокии даҳон, сурхрӯда, меъда ва рӯда.

2. Дар хоначаҳои холии ҷадвал рақам гузоред.

Пайдарҳамии дурусти ҳаракати хӯрокро дар узвҳои ҳозима муайян кунед:

| | |
|--|---------------|
| | Меъда |
| | Ковокии даҳон |
| | Рӯда |
| | Сурхрӯда |

3. Ҷумларо пурра кунед.

Одам бояд _____ ва _____ дандонҳояшро тоза кунад (шӯяд).

30. ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМ



- ◆ *Маънои “Ҳаёти солим”-ро шарҳ дихед.*
- ◆ *Кадом қоидаҳои тарзи ҳаёти солимро медонед?*
- ◆ *Шумо кадоме аз ин қоидаҳоро дар ҳаёт риоя мекунед?*

Ҳар як одам меҳоҳад, ки тансиҳат бошад. Солим будани ҳар як шахс дар дасти худи ўст. Одамоне ҳастанд, ки қоидаҳои тарзи ҳаёти солимро медонанд, вале риоя намекунанд. Ба фикри шумо ин гуна одамон солим буда метавонанд? Ҳамон одаме солиму боқувват буда метавонад, ки агар ба қоидаҳои тарзи ҳаёти солим риоя кунад. Меҳоҳед, мо якҷоя бо ин қоидаҳо шинос шавем?

1. Риояи тозагӣ. Ҳар як одам бояд бадан, либос ва ҷойи истиқомати худро тоза нигоҳ дорад. Баданро ҳар саҳар ва бегоҳ шӯяд. Пойафзолу либосро тоза карда истад. Ҳеч гоҳ чизҳои нодаркорро ба замин напартояд. Фаромӯш набояд кард, ки «Тозагӣ гарави саломатӣ аст».

2. Истеъмоли ғизои тоза. Истеъмоли ғизои тоза шарти асосии тарзи ҳаёти солим аст. Ғизо бояд гуногун ва аз меваю сабзавот иборат бошад. Таомро саросема нашуда, дар вақти муайян хӯрдан фоида дорад.

3. Меҳнат ва истироҳат. Ҳар як шахс бояд речай муайяни кор ва истироҳат дошта бошад. Таҳсил дар мактаб ва иҷрои вазифаи хонагӣ меҳнат талаб мекунад. Бинобар ин зарур аст, ки меҳнат ва истироҳатро ба низом дарорем. Вақтҳои холии худро мо метавонем ба сайругашт дар ҳавои тоза, бозиҳои гуногун ва хондани китоб гузаронем. Ба варзиш машғул шудан низ яке аз қоидаҳои асосии тарзи ҳаёти солим ба шумор меравад. Ба футбол ва дигар бозиҳои серҳаракат машғул шудан манфиатнок аст.

4. Аз одатҳои бад даст қашидан. Одатҳои бад ин носкашӣ, сигоркашӣ, майнӯшӣ ва нашъамандӣ мебошанд.



Варзиш ғарави саломатист!

Нос ва сигор ба саломатй ниҳоят зарап доранд. Чунки дар таркиби онҳо чандин намуди моддаҳои заҳрнок мавҷуданд. Аз даҳони одамони носу сигоркаш бӯйи бад меояд. Шуш ва меъдаи ин гуна одамон ба беморӣ гирифтор мешавад. Онҳо аз кори ҷисмонӣ зуд хаста мегарданд.

Истифодаи нӯшоқиҳои спиртӣ ва нашъамандӣ барои инсон одати аз ҳама ҳатарнок мебошад. Аз таъсири нӯшоқиҳои спиртӣ ва маводи нашъаовар, пеш аз ҳама, мағзи сари одам зарар мебинад. Шахсоне, ки муддати дароз аз онҳо истифода мебаранд, ба бемории майзадагӣ ва нашъамандӣ гирифтор мешаванд.

Одамони гирифтори одатҳои бад на танҳо худашон, балки атрофиёнро ҳам нороҳат мекунанд. Ин одамон беобрӯ шуда, оқибат ба ҷиноят даст мезананд. Чуноне ки мегӯянд: «Мастӣ ба пастӣ мебарад». Аз одамоне, ки одатҳои бад доранд, дурӣ ҷӯед ва бо онҳо дӯстӣ накунед!

ОЁ ШУМО МЕДОНЕД?

Олимон ҳисоб кардаанд, ки агар одам як дона сигор кашад, умраш 15 дақиқа құтқару мешавад. Мутаассифона, баъзе одамони сигоркаш рүзеге 2-3 құттық сигор мекашанд. Акнун худатон ҳисоб қунед, ки чунин одамон чиң қадар умри худро құтқару мекунанд.

Луғат ва истилоҳот:

Нашъа – маводе, ки баъди истеъмол одамро аз ақл бегона мекунад.

Низом – тартиби муайян.



1. Қоидаҳои тарзи ҳаёти солимро номбар қунед.
2. Кадом одатхоро мо одатхои бад гуфта метавонем?
3. Зарари нос ва сигорро ба организми одам шарх дихед.
4. Одатхои бад одамро оқибат ба чиң ҳол гирифтор мекунанд?
5. Мақоли «Мастай ба пастай мебарад»-ро шарх дихед.

Кори амалӣ



Супоришхоро дунафарй ичро қунед:

- ~ Сабабҳои дар одам сар задани одатхои бадро муайян қунед.
- ~ Масъаларо ҳал қунед: «Шумо мушоҳида кардед, ки ҳамсинфатон одати бад дорад. Ба ў чиң маслиҳат медиҳед?»
- ~ Фикрхоятонро нависед ва ба дигарон пешкаш намоед.



- * Солимии ҳар як шахс дар дасти худи ўст.
- * Ҳамон одаме сиҳат ва бокувват буда метавонад, ки агар ба қоидаҳои тарзи ҳаёти солим риоя кунад.
- * Тарзи ҳаёти солим аз тозагӣ оғоз меёбад.
- * Истеъмоли ғизои тоза, обутоб ва варзиши бадан, ба низом даровардани меҳнат ва истироҳат шарти асосии саломатии одам мебошанд.
- * Аз одамони дорони одатҳои бад бояд дурӣ ҷуст.



1. Ҷавоби нодурустро муайян кунед.

Кадоме аз ин мағҳумҳо ба тарзи ҳаёти солим дохил намешавад?

- A. Сигоркашӣ; B. Бозикунӣ;
B. Тозагӣ; Г. Хӯрокхӯрӣ;

2. Мувоғиқ гузоред (ҷавоби дурустро аз сутуни рост ёбед):

Одатҳои хуб ва бади инсонро муайян кунед

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Одатҳои хуб: | A. Сигоркашӣ |
| 2. Одатҳои бад: | B. Ёрӣ ба калонсолон |
| | В. Нашъамандӣ |
| | Г. Дарстайёркунӣ |

3. Ҷумларо пурра кунед.

Одамони гирифтори одатҳои бад на танҳо худашон, балки
_____ ҳам нороҳат мекунанд.

V. БЕХАТАРИИ ҲАЁТ

31. АЗ ОТАШ, ОБ, ГАЗ ВА БАРҚ ЭҲТИЁТ ШАВ!



- Оташ, газ ва барқ ба ҳаёти одам чўй хатар доранд?
- Хатари онҳоро чўй гуна пешгирӣ кардан мумкин аст?
- Оид ба ҳодисае, ки аз беэҳтиётии касе боиси сар задани сўхтор гаштааст, нақл кунед.

Аз беэҳтиётӣ дар хона ҳодисаҳои нохуш, ба монанди сар задани сўхтор, чорӣ шудани об, хорич шудани газ ва ғайра метавонанд рӯй диҳанд. Чўй бояд кард, то чунин ҳодисаҳо ба амал наоянд?

Агар бо ягон сабабе дар хона сўхтор сар занад, зуд оташро хомӯш кардан лозим аст. Роҳи аз ҳама осони хомӯш кардани сўхтор ба болои он пӯшонидани кўрпа ё гилеми ғафс мебошад. Дар ҳолате ки оташро хомӯш карда наметавонед, зуд ба рақами **01** ба идораи кормандони сўхторхомӯшкунӣ занг занед. Баъди ин зуд аз хона баромада, дари онро пӯшед. Агар бародар ё хоҳари хурдатон дар хона бошанд, онҳоро ҳамроҳи худ ба берун бароред. Агар хона пури дуд бошад, сачоқи тарро ба даҳону бинӣ дошта, нафас кашед. Баъзан ҳангоми сўхтор дари хонаро оташ маҳкам мекунад. Дар ин ҳолат аз тиреза ё чойи дигар бо овози баланд ба ёрӣ даъват кунед.



Рафттори дуруст ҳангоми сўхтор

ИН АЧИБ АСТ!

Соли 2004 дар давлати Чин сұхтореро хомұши карданد, ки 130 сол боз месүхт. Ин сұхтор дар кони аңшиш ба амал омада буд ва соле 2 миллион тонна аңшишtro месүзонд.

Ба хонаҳои баландошёна бо ёрии қубурхо об мегузаронанд. Баъзан ҳодисаи кафидани қубур ё вайрон шудани мурвати обдиҳӣ рух медиҳад. Дар ин ҳолат чӣ кор мекунед? Пеш аз ҳама, обро аз ҷойи асосӣ маҳкам кардан лозим. Баъди ин ба волидон ё ягон одами боваринок занг занед. Онҳо роҳи ҳалосиро ба шумо маслиҳат медиҳанд.

Мо дар рӯзгорамон бештар аз **газ** истифода мебарем. Агар дар хона бӯйи газ пайдо шавад, шумо чӣ кор мекунед? Пеш аз ҳама, тирезаҳоро кушода, ҳавои хонаро тоза кардан лозим. Сипас, мурватҳои лӯла ё балони газро маҳкам кардан даркор. Дар ҳолати мавҷуд будани бӯйи газ ҳеч гоҳ гӯгирид, ҷароғ ё дигар асбобҳои барқиро фурӯзон накунед! Зеро таркиш ё сұхтор ба амал омаданаш мумкин аст. Агар бӯйи газ боқӣ монад, ба хонаи ҳамсоя рафта, бо рақами **04** ба кормандони идораи газ занг занед.

Ҳамаи мо аз **қувваи барқ** истифода мебарем. Барқ низ ба мисли оташ ва газ хатарнок аст. Аз барқ чӣ гуна ҳудро эҳтиёт карда метавонем? Мо бояд ба сими беболопӯш (луч)-и барқ даст нарасонем. Агар дар симҳои барқи хона ё асбобҳои барқӣ ҷойи беболопӯш (луч)-ро дидед, зуд ба волидон ҳабар дихед. Дар набудани волидон аз додару ҳоҳари хурдатон эҳтиёт шавед. Онҳо мумкин ба симҳои луч даст расонанд. Дар ҳолати набудани калонсолон асбобҳои барқиро истифода набаред.



Оё ин рафтори күдакон дуруст аст?

Лұғат ва истилоҳот:

Волидон – падару модар.

Күбүр – лұлаи сағолій, оқанай ё сementті барои гузаронидани об, газ ва файра.

Мурват – асбобест, ки бо ёрии он рохи обгузар маҳкам ё күшода мешавад.



1. Кадом ҳолатхои дар хона сар задани ҳодисаҳои нохушро медонед?
2. Ҳангоми сұхтор чи гуна рафтор мекунед?
3. Рафтори одамро ҳангоми баромадани газ фаҳмонед.
4. Агар қубури оби хона вайрон шавад, шумо кадом амалро анчом медиҳед?
5. Аз барқ худ ва дигаронро чи гуна әхтиёт кардан лозим аст?

Кори амалй



Супоришро дар гурӯҳдо ичро кунед.

Расми «Оё ин рафтори күдакон дуруст аст?»-ро аз назар гузаронед ва ба саволҳои зер چавоб гардонед:

- Онҳо бо айби кі ба чунин корҳои хатарнок даст мезананд?
- Шумо барои пешгирии чунин ҳолатҳо чи кор карда метавонед?



- * Дар ҳолати сар задани сұхтор зуд ба рақами **01** занг зада, аз хона мебароем ва дарро мепүшем.
- * Агар қубури оби хона вайрон шавад, ба падару модар хабар медиҳем ё ҳамсояро ба ёрй даъват мекунем.
- * Дар вақти баромадани бўйи газ, зуд тирезаҳоро кушода, ба рақами **04** занг мезанем. Чароғ, барқ ва оташро фурӯзон намекунем.
- * Барқ низ ба мисли оташ ва газ хатарнок аст ва мо бояд ба сими беболопӯш (луч)-и барқ даст нарасонем.



1. Ҷумларо пурра кунед.

Дар ҳолати сар задани сұхтор зуд ба рақами ___ занг зада, аз хона мебароем ва дари хонаро _____.

2. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.

Дар кадом ҳолат даҳону биниро бо латтаи тар маҳкам кардан лозим аст?

- А. Сими барқ луч бошад;
- Б. Бўйи газ бошад;
- В. Бўйи дуд бошад;
- Г. Об аз қубур ҷорӣ бошад.

3. Мувофиқ гузоред (ҷавоби дурустро аз сутуни рост ёбед).

Хатарҳоро бо рафтори дурусти одам мувофиқ гузоред:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Сар задани сұхтор. | А. Ба он даст намерасонем. |
| 2. Сўроҳ шудани қубури об. | Б. Ба рақами 01 занг мезанем. |
| 3. Хориҷ шудани газ. | В. Ба ҳамсоя мурочиат мекунем. |
| 4. Беболопӯш (луч) будани сими барқ. | Г. Ба рақами 04 занг мезанем. |

32. ЭХТИЁТ ДАР РОХҲОИ МОШИНГАРД



- ♦ Кадом қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳои мошингардро аз синфи ду дар хотир доред?
- ♦ Шумо ин қоидаҳоро чӣ гуна риоя мекунед?
- ♦ Рангҳои ҷароғаки роҳнамо чиро мефаҳмонанд?

Вақте ки одам ба ягон ҷо сафар мекунад, ҳама ба ўса сафари нек меҳоҳанд. Кадом ҳатарҳо дар роҳ ба мо метавонанд таҳдид кунанд? Барои ба ин савол ҷавоб ёфтанд, мо бояд аввал ҳатарҳои роҳро донем. Сипас, фикр кунем, ки ҳатарҳоро чӣ гуна бартараф кардан мумкин аст. Аз ин рӯ донистани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ барои бехатарии роҳи сафар зарур аст.

Ҳангоми пиёда сафар кардан. Ҳар як пиёдагард бояд се қоидai асосии ҳаракат дар роҳро дар хотир нигоҳ дорад:

1. Ҳамавақт бо роҳҳои пиёдагард ҳаракат кардан лозим. Аз роҳе, ки мошинҳо ҳаракат мекунанд, гузаштан ҳатарнок аст.
2. Роҳи мошингардро ҳамавақт аз ҷойи муайяншуда гузаред. Чунин ҷойҳоро гузаргоҳ меноманд ва бо аломати маҳсус ишора мекунанд. Аз ҷое, ки барои гузаштан иҷозат дода нашудааст, нагузаред.
3. Дар вақти сабз будани ҷароғаки роҳнамо барои пиёдагардон роҳи мошингардро гузаштан мумкин аст. Агар шумо саросема бошед ҳам, дар вақти сурх будани ҷароғак аз роҳ нагузаред.

Баъзан мактаббачаҳо ва ҳатто қалонсолон қоидai ҳаракат дар роҳро риоя намекунанд. Дар натиҷа, воқеаҳои нохуш рӯй медиҳанд.

ОЁ ШУМО МЕДОНЕД?

Дар таърихи инсоният аввалин садамаи нақлиётӣ соли 1898 дар шаҳри Ню-Йорки Иёлоти Муттаҳидai Амрико рӯй додааст. Ҳангоми ин садама Генри Уэлс бо мошинни шаҳсии худ савораи дучарҳаро пахш кард, ки дар натиҷа поӣ дучарҳарон шикаст.

Аввалин садамаи нақлиётӣ, ки боиси марги одам шудааст, низ дар ҳамин шаҳр соли 1899 рӯҳ додааст.

АЛОМАТҲОИ ЗЕРРО ДАР ХОТИР ГИРЕД!



ИСТ!



ГУЗАР!

Аломатҳои чароғаки роҳнамо барои пиёдагардон



*Ин аломат моро мефаҳмонад,
ки дар роҳи мошингард
аз ин ҷо*

ГУЗАРЕД.



*Ин аломат моро
мефаҳмонад, ки дар роҳи
мошингард ҳаракати
пиёдагард **МАНЪ АСТ.***

Ҳаракат бо дучарха (велосипед). Мувофиқи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ба хурдсолон дар роҳҳои мошингард

дучархаронй мумкин нест. Барои дучархаронй чойҳои маҳсуси бехатар мавҷуд аст. Агар дар ягон чой роҳи мошингардро гузаштан лозим бошад, аввал аз дучарха фароед. Сипас, аз ҷанбарак (рул)-и он дошта, оҳиста аз чойи пиёдагузари роҳ гузаред. Ҳангоми дучархаронй ҳеч гоҳ ҷанбаракро сар надиҳед. Ин кор боиси чаппа шудани дучарха ва заҳмдор шудани шумо мегардад.

ИН АЛОМАТҲОРО ДАР ХОТИР ГИРЕД!



*Дар роҳҳое, ки чунин
аломат гузошта шудааст,
ҳаракати дучарха
МАНЬ АСТ.*



*Ин аломат ба мо
ИЧОЗАТ медиҳад, ки
бо дучарха ҳаракат кунем.*

Сафар бо нақлиёт. Дар хотир нигоҳ доред, ки ҳангоми ба мошин савор шудан ё аз мошин фурӯмадан аз дари ба сӯйи роҳи пиёдагардон кӯшодашавандай он истифода баред. То пурра истодани мошин ба он савор нашавед ё аз мошин нафароед. Даст ё сари худро аз тирезаи мошин берун набароред. Агар ба автобус, троллейбус ё автобуси хурд савор шудед, аз назди дар дурттар истед ва дастаро доред. Агар нишаста бошед, ба қалонсолон чой диҳед.



1. Се қоидаи асосии пиёдагардиро номбар кунед.
2. Ҳангоми рондани дучарха кадом қоидаҳои бехатаририо ҳаноми кардан лозим аст?
3. Қоидаҳои бехатаририо ҳангоми дар нақлиёти мусофирибар будан шарҳ дихед.
4. Талаботи алломатҳои дар расми китоб овардашударо фахмонед.

Кори амалий



Ҳолати дар зер овардаро дар гурӯҳҳо муҳокима кунед ва фикрҳоятонро ба дигарон пешниҳод намоед:

- Писараке дар дохили нақлиёти мусофирибар ҳаракат мекард. Баъди каме ҳаракат ногаҳон нақлиёт якбора дар ҷояш истод. Писарак афтиид ва пешонааш ба ҷизе бархӯрда, хуншор шуд.
- Оид ба ин ҳодиса фикрҳоятонро гӯед. Чаро ба писарак ҷунин ҳодиса рӯй дод? Ӯ бояд чӣ кор мекард?



- * Донистани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва алломатҳои роҳ барои бехатарии сафар ба мо ёрӣ медиҳанд.
- * Ҳар як пиёдагард бояд қоидаҳои зерини бехатарии ҳаракат дар роҳро донад:
 1. Ҳамеша бо роҳҳои пиёдагард равад;
 2. Роҳи мошингардро аз ҷойи муайяншуда—гузаргоҳ гузарад;
 3. Роҳи мошингардро танҳо дар вақти сабз будани ҷароғаки роҳнамо гузарад.
- * Дастанда сарро аз тирезаи мошин баровардан мумкин нест.



1. Мувофиқ гузоред (чавоби дурустро аз сутуни рост ёбед). Аломатҳои бехатарии роҳро бо шарҳашон мувофиқ гузоред:

1.  А. Ҳаракати дучарха манъ аст.
2.  Б. Аз роҳи мошингард гузаштан мумкин нест.
3.  В. Ҳаракат дар роҳи мошингард иҷозат аст.
4.  Г. Барои ҳаракат бо дучарха иҷозат медиҳад.

2. Ҷумларо пурра кунед.

Ҳангоми дар дохили нақлиёт будан даст ва сарро аз тирезаи мошин _____ мумкин нест.



33. ҶОЙҲОИ ХАТАРНОК



- ◆ Чаро шабона танҳо сайргугашт кардан хатарнок аст?
- ◆ Қадом ҷойҳоеро медонед, ки ба ҳаёти хурдсолон метавонанд хатарнок бошанд?
- ◆ Ба рафиқоне, ки ба ҷойҳои хатарнок мераванд, чӯ маслиҳат медиҳед?

Ҷойҳои хатарноке, ки хурдсолон бештар гаштугузор ва бозӣ мекунанд, назди тирезаҳои хона, майдонҳои соҳтмон, назди трансформатори барқ ва боғу дарахтзорҳо мебошанд.

Дар биноҳои баландошёна ҷои хатарнок назди тирезаҳои хона мебошад. Баъзе хурдсолон сарашонро аз тирезаи бинои баландошёна берун мебароранд, худашонро овезон мекунанд,

яқдигарро тела медиҳанд, гүё шүхй мекарда бошанд. Вале онҳо намедонанд, ки ин шүхй метавонад бо фочеа анчом ёбад.

Болои боми хонаҳо низ ҷойи хатарнок аст. Он ҷо бозӣ кардан мумкин нест. Дар баландӣ сари одам ҷарҳ зада, сарозер афтиданаш мумкин аст. Ба расмҳои зер нигаред ва хулоса бароред.



Рафтори нодурусти бачаҳо дар назди тирезаи хона

Дар атрофи майдонҳои соҳтмонӣ (биноҳои истиқоматӣ, роҳҳо, канал ва монанди инҳо) баъзе аз хурдсолон ба бозиҳои гуногун машғул мешаванд. Аммо онҳо намедонанд, ки атроф пур аз хатар аст. Масалан, чуқуриҳои калон кофташуда, тӯдаҳои хишт, бетонҳои вазнин, чӯбу тахта, меҳ ва ғайра. Дар ҳолати бозӣ ва беаҳамиятӣ ба ноҳушӣ дучор шудан мумкин аст. Ба монанди ба чуқурӣ афтидан, ҳалидани меҳ ба ягон ҷойи бадан ва монанди ин.

Атрофи **трансформатори барқ** ҷойи аз ҳама хатарнок ба ҳисоб меравад. Дар дохили он шиддати қувваи барқ ниҳоят баланд аст. Аз ин сабаб мо бояд дар наздикии трансформатори барқ бозӣ нақунем ва додару ҳоҷари хурдсоламонро ҳам ба он наздик шудан нагузорем.



Боғ, чойҳои холии шаҳр ва дараҳтзорҳо аз он сабаб хатарноканд, ки дар он чойҳо одамон каманд ва бо шахсони беодобу чинояткор дучор омадан мумкин аст. Одами боақл ба ин гуна чойҳо ҳеч гоҳ танҳо намеравад. Агар рафтаниамон зарур бошад, пас бояд чӣ кор кунем? Агар бо одамони ношиноси шубҳанок воҳӯрдед, зуд бо роҳи дигар равед. Дидед, ки он одами шубҳанок аз паси шумо омада истодааст, аз ў гурезед. Шояд ў шуморо фарёд кунад – “Ист, ман ба ту гап дорам！”, ба ў бовар накунед. Эҳтимол чунин одам аз даст ё либоси шумо дорад. Дар ин сурат бо тамоми овоз фарёд занед ва ё дигаронро ба ёрӣ даъват кунед.

Дар каналу дарёҳо оббозӣ кардан ҳам хатарнок аст. Барои оббозӣ чойҳои маҳсус вуҷуд доранд. Ҳамроҳи волидон ба он ҷо рафта, оббозӣ кардан бехатар аст.

Лугат ва истилоҳот:

Трансформатори барқ –дастгоҳ барои зиёд ё кам кардани шиддати қувваи барқ.

Таҳдид – тарсонидан, ба хавф андохтан.

Шахсони чинояткор – одамоне, ки нияти бад доранд.

Эҳтимол – ҳар чиз ё воқеае, ки шудан ё нашуданаш маълум нест




1. Хатарнок будани назди тирезаҳои хонаро шарҳ дихед.
2. Болои боми хонаҳо чӣ гуна хатарнок буда метавонад?
3. Қоидаҳои бехатариро дар атрофи майдонҳои соҳтмон ва назди трансформатори барқ фаҳмонед.
4. Оё шабона танҳо сайргушт кардан бехатар аст!

Кори амалӣ



Ҳолати дар зер овардаро дунафарӣ муҳокима кунед:

- Муҳибулло ва Шукрулло ба тамошои боғи шаҳр (деха) рафтанд. Онҳо хеле сайргушт карда, ба як ҷойи беодами боғ расиданд. Ногаҳон аз паси буттаҳо ду марди ношинос пайдо шуда, бачаҳоро ба назди худ даъват карданд. Ҷӯраҳо чӣ кор карданашонро надониста, дар ҷояшон шах шуда монданд.
- Ба Муҳибулло ва Шукрулло ёрӣ дихед! Онҳо бояд чӣ кор кунанд?



- * Ҷойҳои хатарнок метавонанд гуногун бошанд, ба мисли назди тирезаҳои хона, атрофи майдонҳои соҳтмон, назди трансформатори барқ, боғ, дараҳтзори беодам ва ғайра.
- * Агар мо дар мавзеъҳои хатарники хона, шаҳр ва дигар ҷойҳо эҳтиёткор бошем, ба сухани калонсолон гӯш дихем, хатарҳо ба мо камтар таҳдид мекунанд.



1. Җавоби дурустро муайян кунед.

Чаро дар назди тирезаи бинои баландошёна бозӣ ва шӯҳӣ кардан мумкин нест?

- А. Одамро барқ мезанад.
- Б. Аз бӯйи газ беҳуш мешавад.
- В. Он ҷо шахсони бадрафткоранд.
- Г. Ба поён афтидан мумкин аст.

2. Җумларо пурра кунед.

Дар болои боми хонаҳо бозӣ кардан мумкин _____, зоро дар баландӣ сар _____ мезанад ва одам меафтад.

3. Җавобҳои дурусти «ҳа» ё «не»-ро интихоб кунед.

Рафтори дурусти хурдсолонро дар боғ, ҷойҳои беодам ва дарахтзорҳо муайян кунед:

| | | |
|----|----|--------------------------------------------------------------------|
| ҳа | не | Ба чунин ҷойҳо танҳо рафтан мумкин нест. |
| ҳа | не | Агар бо рафиқат бошӣ, ягон ҳатар надорад. |
| ҳа | не | Бо одамони ҷинояткор воҳӯрдан мумкин аст. |
| ҳа | не | Агар шахси шубҳанок дучор шуд, бо дигар роҳ меравем. |
| ҳа | не | Хоҳиши одами бегонаро ичро кардан лозим, набошад ғазабнок мешавад. |

34. НАҚШАХОИ МО БАРОИ ТАЪТИЛИ ТОБИСТОНА



- ♦ Тобистони гузашта барои истироҳат ба кучо рафта будед?
- ♦ Онро чӣ тавр гузаронидед?
- ♦ Имсол дар таътили тобистона ба кучо рафтани ҳастед? Барои чӣ?

Бачаҳои азиз, инак соли таҳсил ҳам ба анҷом расид. Дар пеш моро фасли тобистон интизор аст. Биёед, якҷоя барои хуб гузаронидани таътили тобистона нақша мекашем ва фикрҳои худро дар ҷадвали зер нишон медиҳем:

Кори амалӣ



Бо ҳамсинфи худ маслиҳат намуда, ҷадвалро пур кунед.

- Дар вақти пур кардани ҷадвал фикрҳои худро дар сутуни тарафи рости он (Ман онро чӣ тавр амалӣ мекунам?) нависед.
- Баъди анҷоми кор онро бо дигарон муҳокима кунед.

| Нақşaҳoи мan дar taъtiли tobistona | Man onro chӣ tavr amalӣ mekunam? |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Мавзеъ (чойи)-и гузаронидани таътили тобистона | |
| Faъoliyatxoi taъlimi va faroғati ҳangomi taъtiili tobistona (Kadom faъoliyatxo baroil man fоiдаоваранд?) | |

Қоидаҳои бехатарӣ
ҳангоми таътили тобистона
(Ман бояд кадом қоидаҳои
бехатариро риоя кунам?)

Пеш аз ба таътили тобистона баромадан нақшай худро дар ягон ҷойи муайян гузоред. Ин нақша баъди аз таътил баргаштан ба шумо лозим мешавад.

Баъди анҷоми таътили тобистона маълумотнома тартиб дихед ва дар он таассуроти худро қайд намоед. Ҳангоми тартиб додани маълумотнома ба масъалаҳои зер диққат дихед:

- ~ Ман ба кучо рафтам?
- ~ Кадом фаъолиятҳои таълимимиро ичро кардам?
- ~ Ба кадом бозиҳои варзишӣ ва дигар фаъолиятҳои фароғатӣ машғул шудам?
- ~ Кадом қоидаҳои бехатариро риоя кардам?
- ~ Ба кӣ дар кадом кор ёрӣ расонидам?
- ~ Аз таътили тобистона барои ман аз ҳама бештар чӣ хотирмон буд?
- ~ Дар таътил кадом навъи фаъолият ба ман маъқул нашуд?
- ~ Кадом қисми нақшай пешинай ман тағйир ёфт?

Дар соли хониши нав маълумотномаи худро ба ҳамсинфону омӯзгор нишон дихед ва онро якҷоя муҳокима кунед.

Калиди тестҳо

| № тест | Ҷавобҳо | № тест | Ҷавобҳо | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 1. Табиати Тоҷикистон | | 3 | А, В, F, Д | |
| 1 | Б | 7. Ҷинсҳои кӯҳӣ | | |
| 2 | В | 1 | 1-Б; 2-В; 3-А | |
| 3 | Б, В, Г, | 2 | Б | |
| 2. Душанбе – пойтахти давлати мо | | 3 | В | |
| 1 | Б | 4 | Б, В, Г, F | |
| 2 | иљмию | 8. Ҳок чист? | | |
| 3 | Аз боло ба поён: ҳа-1, 4; не-2, 3, 5 | 1 | Б | |
| 3. Вилоятҳои Тоҷикистон. Шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ | | 2 | В | |
| 1 | 1-Б; 2-В; 3-А; | 3 | Б | |
| 2 | В | 9. Ҷаро сатҳи Замин дар ҳама ҷо якхела нест? | | |
| 4. Шуғли асосии аҳолии кишвари мо | | 1 | А | |
| 1 | мехнатдӯст | 2 | В | |
| 2 | А | 3 | Аз боло ба поён: ҳа – 1, 3, 4; не – 2, 5 | |
| 3 | 1-Г; 2-В; 3-Б; 4-А | 10. Гардиши об дар табиат | | |
| 5. Давлатҳои ҳамсояи Ҷумҳурии Тоҷикистон | | 1 | Б | |
| 1 | 1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б | 2 | А | |
| 2 | Иссиққўл | 3 | хурди | |
| 3 | В | 4 | калони | |
| 6. Ашёи табииӣ ва маркиби он | | 11. Обҳои хушкӣ | | |
| 1 | чисм | 1 | 1-Б, В, Г; 2-А | |
| 2 | В | 2 | Аз боло ба поён: ҳа – 2, 3, 5; не-1, 4 | |
| | | 3 | А, Б, Г, Д | |
| | | 4 | созандо | |

| № тест | Ҷавобҳо | № тест | Ҷавобҳо | |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| 12. Ҳаево, таркиб ва хосиятҳои он | | | 18. Гуногуни олами наботот | |
| 1 | В | 1 | Г | |
| 2 | А | 2 | А, В, F, Е, Ё | |
| 3 | нитроген, оксиген | 3 | 1-Б; 2-В; 3-А, Г | |
| 13. Бод ва пайдоиши он | | | 19. Гуногуни олами ҳайвонот | |
| 1 | Б, В, F, Д | 1 | В | |
| 2 | А | 2 | мутобиқшавӣ | |
| 3 | зиёд | 3 | 1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б | |
| 14. Абр ва боришот чӣ гуна пайдо мешаванд? | | | 20. Занчири ғизо дар табиат | |
| 1 | 1-Б; 2-А; 3-В | 1 | Аз боло ба поён: 1-2; 2-1; 3-4; 4-3 | |
| 2 | борон, барф | 2 | Г | |
| 15. Обуҳаевосанҷӣ ва аҳамияти он | | | 3 | |
| 1 | Г | 3 | 1-Б; 2-В; 3-А | |
| 2 | А, Б, Г, F | 4 | занчири ғизо | |
| 3 | назорат | 21. Гардиши моддаҳо дар табиат | | |
| 16. Олами зинда | | | 1 | А |
| 1 | муҳити атроф | 2 | 1-В; 2-А; 3-Б | |
| 2 | 1-А, Г; 2-Б, В | 3 | истифода | |
| 3 | В | 22. Ҳифзи муҳити зист | | |
| 17. Занбӯруғ ва микроорганизмҳо | | | 1 | В |
| 1 | Б | 2 | А, В, Г, Д | |
| 2 | бемориҳои | 3 | ду | |
| 3 | Г | 23. Наботот ва ҳайвоноти нодир | | |
| | | | 1 | ҳифзи |

| № тест | Чавобҳо |
|----------------------------------------|----------------------------|
| 2 | Б |
| 3 | 1-Б,В; 2-А,Г |
| 24. Соҳти бадани одам | |
| 1 | А |
| 3 | тоза, обутоб |
| 25. Системаи асаб ва узвҳои ҳис | |
| 1 | Б |
| 2 | 1-Г; 2-Ғ; 3-А; 4-Б; 5-В |
| 3 | муҳофизат |
| 26. Скелет ва мушакҳои одам | |
| 1 | Г |
| 2 | 1-В,Г; 2-А,Б |
| 3 | такя, ҳаракат |
| 27. Узвҳои гардиши хун ва ихроҷ | |
| 1 | Б |
| 2 | 1-Б,В; 2-А,Г |
| 3 | 26 |
| 28. Узвҳои нафаскашӣ | |
| 1 | В |
| 2 | зарарнок |

| № тест | Чавобҳо |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | 29. Узвҳои ҳозима |
| 1 | Г |
| 2 | Аз боло ба поён: 1-3; 2-1; 3-4; 4-2 |
| 3 | саҳар, шаб |
| 30. Тарзи ҳаёти солим | |
| 1 | А |
| 2 | 1-Б,Г; 2-А,В |
| 3 | атрофиёно |
| 31. Аз оташ, об, газ ва барқ ҳҳтиёт шав! | |
| 1 | 01, мепӯшем |
| 2 | В |
| 3 | 1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А |
| 32. Ҳҳтиёт дар роҳҳои мошингард | |
| 1 | 1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б |
| 2 | баровардан |
| 33. Ҷойҳои хатарнок | |
| 1 | Г |
| 2 | нест, чарх |
| 3 | Аз боло ба поён: ҳа-1,3,4; не-2,5 |
| Чамъ: 99 тест | |

Мундарича

Боби 1. Тоҷикистони офтобрӯя – Ватани мо

| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1. Табиати Тоҷикистон..... | 4 |
| 2. Душанбе – пойтахти давлати мо | 8 |
| 3. Вилоятҳои Тоҷикистон. Шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ..... | 12 |
| 4. Шуғли асосии аҳолии кишвари мо..... | 16 |
| 5. Давлатҳои ҳамсояи Ҷумҳурии Тоҷикистон..... | 20 |

Боби 2. Ашё ва ҳодисаҳои табиати ғайризинда

| | |
|---------------------------------------------------|----|
| 6. Ашёи табиӣ ва таркиби он | 26 |
| 7. Ҷинсҳои кӯҳӣ..... | 30 |
| 8. Ҳок чист? | 35 |
| 9. Чаро сатҳи Замин дар ҳама ҷо якхела нест?..... | 40 |
| 10. Гардиши об дар табиат | 46 |
| 11. Обҳои хушкӣ..... | 49 |
| 12. Ҳаво, таркиб ва ҳосиятҳои он | 55 |
| 13. Бод ва пайдоиши он | 60 |
| 14. Абр ва боришот чӣ гуна пайдо мешаванд? | 65 |
| 15. Обуҳавосанҷӣ ва аҳамияти он..... | 69 |

Боби 3. Ашё ва ҳодисаҳои табиати зинда

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 16. Олами зинда | 74 |
| 17. Занбӯруф ва микроорганизмҳо..... | 77 |
| 18. Гуногунии олами наботот..... | 82 |
| 19. Гуногунии олами ҳайвонот | 87 |
| 20. Занчири ғизо дар табиат | 93 |
| 21. Гардиши моддаҳо дар табиат..... | 97 |
| 22. Ҳифзи муҳити зист | 102 |
| 23. Наботот ва ҳайвоноти нодир | 106 |

Боби 4. Узвҳои бадани одам ва ҳифзи саломатӣ

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 24. Соҳти бадани одам..... | 110 |
| 25. Системаи асаб ва узвҳои ҳис | 114 |
| 26. Скелет ва мушакҳои одам..... | 119 |
| 27. Узвҳои гардиши хун ва ихроҷ | 124 |
| 28. Узвҳои нафаскашӣ..... | 127 |
| 29. Узвҳои ҳозима | 131 |
| 30. Тарзи ҳаёти солим..... | 136 |

Боби 5. Бехатарии ҳаёт

| | |
|-----------------------------------------------|-----|
| 31. Аз оташ, об, газ ва барқ эҳтиёт шав!..... | 140 |
| 32. Эҳтиёт дар роҳҳои мошингард | 144 |
| 33. Ҷойҳои хатарнок..... | 148 |
| 34. Нақшаҳои мо барои таътили тобистона..... | 153 |

**Набӣ Қодиров, Ибодулло Абдуллоев,
Комилшо Исоев, Сайфиддин Давлатзода**

ТАБИАТШИНОЙ (ОЛАМИ АТРОФИ МО)

Китоби дарсӣ барои синфи 3-юми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

**Муҳаррир – Фариҷуни Умарбек
Муҳаррири техникӣ – Алихон Раҳимов
Рассом – Сайёра Имодинова
Тарроҳ – Улуғбек Очилов
Мусаҳҳеҳ – Алихон Раҳимов**

Ба чопхона 15.02.2017 супорида шуд. Ба чоп 31.07.2017 иҷозат
дода шуд. Андозаи 70x90 1/16. Коғази оғсет. Чопи оғсет.
Ҷузъи чопӣ 10. Адади нашр 200 000 нусха.

Дар ҶДММ «Полиграф Групп» чоп шудааст.